

# **ИДОРАКУНИЙ ДАВЛАТӢ**

**НАШРИЯИ ДОНИШКАДАИ ИДОРАКУНИЙ ДАВЛАТИИ НАЗДИ  
ПРЕЗИДЕНТИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН**

## **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

**ИЗДАНИЕ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ  
ПРЕЗИДЕНТЕ**

**РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**

**2017 (3)**

**МАЧАЛЛА АЗ СОЛИ 2005 НАШР МЕШАВАД.**

**МАЧАЛЛА ДАР ВАЗОРАТИ ФАРҲАНГИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН 03.07.17  
ТАҲТИ РАҚАМИ 012/МЧ-97 САБТИ НОМ ШУДААСТ. МАЧАЛЛА ДАР ЯҚ СОЛ  
4 МАРОТИБА ЧОП МЕШАВАД. МАВОДИ ИРСОЛШУДА БОЗГАРДОНИДА  
НАМЕШАВАД.**

**Сармухаррир:**

*Абдулхоликзода Л.А.* – ректори Донишкадаидоракунии давлатии назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон, номзади илмҳои педагогӣ, дотсент

**Муовини сармухаррир:**

*Ҷамшиев Ҷ.Н.* – муовини ректори Донишкада оид ба илм, инноватсия ва муносабатҳои байналмилалӣ, номзади илмҳои хуқуқ, дотсент

**Ҳайати таҳририя:**

*Файзализода Ҷ.Х.* – муовини ректори Донишкада оид ба таълим, доктори илмҳои педагогӣ

*Мухторов З.* – директори Пажӯҳишгоҳи идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ, доктори илмҳои филологӣ, профессор

*Қудратов Р.* – вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор

*Хидирзода М.У.* – сарҳодими илмии шуъбаи сиёsatшиносии Пажӯҳишгоҳи фалсафа, сиёsatшиносӣ ва хукуки ба номи А.Баҳоваддинови Академияи илмҳои Чумхурии Тоҷикистон, доктори илмҳои фалсафа, профессор

*Ализода Б.П.* – сарҳодими илмии Пажӯҳишгоҳи идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ, номзади илмҳои филологӣ, дотсент

*Шарипов Ш.* – мудири кафедраи забонҳои Донишкада, номзади илмҳои филологӣ

*Шарифов Ҷ.* – котиби масъул, сармухаррир бахши таъбу нашри Донишкада

*Шукуррова Т.Ф.* – номзади илмҳои филологӣ

**Ҳайати мушовара:**

*Раҳмон Озода Эмомалий* – роҳбари Дастигоҳи икроияи Президенти Чумхурии Тоҷикистон

*Раҳмон Асадулло* – ёрдамчии Президенти Чумхурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои кадрҳо

*Раҳмонзода А.А.* – ёрдамчии Президенти Чумхурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа, академики Академияи илмҳои Чумхурии Тоҷикистон

*Давлатов Ҷ.М.* – директори Агентии хизмати давлатии назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон

*Раҳимӣ Ф.Қ.* – президенти Академияи илмҳои Чумхурии Тоҷикистон



САТҲУ СИФАТИ ИДОРАКУНИЙ ДАВЛАТӢ БА ДОНИШУ  
ТАЧРИБА, МАҲОРАТУ МАЛАКА, МАСЪУЛИЯТШИНОСИВУ  
ТАШАББУСКОРӢ ВА СИФАТҲОИ ҚАСБИВУ КОРДОНИИ  
ХИЗМАТЧИЁНИ ДАВЛАТӢ ВОБАСТА АСТ.

**ЭМОМАЛИ РАҲМОН**



## Хизмати давлатӣ

### МУНДАРИЧА

#### Президент

Суханронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба муносабати Рӯзи дониш ва ифтиҳои бинои нави Академияи Вазорати корҳои дохилӣ, 30.08.2017 ..... 7

Суханронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба муносабати Рӯзи истиқлолияти давлатӣ, 09.09.2017 ..... 16

#### Хизмати давлатӣ

*Хидирзода М.У., Комилбеков А.Ё.* Хизмати давлатӣ ҳамчун ниҳоди иҷтимоӣ: вижагиҳои ташаккул ва рушди он дар замони соҳибиستикӯлӣ ..... 20

*Абдулхонов Ф.М.* Ваҳдати миллӣ ҳамчун омили мухими ташаккули идоракуни давлатӣ ..... 26

#### Дипломатия ва истиқлолият

*Алимов Б.Ҳ.* Дипломатияи тоҷик: намунаи боризи рушду таҳқими ҳамкориҳо бо давлатҳои ҷаҳон дар даврони истиқлолият ..... 32

#### Нақши об дар сиёсати байналмилалӣ

*Маҳмадов И.* Об ҳамчун манбаи рушноӣ дар тамаддуни ҳалқи тоҷик ..... 39

#### Ифротгарӣ ва терроризм

*Маҳмадов Н.Д.* Нақши Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар таҳқиқи сабабҳои динию сиёсии ифротгарӣ ва терроризм ..... 45

#### Оила ва ҷомеа

*Носирова Ф.* Заминаҳои ҳуқуқии пешгирии зӯроварӣ дар оила ..... 52

*Шабнами Самандар.* Оила ва нақши он дар ҷомеаи муосир ..... 58

**Хифзи хукуқ**

- Қосимов Ф.М., Латифзода С.З.* Тавсифи психограммӣ  
(равоннамоӣ)-и фаъолияти оперативӣ-чустучӯӣ ..... 65

**Иқтисодиёт ва ҷомеа**

- Гоибназаров С.М., Асоев М.М.* Рушди иқтисодиёти Ҷумҳурии  
Тоҷикистон дар даврони истиқлолият ..... 74

- Маҳамадиева Г.А.* Саҳми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ –  
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ  
Рахмон дар пешбуруди иқтисодиёти мамлакат ..... 84

**Ҷомеа ва ҷавонон**

- Пироғ А.* Сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти  
мубориза бо коррупсия ва таъсири он ба мафкураи  
зиддикоррупсиионии ҷавонон ..... 91

**Забон, услугӣ ва истилоҳот**

- Шарипов Ш.Р.* Тобишҳои услуби маънои баъзе вожаҳо дар  
коргузории мақомоти давлатӣ ..... 100

- Шукурова Т.* К вопросу об автоматизации терминографической  
работы ..... 110

- Алиева Т.С.* Оид ба баъзе масъалаҳои забонии раванди  
қонунофарӣ ..... 121

- Каландарбекова А.Д.* Использование синонимических глаголов  
разговорной речи в современном английском языке ..... 127

- Некушоева С., Юсупов Н.* Типы терминообразования в  
английском языке ..... 133

**Забон ва шабакаҳои иҷтимоӣ**

- Раҳимов Фарҳод.* Таҳлили матни форумҳои шабакаҳои иҷтимоӣ  
дар мисоли як мақолаи васоити ахбори интернетии www.ozodi.org ..... 143

**Тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш**

- Шаҳбози Одина.* Рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар даврони  
истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ..... 153



**СУХАНРОНИ АСОСГУЗОРИ СУЛҲУ ВАХДАТИ МИЛӢ –  
ПЕШВОИ МИЛЛАТ, ПРЕЗИДЕНТИ ЧУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  
ЭМОМАЛӢ РАҲМОН БА МУНОСИБАТИ РӮЗИ ДОНИШ ВА  
ИФТИХОИ БИНОИ НАВИ АКАДЕМИЯИ ВАЗОРАТИ КОРҲОИ  
ДОХИЛӢ, 30.08.2017**

**Омӯзгорони арчманд ва донишҷӯёну хонандагони азиз!  
Муҳтарам устодон ва донишҷӯёни Академияи вазорати корҳои дохилӣ!  
Ҳамваташони гиромӣ!**

Имсол мулӯқоти анъанавии мо ба ифтиҳори Рӯзи дониш, дарси сулҳ ва оғози соли нави таҳсил якҷо бо ифтиҳои бинои нави таълимии Академияи Вазорати корҳои дохилӣ дар арафаи ҷашни муқаддасу мубораки миллиамон – бистушашсолагии истиқлолияти давлатӣ баргузор мегардад. Ба ин муносибат, омӯзгорону донишҷӯёни Академия, устодону толибilmони ҳамаи муассисаҳои таълимии мақомоти ҳифзи ҳукуқ ва сохторҳои низомӣ, хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, ибтидоии қасбӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии қасбӣ, кулли қормандони соҳаи маориф, падару модарон ва сокинони мамлакатро самимона табриқ мегӯям.

Академияи Вазорати корҳои дохилӣ ба сифати муассисаи таҳсилоти олии қасбӣ дар тарбияи кадрҳои баландихтисос барои мақомоти ҳифзи ҳукуқ саҳми назаррас дошта, қормандону хатмкардагони он дар мубориза

бар зидди чинояткорӣ, таъмини волоияти қонун ва таҳқими сулху суботи кишварамон фидокорона заҳмат кашида, ба Ватан ва халқи Тоҷикистон содикона хизмат карда истодаанд. Муассисай мазкур, ки дар замони истиқлолият таъсис ёфтааст, дар давраи фаъолияти худ ҳазорон нафар кадрҳои баландихтисос ва часуру далерро тайёр намудааст, ки онҳо дар лаҳзаҳои вазнину ҳассоси ҳаёти кишварамон ҳомиёни воқеии Ватан ва ҳимоятгарони манфиатҳои миллӣ будани хешро исбот кардаанд.

Дар охири асри бист ва оғози асри бистуяк сایёраи мо ба як қатор таҳдиду хатарҳои нав, аз қабили экстремизму терроризм, ҷангҳои мазҳабӣ, амалҳои даҳшатноки террористӣ, мусаллаҳшавии бошитоб, густариши чинояткории муташаккили фаромиллӣ, қочоқи маводи мухаддир, силоҳу мухиммоти ҷангӣ, одамрабой, инчунин, тағйирёбии иқлим ва ҳодисаҳои фавқулодаи вобаста ба он, бемориҳои сироятӣ, шиддат гирифтани раванди аз нав тақсим кардани дунё барои ба даст даровардани захираҳои табии аз ҷониби абарқудратҳо ва мушкилоти дигар рӯ ба рӯ гардид.

Чунин вазъ мардуми сایёра, аз ҷумла моро водор месозад, ки ба масъалаи ҳифзи сулҳ, таҳқими пояҳои давлатдорӣ ва мустаҳкам намудани иқтидори мудофиавии давлат ҳамчун шарти мухимтарини пойдории амният ва суботу оромии ҷомеа аҳаммияти хосса зохир намоем.

Ҳалқи мо ба қадри сулху оромӣ бештар мерасад, зеро мардуми тоҷик бо айби як идда ашҳоси хоину зарҳарид, роҳбарони баъзе азҳоби сиёсӣ ва ҳоҷагони хориҷии онҳо, ки меҳостанд дар Тоҷикистон давлати исломӣ бунёд намуда, мазҳаб ва фарҳанги бегонаро ба сари мардуми мо бор қунанд, ба гирдobi ҷангҳои шаҳрвандии таҳмилӣ гирифтор шуда, хисороти зиёди моддиву маънавиро паси сар намуданд.

Маҳз ба ҳамин хотир, ҳар сол дар кишвари мо соли хониш дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот бо дарси сулҳ оғоз мегардад. Аз ин рӯ, баҳусус, наврасону ҷавонони моро зарур аст, ки ба қадри сулху оромӣ, суботи сиёсӣ ва истиқлолу озодӣ расанд ва ҳамчун насли ояндасоз ба хотири ҳифзу таҳқими дастовардҳои он саъю талош намоянд.

Дар солҳои мудҳиши ҷангҳои шаҳрвандӣ кормандони милитсия, аз ҷумла устодону донишҷӯёни Академия дар баробари дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва соҳторҳои низомӣ дар катъи ҷангҳои хунрезӣ, барқарор намудани соҳти конституционӣ, таъмини амнияту тартиботи ҷамъиятӣ ва сулху оромӣ саҳми басо арзишманд гузоштанд.

МО ба ҳамаи кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва соҳторҳои низомӣ изҳори миннатдорӣ карда, хотираи неки онҳоеро, ки барои барқарор кардани соҳти конституционӣ қурбон шудаанд, абадан пос медорем. Ҳамзамон бо ин, аз ақлу ҳирад ва сабру таҳаммули миллати кӯҳанбунёдамон ифтихору шукрони мекунем, ки маҳз ба шарофати иродай қавии мардуми шарифи кишвар давлати ҷавони тоҷиконро аз ҳатари нобудӣ ва миллатро аз парокандагӣ раҳӣ бахшидем.

Дар баробари ин, бояд гуфт, ки сулҳи тоҷикон дар ташаккули ҳудшиносии миллӣ нақши муассир гузошт ва раванди миллатсозиву давлатсозиро дар мамлакат тавсса бахшид. Аз ин лиҳоз, ҳангоми дарси сулҳ омӯзгорон бояд ба шогирдони худ аҳаммият ва нақши сулҳу ваҳдати миллиро барои суботи ҷомеа, рушди мунаzzаму мӯтадили кишвар ва пойдориву устувории давлат шарҳ дигҳанд ва наврасону ҷавононро дар рӯхияи сулҳдӯстиву сулҳпарварӣ тарбия намоянд.

Фарзандони мо бояд хуб дарк намоянд, ки омӯхтани илму дониш ва аз ҳуд кардани қасбу ҳунар танҳо дар сурати пойдории сулҳу оромӣ ва амнияти ҷомеаву давлат имконпазир мебошад.

### Дӯстони азиз!

Дар кишвари мо Рӯзи дониш баробари дарси сулҳ арзиши баланд дошта, шогирдони муассисаҳои таълимӣ ва волидайну омӯзгорони онҳо ин санаи фарҳундаро бо шодиву ҳурсандӣ истиқбол менамоянд.

Мафҳуми дониш барои ҳалқи мо аз замонҳои қадим то имрӯз як ҷузъи муҳимтарини маънавиёт ба ҳисоб меравад. Бузургони гузаштаамон донишро ҷароғи ақл ва ҷавшани ҷисм донистаанд.

Бо дарназардошти нақши бузурги илму маърифат Ҳукумати мамлакат дар даврони истиқлолият масъалаи рушди илму маорифро яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоӣ эълон кардааст. Дар ин асос ҳоло дар низоми маориф ислоҳоти соҳа консепсияву барномаҳои рушди соҳаи маорифро қабул ва амалӣ карда истодааст. То ба имрӯз китобҳои таълимӣ бо дарназардошти шароити нав таълиф ва чоп гардиданд, ки онҳо доир ба ҳар як мавзӯи дарсӣ маълумоти бештар дошта, бар замми ин, омӯзгорони соҳибтачириба аз шабакаҳои иҷтимоии таълимӣ низ фаровон истифода менамоянд.

Инчунин, аксари муассисаҳои таълимӣ дар ҷараёни дарс аз технологияҳои наву ҳозиразамон ва шаклу усуљҳои фаъоли таълим истифода карда, насли наврасро бо дастовардҳои муосири илмӣ шинос мекунанд ва ҷиҳати васеъ гардонидани дараҷаи ҷаҳонбинии онҳо қӯшиш менамоянд.

Низоми муосири таълим, ки ҳоси даврони истиқлолият мебошад, барои баланд бардоштани сифати таълим ва бедор кардани завқу ҳаваси ҳонандагон ба донишомӯзӣ мусоидат менамояд.

Ҳоло дар соҳаи маориф гузариш ба стандартҳои нави таълим идома дошта, зарурати ворид намудани шаклу воситаҳои нави азхудкунии илму дониш дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот пеш омадааст. Вобаста ба ин, омӯзгоронро зарур аст, ки ҷиҳати омӯхтани навғониҳои илмиву таълимӣ,

таҷрибай пешқадам ва такмили маҳорату малакаи касбии худ мунтазам кӯшиш намоянд.

Дар ин раванд, тарзи тақсимоти равиявӣ, ки бо супориши Ҳукумати мамлакат дар низоми таҳсилоти умумӣ, баҳусус, литсею гимназияҳо ҷорӣ гардидааст, бояд такмил дода шавад.

Мушоҳидаву таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар ин самт ҳанӯз камбудиҳо вучуд доранд ва ислоҳи саривақтии онҳо боиси таҳаввулоти сифатӣ дар низоми таҳсилоти миёнаи умумӣ мегардад. Дар баробари ин, самаранок ба роҳ мондани таҳсилоти салоҳиятнок ва давра ба давра ҷорӣ намудани он дар ҳамаи зинаҳои таълим талаби замон мебошад.

Дар ҷараёни навсозӣ бояд ба омӯзиши фанҳои дақиқ, маҳсусан, риёзӣ ва табиатшиносӣ, технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ ва забонҳои хориҷӣ, аз ҷумла русиву англисӣ эътибори ҷиддӣ дода шавад, зоро таълими самараноки ин фанҳо барои ояндаи Тоҷикистон ниҳоят муҳим буда, вусъат ёфтани тафаккури техникиву ҷаҳонбинии истеҳсолӣ шарти зарурӣ рушди соҳаҳои ҳаётан муҳимми иқтисоди миллӣ мебошад. Илова бар ин, маҳз тавассути таълими сифатноки фанҳои дақиқ қобилияти навҷӯй ва мағкураи наврасон қавӣ гардида, майлу рағбати онҳо ба ихтироъкорӣ ва тарроҳиву моделсозӣ бештар мешавад ва интихоби ихтиносҳои техникиву технологӣ аз ҷониби ҳатмкунандагони муассисаҳои таълими огоҳона сурат мегирад.

Аз рӯйи таҳлили нишондиҳандаҳои Маркази миллии тестӣ соли ҷорӯм аст, ки дар қластери яқум, яъне ихтиносҳои табиииву техникӣ нақшай қабул иҷро нашуда, ҳавасмандӣ ба чунин ихтиносҳои муҳим кам ба назар мерасад. Аз ин рӯ, мо бояд дар мактабҳои миёна сифати таълими фанҳои дақикро баланд бардорем ва таваҷҷуҳи ҳонандагонро ба ин фанҳо бештар ҷалб созем.

Бо ин мақсад, Вазорати маориф ва илм, кумитаҳои ҷавонон ва варзиш, занон ва оила, телевизион ва радио, мақомоти иҷроияи ҳокимиюти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо бояд ҷиҳати тарғибу ташвиқи ҳарчи бештари ҳонандагон ба омӯзиши фанҳои дақиқу риёзӣ озмунҳои ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ ва шаҳриву ноҳиявиро мунтазам ба роҳ монда, натиҷаи онҳоро ҳар шаш моҳ ҷамъбаст намоянд ва голибонро қадрдонӣ қунанд.

Дар баробари ин, Вазорати маориф ва илм дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот, баҳусус, дар синфҳои равияи дақиқу табиатшиносӣ дарси шоҳмотро ҷорӣ карда, дар зинаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ҳангоми таълими фанни технология азхудкунии ҳунарҳои мардумӣ, аз ҷумла, дӯзандагӣ, колинбоғӣ, адрасбоғӣ, чакандӯзӣ, маҳсусан, ҳунари пухтани таомҳои миллӣ ва дигар нозукиҳои рӯзгордориро ба роҳ монда, ба барномаҳои таълими Ҷаҳонӣ ва китобҳои дарсии ин фан иловагаҳо ворид намояд.

Ҳамзамон бо ин, ҳар шаш моҳ дар байни хонандагон озмунҳои чевари беҳтарин, қадбонуи моҳир ва монанди инҳоро гузаронида, доир ба дастгириву ҳавасмандгардонии моддиву маънавии ғолибон чораҷӯй намояд. Баргузор кардани чунин чорабиниҳо завқи хонандагонро ба касбу ҳунаромӯзӣ бештар карда, дар оянда ба рушди сайёҳӣ таъсир мерасонад ва боиси зиёд шудани маҳсулоти ватанӣ барои сайёҳону меҳмонон мегардад.

Барои амалӣ намудани ин тадбирҳои муҳим зарур аст, ки ба таҳсилоти иловагӣ ҳамчун қисми таркибии раванди донишомӯзӣ ва интихоби касб эътибори ҷиддӣ дода шавад, зеро ҳадафи он, пеш аз ҳама, рушди қобилияту истеъодди кӯдакон ва наврасону ҷавонон мебошад.

Мо бояд на танҳо аз марказҳои таҳсилоти иловагӣ самаранок истифода намоем, балки дар заминаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидой ва миёнаи касбӣ маҳфилҳои гуногуни эҷодиёти техникиву бадӣ, санъати амаливу ороишӣ, варзишӣ, шоҳмотбозӣ, сайёҳиву қишваршиносӣ, биологиву экологӣ, гуманитарӣ ва монанди инҳоро ба роҳ монем.

Дар шароити кунунӣ ба омӯзиши фарҳангӣ миллӣ ҳамчун омили муҳимми рушди маънавии шаҳсият таваҷҷӯҳ зоҳир кардан зарур аст. Зеро ташаккули ҳисси зебоишиносӣ ва дарки амики фарҳангӣ миллӣ дар зехни хонандагон эҳсоси баланди ватандӯстиро бедор намуда, онҳоро ба омӯхтани осори адабиву фалсафӣ ва иҷтимоиву маънавии мутафаккирони гузаштаи ҳалқамон водор мекунад. Ба ин васила мо дар роҳи ба воя расонидани насли замони нав ва дорои ахлоқи баланди инсонӣ қадами устувор мегузорем.

Мо бояд ба таҷдиди низоми таҳсилоти ибтидой, миёна ва олии касбӣ низ вусъат бахшем. Таъқид месозам, ки дар масъалаи сифати таълим ва тайёр кардани мутахассисони соҳибкасб, маҳсусан, дар зинаи таҳсилоти олии касбӣ ҳоло ҳам ба муваффақият ноил нагаштаем.

Омӯзиши забонҳои ҳориҷӣ, бахусус, русиву англисӣ ба талаботи стандартҳои давлатӣ ҷавобгӯ набуда, аксари ҳатмқунандагон ба ин забонҳо муюшират карда наметавонанд.

Ба фанни технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ ва фанҳои таҳассусӣ кам аҳаммият дода мешавад ва серталабӣ дар бобати аз худ кардани ин фанҳо кам ба назар мерасад. Аз ин лиҳоз, Вазорати маориф ва илм, Шӯрои ректорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии қишвар вазифадор карда мешаванд, ки ба сифати таълими забонҳои ҳориҷӣ, технологияҳои коммуникатсионӣ ва фанҳои таҳассусӣ эътибори аввалиндарача зоҳир намоянд.

Дар баробари ин, бояд гуфт, ки ҳанӯз ҳам сатҳи дониш ва касбияти ҳатмкардагони муассисаҳои таҳсилоти олий ҷавобгӯи талабот нест. Қисме аз онҳо бо иллати паст будани сатҳи дониш бо ихтисоси худ дар ягон муассиса ё ташкилот ҷойи кор пайдо карда наметавонанд. Илова бар ин,

## Хизмати давлатӣ

дар муассисаҳои таҳсилоти олий ҳоло ҳам нарасидани китобҳои дарсӣ аз рӯйи баъзе ихтисосҳо ҳамчун масъалаи ҳалталаб бοқӣ мондааст.

Имрӯзҳо вакти он расидааст, ки ба усули анъанавии таҳсили гоибона хотима баҳшида, таҳсилоти фосилавӣ ба роҳ монда шавад. Дар шароити имрӯза раванди таълиму тадрисро бе истифодай васеи воситаҳои техникий ва технологияҳои муосир тасаввур кардан гайриимкон аст. Аммо тибқи таҳлилҳо дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ҳоло ҳам нарасидани озмоишгоҳу таҷхизоти муосир мушоҳида мегардад.

Ҳарчанд ки бо супориши мо дар аксари донишгоҳҳо технопаркҳо таъсис ёфтаанд, лекин фаъолияти онҳо ба талабот мутобиқ нест.

Ҳадаф аз таъсиси чунин соҳтори таълимигу истеҳсолӣ дар ҳайати муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ бо маоши иловагӣ таъмин намудани омӯзгор ва ҷалби донишҷӯи магистр ба корҳои баъдидарсӣ ва пайдо кардани таҷриба мебошад. Вале дар технопаркҳои муассисаҳои таълимӣ омӯзгорон кам фаъолият карда, ба ин коргоҳҳо шахсони дигар ба кор ҷалб шудаанд ва маҳсулоти баровардаашон низ сифатноку назаррас нест.

Аз ин рӯ, Ҳадамоти давлатии назорат дар соҳаи маориф вазифадор карда мешавад, ки бо истифода аз соҳторҳои худ дар маҳалҳо фаъолияти муассисаҳои таълимиро зери назорати ҷиддӣ қарор дода, барои беҳтар шудани сатҳу сифати таълим тадбир андешад ва ҳар шаш моҳ рейтинги муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро гузаронида, сатҳи донишандӯзии донишҷӯён, маҳорату малакаи касбии омӯзгорон ва амалий кардани навҷӯиву навгониро дар низоми таҳсилоти олии касбӣ муқаррар карда, доир ба натиҷаи корҳои иҷрошуда ба Ҳукумати кишвар гузориш диҳад ва дар воситаҳои аҳбори омма интишор гардонад.

Дар баробари ин, Ҳадамоти давлатии назорат дар соҳаи маорифро зарур аст, ки ҳамчун мақоми ягонаи ваколатдор дар самти аттестатсия, аккредитатсия ва иҷозатномадиҳии муассисаҳои таълимӣ, сарфи назар аз шакли моликият ва тобеияти идоравии онҳо, барои шаффоғ ва дар сатҳи баланди касбӣ анҷом додани санчиши сатҳу сифати таҳсилот ва дар маҷмӯъ, ҷиҳати арзёбии воқеии фаъолияти муассисаҳои таълимии мамлакат чораҳои муассир андешад.

Ҳамзамон бо ин, такмили донишу маҳорати омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ муҳимтарин омили беҳтар намудани сифати таълим мебошад. Аз ин рӯ, зарур аст, ки дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот ба масъалаи бозомӯйӣ ва такмили ихтисоси омӯзгорон эътибори ҷиддӣ дода, фаъолияти марказҳо, курсҳо ва донишкадаҳои такмили ихтисос зери назорати доимии Вазорати маориф ва илм, инчунин, дигар вазорату идораҳое, ки дар соҳторашон муассисаҳои таълимӣ доранд, қарор дода шавад.

Ҳукумати мамлакат дар роҳи татбики нақшаҳои стратегии худ ҳамеша ба омӯзгорон ва умуман, ба кормандони соҳаи илму маориф такя менамояд, зеро онҳо дар ҳифзу нигаҳдошти дастовардҳои истиқлолият ва

рушди минбаъдаи кишвар нақши пурарзиш доранд. Маҳз омӯзгор аст, ки наврасону ҷавононро ба интиҳоби қасбу ҳунар ва роҳи дурусти зиндагӣ ҳидоят мекунад. Дар шароити пуртазоди ҷаҳони муосир рисолат ва масъулияти қасбии омӯзор бамаротиб зиёд шудааст. Дар ин росто, ҳар як омӯзгор бояд ҳисси баланди миллӣ, ватандӯстиву ватанпарастӣ ва ҳудиминосиву ҳудогоҳӣ дошта бошад ва шогирдонашро дар ҳамин рӯҳия тарбия намояд.

### **Ҳозирини гиромӣ!**

Таҳдиди зуҳуроти ҳаробиовари ифратгарӣ ва созмонҳои терористӣ, ки аксари онҳо фаъолияти ҳудро бо номи ислом анҷом медиҳанд, имрӯз аз сатҳи миллӣ ва минтақавӣ фаротар рафта, ҳусусияти ҷаҳонӣ қасб кардааст.

Мубориза бо ин вабои аср на танҳо вазифаи давлат, балки вазифаи муҳимми ҳар як фарди бонангӯ номуси чомеа мебошад, зоро он на факат ба давлат ва асосҳои конститутсионии он, балки ба рӯзгори ободу осуда, ба тарзи зиндагии ҳар як шаҳс ва аҳли оилаи ў таҳдид мекунад. Роҳу усулҳои пешгирий намудани ҷалби ҷавонони кишварҳои гуногун ба ин гуна созмонҳои экстремистиву терористӣ имрӯз дар маркази диққати сиёsatшиносону сиёsatмадорони ҷаҳон қарор гирифтааст.

Ба назари мо, сабаби асосии фирефтаи таблиғгарони ташкилоту созмонҳои экстремистиву терористӣ гардидаи ҷавонон, пеш аз ҳама, сатҳи пасти донишу маърифат, ҷаҳонбинии маҳдуд, инчунин, аз назорат дур мондани онҳо мебошад. Ба гурӯҳҳои ҷангҷӯи экстремистӣ ва созмонҳои терористӣ ҳамроҳ шудани бâъзе ҷавонони мо низ боиси ташвиш гардидааст, ки инро дар суханрониву воҳӯриҳо бо ҷавонон ва намояндагони дигар табакаҳои чомеа борҳо таъқид намудаам.

Ҷой доштани ҷунин зуҳуроти нангин моро водор месозад, ки ба масъалаи тарбияи ҷавонон боз ҳам бештар диққат дода, пеши роҳи гароиши онҳоро ба ҳар гуна ҳаракату созмонҳои тундрраву терористӣ гирем, зоро ҷунин афрод ба шаъну шарафи миллати тамаддунсози мо ва давлати тоҷикон иснод меоранд.

### **Муҳтарам устодону омӯзгорон ва донишҷӯёну ҳонандагони азиз!**

Дар арафаи таҷлили 26 - умин согларди истиқолияти давлатӣ ба истифода супорида шудани маҷмааи нави таълимии Академияи Вазорати корҳои дохилий далели равшани қадршиносии Ҳукумати кишвар аз хизмати содиконаи ҳайати шаҳсии мақомоти милитсия мебошад.

Ба корҳои соҳтмони бинои нави Академия дар арафаи таҷлили ҷаҳни бистсолагии Конституцияи асос гузошта будем ва ҷунонки имрӯз мебинем, бинои маъмуриву таълимии он, ки аз се қисмат ва ҳашт ошёна иборат мебошад, бо сифати баланди меморӣ бунёд гардидааст.

Бояд таъкид намуд, ки ҳадаф аз бунёду таҷдиди заминаҳои моддиву техникии Академияи Вазорати корҳои дохилӣ баланд бардоштани сатҳи таълиму тарбияи донишҷӯён, омода кардани мутахассисони баландиҳтисос ва ватандӯсту худшинос барои мақомоти корҳои дохилӣ ва такмилу тақвияти донишу малакаи касбии кормандон ба ҳисоб меравад.

Дар зарфи солҳои 2000-2016 Академияи милитсияи Вазорати корҳои дохилиро беш аз 8 ҳазор нафар ҳатм намудаанд. Имрӯз дар Академия 2200 нафар таҳсил мекунанд, ки аз онҳо 156 нафарашон духтарон мебошанд, вале ин шумора ҳанӯз хеле кам аст.

Ҳоло бо супориши Роҳбари давлат дар ҳамаи муасисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар 600 нафар ятимон, аз ҷумла дар Академияи Вазорати корҳои дохилӣ 169 нафар таҳсил мекунанд.

Дар ин муассисаи таҳсилоти ой, инчунин, 56 нафар фарзандони кормандони мақомоти милитсия, ки ҳангоми адои хизмат ҳалок гардидаанд ва 15 нафар ҳатмкардагони хона-интернатҳои кишвар ба таҳсил фаро гирифта шудаанд, ки иқдоми мазкур нишонаи ғамхории давлату Ҳукумат нисбат ба оилаҳои камбизоат ва қишири ниёzmanди ҷомеа мебошад.

Хотирнишон бояд кард, ки бо истифода аз технологияҳои замонавӣ ба роҳ мондани омӯзиши ҳамаҷонибаи фанҳои таҳассусӣ дар Академияи Вазорати корҳои дохилӣ аз ҷумлаи вазифаҳои муҳим ба шумор меравад. Дар робита ба ин, ба масъалаи таълими забонҳои ҳориҷӣ, технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ, ҳукуки инсон ва ҳукуки байналмилалӣ эътибори ҷиддӣ додан зарур аст. Яъне ҳатмкардагони Академия бояд на танҳо ҳукукшиносони баландиҳтисос, балки донандагони хуби забонҳои ҳориҷӣ низ бошанд.

Дар баробари ин, вазифаи устодони Академия аз он иборат аст, ки шогирдони худро дар руҳияи ҳисси баланди миллӣ, ватанпарастӣ, садоқат ба Ватан, ҳифзи арзишҳои олии давлатӣ ва манфиатҳои миллӣ тарбия намоянд ва дар навбати аввал ҳудашон намунаи ибрат бошанд.

Итминони комил дорам, ки кормандони мақомоти ҳифзи ҳукуқ зимни фаъолияти худ манфиатҳои миллиро аз ҳама боло гузошта, донишу малака ва ҳатто ҳастии худро ба ин ҳадафи ой равона месозанд. Зоро мақомоти корҳои дохилӣ, дигар мақомоти ҳифзи ҳукуқ ва соҳторҳои низомӣ дар ҳифзи арзишҳои олии давлатдорӣ, таъмини амнияти давлат ва ҷомеа, яъне волоияти қонун нақши қалидӣ доранд. Ҳайати шаҳсии соҳтору мақомоти зикршуда бояд сатҳи баланди касбият дошта, аз лиҳози руҳиву равонӣ устувор бошанд, бо истифода аз шароити муҳайёкардаи давлату Ҳукумат ҳамеша дар ҳолати омодабош қарор дошта бошанд, зоро тавре ки дар оғоз хотирнишон кардам, вазъи ҷаҳон ва минтақа бисёр ноорому ҳатарзо мебошад ва ин масъаларо ҳатто як лаҳза ҳам фаромӯш набояд кард.

Чунонки оғаҳӣ доред, бо Фармони Президенти кишвар «Стратегияи ислоҳоти милитсия барои солҳои 2013-2020» қабул гардида, давра ба давра татбиқ шуда истодааст. Мухимтарин масъала дар ин самт тибқи муҳлатҳои муайяншуда ва босифат таъмин намудани татбиқи бандҳои даҳлдори санади зикршуда мебошад. Ин санади мухим дар баробари дигаргуниҳои ҷиддӣ дар самти беҳсозии заминаҳои моддиву техникӣ тақозо менамояд, ки корманди милитсия хислатҳои беҳтарини инсониву одоби баланди муюшират дошта, хайрҳоҳу одамдӯст бошад ва аз нигоҳи равонӣ, ҷисмонӣ ва ироди устувор буда, ба Ватан ва ҳалқи худ содиқона хизмат намояд. Таълимгирандагони Академия низ бояд дорои ҳамин хислатҳои ҳамидаи инсонӣ, сазовори номи баланди донишҷӯи муассисаи таҳсилоти олии Вазорати корҳои дохилӣ ва ҳомиёни ояндаи қонунияти тартибот бошанд.

Хизмат дар сафҳои милитсия поквичдонӣ, эҳтиром ба қонун ва ҳуқуқу озодиҳои инсонро тақозо намуда, кормандони мақомот набояд ба таъмъҷӯй, беэҳтиромӣ нисбат ба шаҳрвандон ва истифодаи усулҳои номатлуби таҳқиқу тафтиш роҳ диҳанд.

Шумо бояд дар риояи талаботи қонунҳои миллӣ дар бораи танзими анъана ва расму ойинҳои миллӣ ва масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд низ пешсафу ташаббускор бошед, чунки қисми зиёди муқаррароти қонунҳои зикршуда ба зиндагии ҷавонон даҳл доранд.

Ҳар қадоми шумо бояд ҳамеша дар хотир дошта бошед, ки сулҳу субот ва оромиву осоиш барои ҳар кишвару миллат, махсусан, барои ҳалқи мо, ки даҳшати ҷангӣ шаҳрвандиро аз сар гузаронидааст, неъмати бузургтарин махсуб ёфта, ҳифзу ҳимояи он вазифаи муқаддаси ҳар як фарди миллатдӯсту ватанпарат ва кулли ҷавонони бонангӯи Ватан мебошад.

Дар баробари шумо - наврасону ҷавонони мамлакат ман ҳамаи 240 ҳазор нафар кӯдаконеро, ки имсол ба синфи якум мераванд, табрик гуфта, ба онҳо саломативу умри дароз орзу мекунам ва умедворам, ки кӯдакони имрӯза фардо ҳамчун насли ватандӯст ва номбардори Тоҷикистони азизамон ба воя мерасанд.

**Дар охир ҳамаи шумо, ҳозирини гиромӣ, кулли омӯзгорону ҳонандагон ва донишҷӯёни муассисаҳои таълимии кишварро бо оғози соли нави таҳсил самимона табрик мегӯям.**

**Рӯзи дониш ва оғози соли нави таҳсил муборак бошад, ҳамватанони азиз!**

**СУХАНРОНИИ АСОСГУЗОРИ СУЛҲУ ВАҲДАТИ МИЛЛӢ –  
ПЕШВОИ МИЛЛАТ, ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  
ЭМОМАЛИЙ РАҲМОН БА МУНОСИБАТИ РӮЗИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ  
ДАВЛАТӢ, 09.09.2017**

**Ҳамватанони азиз!  
Ҳозирини гиромӣ!**

Бо камоли ифтихору самимият тамоми мардуми шарифи кишвар, аз чумла сокинони пойтахти Тоҷикистони озоду соҳибихтиёр – шаҳри Душанбе ва қулли ҳамватанони бурунмарзиамонро ба муносибати ҷашни мубораку муқаддаси миллиамон - бистушашсолагии истиқлолияти давлатӣ самимона табрик гуфта, ба ҳар фарди худоғоҳу ҳудшиноси мамлакат баҳту саодат ва дастовардҳои рӯзафзун орзу менамоям.

Истиқлолият ва озодӣ дар сарнавишти миллати тоҷик гардиши қуллӣ ба вучуд овард ва оғози марҳалаи сифатан нави таъриҳӣ гардид.

Марҳалаи нав дар назди мардуми Тоҷикистон иҷроӣ вазифаи бисёр пурмасъулияти таъриҳӣ, яъне бунёди давлати мутамаддини ҷавобгӯ ба манфиатҳои ҳалқу кишвар ва эҷоди аркони давлатдории муосирро ба миён гузошт.

Дар зарфи бисту шаш сол мо ба шарофати заҳмати соғдилонаи ҳалқамон дар роҳи таъмини рушди сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии мамлакат ба натиҷаҳои намоён ноил гардидем. Дар ин давра барномаи мукаммали ислоҳоти қуллии сиёсӣ ва ҳуқуқиро татбиқ намуда, барои рушди иқтисодӣ заминаи мусоид фароҳам овардем, дар соҳаҳои ҳаётан муҳимми кишвар, аз чумла саноату энергетика, нақлиёту коммуникатсия, қишоварзӣ ва баҳшҳои дигар ба дастовардҳои назаррас муваффақ шуда, дар соҳаҳои иҷтимоӣ, баҳусус, илму маориф ва тандурустиву фарҳанг таҳаввулоти сифатиро таъмин намудем.

Соҳибистиклолӣ ва ҳусусан, солҳои аввали он барои мардуми мо марҳалаи бисёр вазнин ва озмоишҳои сангин буданд. Кишвари мо дар натиҷаи фитнаву дасисай қувваҳои бадҳоҳи доҳиливу хориҷӣ ба гирдоби ҷангӣ таҳмилӣ шаҳрвандӣ гирифтор шуда, ҳатари аз байн рафтани давлати ҷавони тоҷикон ва пароқанда гардидани миллат ба воқеяияти талху даҳшатнок табдил ёфта буд. Вале мардуми шарифи Тоҷикистон бо саъю талоши ватандӯстонаву фидокорона ба хотири ҳимояи истиқлолияти давлати ҷавони ҳуд ин имтиҳони сахту сангини таъриҳро паси сар намуданд.

Дар як муддати кӯтоҳ мо на танҳо мушкилоти зиёди баъдиҷангиро бартараф карда, сулҳу суботро дар мамлакат барқарор соҳтем, балки барои пешрафти бомароми кишвар асоси мустаҳкаму боъзтимод гузоштем. Ҳоло бо ифтихору сарфарозӣ изҳор медорем, ки ҳамаи корҳои

азими созандагиро, ки то имрӯз дар кишвари маҳбубамон амалӣ намудем, ба номи мубораку муқаддаси истиқлолият анҷом додем. Зоро истиқлолият барои мо рамзи пойдории давлат, ҳастии миллат ва шарафу эътибори Тоҷикистони азизамон мебошад.

Гузашта аз ин, истиқлолият тантанаи хирад ва андешаи миллати солору қуҳанбунёди тоҷик, оғози марҳалаи навини давлатдории миллӣ, омили иттиҳоду сарҷамъии мардуми фидокору ватандӯсти мо, василаи муҳимтарини ҳифзи асолату ҳувияти миллӣ ва муҳимтар аз ҳама, нишонаи возехи ҳастии миллат ба шумор меравад.

Бо истифода аз фурсат, бори дигар хотирнишон месозам, ки дар зарфи солҳои соҳибиқиқолӣ мардуми шариғи Тоҷикистон бо вучуди мушкилоту монеаҳои зиёд барои ҳифзу нигоҳдории давлати навини тоҷикон, пешрафту ободии сарзамини муқаддаси аҷдодӣ ва эҳё намудану гиромӣ доштани арзишу суннатҳои миллӣ саҳми бесобиқа гузоштанд.

Ман ҳамчун Роҳбари давлат ҳамеша бо чунин ҳалқи заҳматкашу сарбаланд ифтихор мекунам ва дар ин лаҳзаҳои пурҷалоли ҷашнӣ ба ҳалқи азизам сипоси самимии хешро изҳор менамоям.

### Ҳамвatanони гиромӣ!

Бисту шаш соли даврони истиқлолият дар муқоиса бо таърихи бостонии ҳалқи тоҷик ва ҳатто аз нигоҳи раванди бунёди давлати муосир муҳлати ҷандон тӯлонӣ нест.

Сарғи назар аз мушкилоту монеаҳои саҳту сангине, ки дар ин муддат вучуд доштанд, мо тавонистем бо такя ба аклу заковат ва дастгирии самимонаву заҳмати соғдилонаи мардуми сарбаландамон дар роҳи эъмори давлати муосири демократӣ, ҳуқуқбунёду дунявӣ ва ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ қадамҳои устувор гузорем.

Дар тӯли солҳои истиқлолият тавассути амалисозии барномаву стратегияҳои давлатӣ ва сафарбарсозии тамоми заҳирау имкониятҳо сатҳу сифати зиндагии мардум бамаротиб баланд бардошта шуд. Бо дарназардошти он, ки ояндаи ҷомеа, идораи давлату миллат, ҳифз кардан ва афзун намудани дастовардҳои истиқлолият аз наврасону ҷавонони имрӯза вобаста мебошад, мо таълиму тарбияи шоистаи насли наврасро яке аз ҳадафҳои асосии сиёсати давлату Ҳукумат эълон кардаем. Чунки бунёди ҷомеаи демокративу дунявӣ ва соҳиб шудан ба мақоми арзанда дар арсаи байналмилалӣ бе рушди сармояи инсонӣ, яъне бидуни тарбия ва ба воя расонидани насли донишманду соҳибмаърифат ва ватандӯсту ободгар, инҷунин, тайёр кардани кадрҳои баландихтисос ғайриимкон аст. Маҳз бо дарназардошти аҳаммияти бузурги ин масъала мо соли 2017-ро дар мамлакат “Соли ҷавонон” эълон кардем.

Ман ҳамеша ба ақлу заковат, нерӯи созанда ва ҳисси миллии ҷавонони саодатманду ватанпарвар ва бонангӯ номуси кишвар, яъне фарзандони

даврони истиқлол бовар дорам ва бо итминон изҳор менамоям, ки онҳо минбаъд низ ба хотири ҳифзи арзишҳои истиқлолият чун сипари боёзтимод хизмат мекунанд.

### Ҳамвatanони азиз!

Истиқлолияти давлатӣ дар баробари он, ки неъмати бузург мебошад, ҳифзу таҳқими он ба дӯши мардуми кишвар масъулияти азимеро низ мегузорад.

Яке аз омилҳои расидан ба қадри ин неъмати бузург ва ҳимояи он дар зехну шуури ҳар як сохибватан ташаккул додани эҳсоси худшиносиву худогоҳӣ, ватандӯстиву ватандорӣ ва ҳувияти миллӣ ба ҳисоб меравад.

Имрӯз ҳамаи мо шоҳиди воқеаҳои даҳшатноку фоҷиабор дар як қатор кишварҳои олам ҳастем, ки бар асари шиддати бесобиқа пайдо кардани барҳӯрди манфиатҳои қудратҳои ҷаҳонӣ ва таҳдиду хатарҳои нав, аз ҷумла торафт вусъат гирифтани фаъолияти гурӯҳҳои экстремистиву терористӣ амнияти суботи баязе давлатҳои як вақтҳо ороми сайёра аз байн рафтааст.

Тоҷикистони мо аз лиҳози ҷуғрофӣ ва бо дарназардошти вазъи минтақа дар ҷорсӯйи барҳӯрди манфиатҳо қарор гирифтааст. Бо дарназардошти чунин вазъи ноорому хатарзои ҷаҳони муосир ва бо мақсади таъмин намудани рушду инкишофи давлату миллатамон вазифаи муҳимтарини ҳар яки мо ҳифзи истиқлолияти давлатӣ, суботу оромии комили ҷомеа ва тақвияти ваҳдату ҳамдигарфаҳмии кулли сокинони кишвар мебошад.

Барои ҳалли ин вазифаҳо зарур аст, ки ҳар фарди бонангӯ номуси миллат ва тамоми мардуми Тоҷикистон сарчамъу муттаҳид бошанд ва дар татбиқи сиёсати ободгаронаву созандай давлату Ҳукумати мамлакат фаъолона ширкат намоянд. Бисёр муҳим аст, ки ҳар як сокини мамлакат қимату арзиши озодиву соҳибихтиёҶӣ ва давлати миллиро амиқан дарк намояд ва аз имконияте, ки таърих барои мо фароҳам овардааст, пурсамар истифода барад.

Мо бояд дар хотир дошта бошем, ки танҳо бо доштани давлати соҳибистиклол, Ватани соҳибихтиёҶӣ ва ҷомеаи пешрафта метавонем дар дунёи мутамаддин мақоми арзанда дошта бошем.

Хотирнишон мессозам, ки дар шароити бисёр мураккабу пеҷидаи ҷаҳони муосир мо танҳо бо ваҳдату сарчамъӣ, заҳмати аҳлона ва саъю талоши ватандӯстонаи тамоми сокинони кишвар метавонем истиқлолияти Ватани маҳбубамонро ҳимоя кунем, давлати соҳибихтиёрамонро пешрафта гардонем ва ҳамаи нақшаву ҳадафҳои миллиамонро амалӣ намоем.

Дар ин лаҳзаҳои пуршукӯҳи идона бори дигар кулли мардуми сарбаланди Тоҷикистон, ҳамвatanони бурунмарзиамон ва ҳамаи шумо, ҳозирини арҷмандро ба ифтиҳори ҷаҳони бузурги бистушашсолагии

## **Хизмати давлатӣ**

---

истикъолияти давлатӣ самимона табрик гуфта, ба хонадони ҳар яки шумо зиндагии орому осуда ва барору комёбӣ орзумандам.

**Бигзор, сулху субот дар Тоҷикистони азизамон ҳамеша ҳукмрон ва истиқъолияти миллати фарҳангсолорамон ҷовидону бегазанд бошад!**

**Бигзор, нури хуршеди истиқъолият то абад равшангари ҳаёти ҷомеаи мо гардад!**

**Бигзор, ҷашни муқаддаси истиқъолият барои ҳар фарди соҳибдилу озодаи кишвар саломатӣ, бахту саодат ва фатҳу қушоишҳо оварад!**

**Ҷашни истиқъолият ва соҳибдавлативу соҳибхтиёй муборак бошад, ҳамватаённи азиз!**

**ХИЗМАТИ ДАВЛАТӢ ҲАМЧУН НИҲОДИ ИҼТИМОӢ:  
ВИЖАГИҲОИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ОН ДАР ЗАМОНИ  
ИСТИҚЛОЛИЯТИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҼИКИСТОН**

**Хидирзода М.У.** – доктори илмҳои фалсафа, профессор, сарҳодими илми шуъбаи сиёсатшиносии Пажӯҳиигоҳи фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови АИ ҶТ, 734005, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 33, тел.: (+992) 918 639 754, E-mail: [makhfirat@mail.ru](mailto:makhfirat@mail.ru)

**Комилбеков А.Ё.** – н.и.с., дотсент, мудири кафедраи муносабатҳои байналмилалӣ ва равандҳои сиёсии Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, ш. Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел.: (+992) 935 575 855, E-mail: [amid.komilbek@mail.ru](mailto:amid.komilbek@mail.ru)

Хизмати давлатӣ ҳамчун ниҳоди муҳими иҼтимоӣ дар ҳаёти чомеа ва давлат нақши муҳим дошта, занчири иҼтимоии пайвандкундандаи муносабатҳои миёни ниҳодҳои мазкур, яъне чомеа ва давлат мебошад. Дар ин замини ташакkul ва рушди хизмати давлатӣ дар Тоҷикистон дар солҳои соҳибистиқлолӣ раванди муташаккилонае мебошад, ки ба шаклгирии чаҳорҷӯбаи ҳуқуқӣ ва рафторӣ, доираи муносабатҳо ва принсипҳо дар амалигардонии мақсадҳои давлат саҳми босазо мегузорад.

**Калидвоҷсаҳо:** ниҳоди иҼтимоӣ, хизмати давлатӣ, раванди идоракунӣ, эҳтиёҷи чомеа, идоракунии мақсаднок, маҷмӯи арзииҳо, заҳираи инсонӣ, танзими ҳуқуқӣ, иттиҳодияи ҷамъиятӣ, ҷанбаи рафторӣ, фаъолияти босамар, омӯзииши касбӣ, курси тақмили таҳассус

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ:  
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ В ПЕРИОД  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ  
ТАДЖИКИСТАН**

**Хидирзода М.У.**- доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник отдела политологии Института философии, политологии и права имени А.Богоутдинова АН РТ г. Душанбе, пр. Рудаки, 33,. тел.: (+992) 918 639 754, E-mail: [makhfirat@mail.ru](mailto:makhfirat@mail.ru)

**Комилбеков А.Ё.** – к.п.н., дотсент, заведующий кафедрой международных отношений и политических процессов Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 734003, г. Душанбе, ул. Саида Носира 33, тел.: (+992) 935 575 855, E-mail: [amid.komilbek@mail.ru](mailto:amid.komilbek@mail.ru)

Государственная служба как социальный институт имеет важное значение в жизни общества и государства и служит социальной цепочкой, соединяющей отношения между этими институтами. На этой основе формирование государственной службы в Таджикистане в годы независимости представляет собой высокоорганизованный процесс, способствовавший оформлению правовых и поведенческих рамок, отношений и принципов, играющих важную роль в реализации целей государства.

**Ключевые слова:** социальный институт, государственная служба, процесс управления, общественная нужда, целесобранное управление, комплекс ценностей, человеческий ресурс, правовое регулирование, общественная организация, поведенческий аспект, эффективная деятельность, профессиональная учёба, курс повышения квалификации

### STATE SERVICE AS A SOCIAL INSTITUTE: PECULIARITIES OF FORMATION AND DEVELOPMENT IN THE SOVEREIGNTY PERIOD REPUBLIC OF TAJIKISTAN

**Khidirzoda M.U.** – Doctor of Philosophy, Professor, Main Specialist of Politology Department of Bahouddinov Institute of Philosophy, Politology and Law of Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, 734025, Dushanbe, Rudaki ave. 33, phone: (+992)918 639 754, E-mail: makhfirat@mail.ru

**Komilbekov A.Y.** – Candidate of Political Science, Head of International Relations and Political Processes Department of the Institute of Public Administration under the President the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str. 33, phone: (+992)935 575 855, E-mail: amid.komilbek@mail.ru

Public service as a social institution is of great importance in the life of society and the state and serves as a social chain connecting the relations between these institutions. On this basis, the formation of the civil service in Tajikistan during the years of independence is a highly organized process that facilitated the formulation of legal and behavioral frameworks, relations and principles that play an important role in realizing the goals of the state.

**Keywords:** social institution, public service, management process, social need, advisable management, complex of values, human resource, legal regulation, public organization, behavioral aspect, effective activity, refresher course, professional study

Чомеа ҳамчун вучуди томи доимо дар ҳоли рушд қарордошта, баҳри танзими муносабатҳои мавҷуда ва минбаъд пайдошавандай иҷтимоӣ ба ташаккули ниҳодҳои муайянӣ иҷтимоӣ эҳтиёҷ дорад, ки баҳри дар амал

татбик намудани ниёзҳои худ ва қиширҳои иҷтимоии дар он фаъолияткунанда мусоидат намояд.

Дар ин раванд таъсис ва фаъолияти он ниҳодҳое, ки бевосита бо раванди идоракунӣ иртибот доранд, маҳсусан муҳим мебошанд. Зоро маҳз тавассути онҳо муносибатҳои иҷтимоӣ метавонанд ба низоми муайян даромада, рушди чомеа дар чаҳорҷӯбай дақиқ ва мувоғиқ ба мақсадҳои давлат рушд намоянд.

Бояд қайд намуд, ки идоракунии давлатӣ ҳамчун самти муҳими татбики мақсадҳои давлат низоми мукаммали иҷтимоию сиёсие мебошад, ки маҷмӯи томи соҳторӣ, муносибатҳои тавассути меъёрҳои ҳуқуқӣ ва ахлоқии эътирофшуда, маҷмӯи арзишҳо ва қоидаҳои рафткореро дар бар мегирад, ки пеш аз ҳама, ҷиҳати ба дараҷаи сифатан баланд иҷро гаштани вазифаҳои давлат мусоидат мекунанд. Дар ин раванд нақши субъекти бевоситай идоракунӣ ва татбиқкунандаи мақсадҳои давлат - хизматчи давлатӣ хеле муҳим мебошад.

Хусусияти иҷтимоӣ доштани хизмати давлатӣ дар се сатҳ ба назар мерасад: якум, дар сатҳи чомеа (табиат ва моҳияти ниҳоди иҷтимоӣ, мақсад ва вазифаҳои он); дуюм, дар сатҳи қишири иҷтимоӣ – хизматчиёни давлатӣ (арзишҳо, анъанаҳо ва меъёрҳо); сеюм, дар сатҳи хизматчи алоҳида (мақоми иҷтимоӣ, нуғуз ва имиҷ). [3,367] Чунин дараҷабандӣ бори дигар аз он шаҳодат медиҳад, ки хизмати давлатӣ дорои робитаҳои зичи иҷтимоӣ, ҳатто дар баъзе ҳолатҳо ташаккулдиҳандай ин муносибатҳо ба шумор меравад. Ҳамчунин, таҳлили моҳияти иҷтимоии хизмати давлатӣ баёнгари он мебошад, ки он ҳамчун василаи муҳими таъминкунандаи робитаи миёни давлат ва чомеа баромад намуда, имиҷи он аз имиҷи ҳар як хизматчи давлатӣ вобастагӣ дорад.

Таҳлили назарияҳои гуногуни илмӣ вобаста ба эътирофи хизмати давлатӣ ҳамчун ниҳоди мукаммали иҷтимоӣ ва таҷрибаи ташаккул ва рушди он дар солҳои соҳибистиклолии Тоҷикистон бори дигар аз он далолат мекунанд, ки мавҷудияти як қатор нишондиҳанда ё аломатҳо ташаккули ин соҳаи муҳимро асоснок мекунанд. Аз он ҷумла, қобилияти қонеъ намудани эҳтиёҷоти чомеа ба идоракунии мақсаднок ва босубот, танзими дурусти равандҳои иҷтимоӣ, маҷмӯи томи соҳторӣ, аз ҷумла муассиса ва ташкилоте, ки ин равандро амалӣ менамоянд, мавҷудияти маҷмӯи арзишҳои фарҳангӣ, ахлоқӣ ва ҳуқуқии рафтори мансабдорони дар ин самт фаъолияткунанда ва захираҳои инсонӣ ва моддии зарур буда ҷиҳати дастрасӣ ба чунин мақсадҳоро танзим менамояд.

Вобаста ба аломатҳои номбаршуда метавон ҳулоса намуд, ки дар ҳақиқат ҳам хизмати давлатӣ ҳамчун ниҳоди муҳими иҷтимоӣ зарурати мавҷудияти худро муддатҳо пеш собит намудааст. Дар ҳама давру замон масъулияти идоракунии чомеа ба уҳдаи аққалияте гузошта мешуд, ки бо дарназардошти ҳимояи манфиатҳои аксарият бояд ин рисолатро иҷро мекард. Дар баробари ин лозим ба ёдоварист, ки раванди идоракунӣ мутобиқкунонии манфиатҳои қиширҳои гуногуни чомеа, таъмини ҳамгирии

иҷтимоии онҳо, таъмини суботу амният дар он муҳити иҷтимоие, ки ин қиширҳо зиндагӣ мекунанд, ташаккули мағқураи созандай мутобиқ ба ҳадафҳо ва мақсадҳои давлат ё худ таъмини ягонагии гояниро тақозо менамояд, ки баҳри амалӣ намудани ниёзҳои ҷомеа ва ҳар як шаҳрванд заруранд.

Дар ин замина хизмати давлатӣ ҳамчун василаи муҳими иҷрои корҳо дар самти номбурда дар замони соҳибистиклолӣ бо дарназардошти вижагиҳои миллию давлатӣ ва фарҳангии иҷтимоӣ ташаккул ёфта, дар ҳоли рушд ва густариш мебошад. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти мамлакат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди ин ниҳоди муҳими иҷтимоӣ таваҷҷӯҳи маҳсус дода, сатҳу сифати идорақунии давлатиро ба донишу таҷриба, маҳорату малака, масъулиятыносию ташаббускорӣ ва сифатҳои касбию кордонии хизматчиёни давлатӣ вобаста медонад.[1]

Дар робита ба ташаккули хизмати давлатӣ ҳамчун ниҳоди муҳими иҷтимоию сиёсӣ дар Тоҷикистон метавон ду марҳилаи муҳимро чудо намуд:

- якум, марҳилаи шаклгирии ҳуқуқӣ, ки дар доираи он эътирофи хизмати давлатӣ ҳамчун фаъолияти давлатии хизматчиёни давлатӣ баҳри таъмини иҷрои ваколатҳои шаҳсони мансабдори давлатии ҳокимиияти давлатӣ ва амалӣ намудани салоҳияти мақомоти давлатӣ ташаккул ёфт;

- дуюм, марҳилаи ташаккули ҷаҳорҷӯбай муносибат ва рафтори хизматчию давлатӣ, ки маҷмӯи меъёрҳо, принсипҳо ва қоидаҳои рафтори хизматӣ ва гайрихизматии хизматчию давлатӣ, хислатҳои фаъолияти касбӣ, рафтор дар кор ва ҷомеа, эҳтироми арзишҳои эътирофшудаи аҳлоқи инсонӣ ва талаботи маънавии ҷомеааро муайян мекунанд.[2]

Муҳайё намудани заминai меъерии ҳуқуқӣ омили муҳим дар самти бамеъёрдарории фаъолият дар ин самти гардида, асосҳои ташкилию ҳуқуқии хизмати давлатӣ, вазъи ҳуқуқӣ ва кафолатҳои иҷтимоии хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян намуд. Дар ин ҷода танзими ҳуқуқ дар хизмати давлатӣ, муайян намудани самтҳои асосии сиёсати давлатӣ ва низоми хизмати давлатӣ ва усули (принсипҳо) асосии хизмати давлатиро метавон ҷанбаҳои муҳими заминавӣ дар самти ташаккул ва рушди ин ниҳоди муҳими давлатдорӣ номид. Зоро дар заминai умуниҳатмии меъерӣ мушаххасу дақиқ гардидани ҳуқуқи шаҳрвандон ба хизмати давлатӣ боиси аз миён рафтани баъзе меъёрҳои табъизӣ гашта, имконияти мусоидро баҳри ба хизмати давлатӣ ҷалб намудани шаҳсони лоиқу сазовор фароҳам овард. Яъне, фақат муҳим будани дараҷаи таҳассусӣ, аҳлоқи воло, фарҳангу маърифат ва маҳорату дониш ҳамчун талаботи муҳим арзёбӣ гардида, маҳдудиятҳо аз рӯйи мансубияти миллӣ, наҷодӣ, динӣ ва ҷинсӣ аз байн бардошта шуданд. Чунин муносибат ба асосҳои демократии соҳтори давлатӣ мувоғиқ буда, имконият медиҳад, ки идорақунии давлатӣ дар сатҳи дастрас ба ҳар як узви ҷомеа қарор дошта, самаранокии фаъолияти он тавассути таҳассуси воло таъмин карда шавад.

Асли (принцип) танзими хукуқӣ, ки дар низоми идоракунии чи гурӯҳҳои калон ва чи гурӯҳҳои хурду миёна омили асосӣ баҳри самаранокии фаъолият хизмат мекунад, дар шаклгирии ин ниҳоди муҳими давлатдорӣ нақши бузург дорад. Зоро асли конституционӣ, ки Тоҷикистонро ҳамчун давлати демократию хукуқбунёд эътироф намудааст, тақозо мекунад, ки ин талабот, пеш аз ҳама, дар сатҳи идоракунии давлатӣ татбиқ карда шаванд. Дар баробари ин, дар хотир бояд гирифт, ки муайян намудани чаҳорҷӯбаи хукуқии мавҷудият ва фаъолияти ин ниҳоди муҳими иҷтимоиу сиёсӣ дар самти таъмини хукуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд низ аҳамияти калон доранд.

Ҳамзамон, бояд дар назар дошт, ки танзими хукуқӣ метавонад ҷанбаҳои дохилӣ ва берунӣ дошта бошад. Ҷанбаи берунӣ муносибатҳои байни ниҳоди хизмати давлатӣ ва дигар ниҳодҳои ҷомеа, аз қабили иттиҳодияҳои ҷамъиятиро дар бар гирифта, ҷанбаи дохилӣ муносибатҳои вобаста ба талаботи фаъолият дар дохили ҳуди ниҳодро дар бар мегиранд.[3,358] Дар низоми хукуқии давлати Тоҷикистон ҳар ду ҷанбаи хизмати давлатӣ қаблан муайян гардида, вобаста ба талаботи ҷомеа мунтазам рушд мейёбад.

Чуноне ки дар боло зикр гардид, яке аз нишонаҳои муҳими ташаккули ниҳодҳои иҷтимоӣ ин мавҷудияти қоида ва меъёрҳои муайяне мебошанд, ки ба арзишҳои умумиинсонию милӣ, талаботи фарҳангии аҳлоқӣ асос ёфтаанд. Вобаста ба ин, одоби хизматчии давлатӣ ҷанбаи муҳимест, ки ба ташаккули симои мақомоти давлатӣ ва сиёсати давлатӣ бевосита таъсири ҳудро расонида метавонад. Аз ҳамин сабаб, тибқи моддаи 7<sup>1</sup> Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» одоби хизматчии давлатӣ тавассути санадҳои дигари меъерии хукуқӣ, аз ҷумла Кодекси одоби хизматчии давлатӣ ва кодексҳои соҳавии хизмати давлатӣ танзим шуда, чаҳорҷӯбаи меъерҳои рафторие муайян шудаанд, ки хизматчии давлатӣ дар фаъолияти ҳаррӯзai ҳуд бояд онҳоро риоя намояд.

Бояд тазаккур дод, ки ҷанбаи рафторӣ (behavioral) дар раванди фаъолияти идоракунӣ аҳамияти маҳсус дошта, дар ин робита масъалаҳои одоби муюшират, фарҳангӣ гӯш фаро додан ва шунидани ҳамсuxбати ҳуд, таҳаммулпазирӣ, эҳтироми ҳуд ва шахсияти дигарон, ҳимояи хукуқи шаҳрвандон, қобилияти қабули қарори дуруст ва дигар шаклҳои муносибат ва рафтор омилҳои муҳим дар самти фаъолияти самараноки хизматчии давлатӣ ба ҳисоб мераванд. Ин ҳама имрӯз тавассути Кодекси хизматчии давлатӣ танзим гардида ва ҳамчун талаботи меъерӣ аз ҷониби хизматчиёни давлатӣ бояд риоя карда шаванд.

Рушди хизмати давлатиро бе ташкили омӯзишҳои қасбию сиёсӣ тасаввур кардан имконнозазир аст. Зоро таҳаввулоти ҳамарӯзai сиёсии иҷтимоӣ ва фарҳангӣ чӣ дар дохили қишвар ва чӣ дар сиёсати байналмилалӣ, дастовардҳои нави илму техника, рушди технологияҳои муосир ва фазои тағиیرёбанди муносибатҳои минтақавию ҷаҳонӣ тақозо менамоянд, ки хизматчии давлатӣ дар ҷараёни ин ҳама дигаргуниҳо бошад.

## **Хизмати давлатӣ**

---

Таъсиси Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ин замина таъсиси Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Донишкадаи такмили ихтисоси хизматчиёни давлатӣ ва дар ин замина Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон қадами ҷиддӣ дар самти тарбияи кадрҳои баландихтисос дар соҳаи хизмати давлатӣ гашта, ҷиҳати рушди ин ниҳоди муҳими иҷтимоӣ дар қишвар мусоидат мекунанд.

Ҳамчунин, амалӣ гардидаи фаъолияти магистратураи идоракунии давлатӣ низ дар ин самт саҳми босазо мегузорад. Магистратура ҳамчун зинаи таҳсилоти олии касбӣ тайи солҳои 2009-2016 ҷиҳати тарбияи ҷавонон ва омода намудани онҳо дар сатҳи сифатан нав дар соҳаи хизмати давлатӣ мусоидат намуда, 111 нафар хизматчиёни давлатии дар соҳторҳои гуногуни мақомоти маҳал ва соҳторҳои маҳаллии мақомоти марказӣ фаъолияткунандай вилояти Ҳатлон дар асоси шартномаи сетарафа курсҳои рӯзона ва ғоибонаи магистратуруро аз рӯйи ихтисоси «Идоракунии давлатӣ» ҳатм намуда, 9 нафар таҳсилро дар ин самт идома медиҳанд.

Мавҷудияти механизми омӯзиш, бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси хизматчиёни давлатӣ дар раванди умумии омодасозии кадрҳои соҳаи хизмати давлатӣ аҳамияти маҳсус дошта, баҳри самаранокии фаъолияти онҳо дар ин самт мусоидат менамояд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ҳаракат дар зинаҳои мансабӣ чи ба таври уфукӣ ва чи ба таври амудӣ барои ташвиқ ва ҳавасмандии хизматчии давлатӣ мусоидат намуда, дар амри сайқалёбии маҳорату малака ва донишу маърифати корбарии ў таъсири муайян мерасонад. Дар ин робита, месазад ёдовар шавем, ки тайи солҳои 2009-2016 аз 111 нафар магистрантон 38 нафар ё 34,2 фоизи онҳо дар мансабҳои болотар, 45 нафар ё 40,5 фоизашон дар мансабҳои баробар ба мансаби то магистратура ишғолнамудаашон фаъолият менамоянд.

Ҳамин тариқ, таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ташаккул ва рушди хизмати давлатӣ ҳамчун ниҳоди муҳими амалиқунандай мақсадҳои давлат дар солҳои соҳибистиклолӣ таҳти назорати бевоситай роҳбарияти олии қишвар қарор дошта, дар ин давра тавонист мавҷудияти худро ҳамчун самти муҳиму зарурӣ собит созад. Ҷанбаи муҳими дигари фаъолияти ин ниҳод вобаста ба рушди ҷомеа такмил ёфтани он мебошад, ки ин ҳусусият имконият медиҳад, то самаранокии фаъолияти он таъмин карда шавад.

### **Адабиёт**

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 апрели соли 2008
2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ»/ Ахбори Маҷлиси Олии ҶТ, с. 2007, №3, мод.166; №6, мод. 429; с. 2010, №3, мод.158 с. 2011, мод.552 ; с. 2012, №8, мод. 834; №12, к.1, мод. 1008; с. 2013, №7, мод.542; №12, мод. 495; с. 2014, №7, к. 2, мод. 425; с. 2015, 1260
3. Мельников В.П., Нечипоренко В.Г. Государственная служба в России. М., 2003

## **ВАҲДАТИ МИЛЛӢ ҲАМЧУН ОМИЛИ МУҲИМИ ТАШАККУЛИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТӢ**

**Абдулхонов Ф. М.** - н.и.ҳ., дотсент, мудири кафедраи идоракунии давлатии Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, шаҳри Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел.: (+992) 933 339 946

Дар мақолаи мазкур нақши ваҳдати миллӣ дар рушди мақомоти давлатӣ ва идоракунии давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳқик ва баррасӣ қарор дода шудааст.

Муаллиф қайд менамояд, ки пас аз ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ, дар ташаккул ва рушди ниҳоди идоракунии давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ваҳдати миллӣ ҳамчун омили муҳим ва калидӣ хизмат намудааст.

**Вожсаҳои калидӣ:** *ваҳдати миллӣ, истиқлолият, ватандӯстӣ, идоракунии давлатӣ, хизмати давлатӣ, субот, худогоҳӣ, ризоияти миллӣ, давлатдорӣ*

## **НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ**

**Абдулхонов Ф. М.** - к.ю.н., доцент, заведующей кафедры государственной управлении Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 734003, г. Душанбе, улица Саида Носира 33, тел.: (+992) 933 339 946

В статье анализируется роль национального единства в развитии государственных органов и государственного управления в Республике Таджикистан.

Автор подчеркивает, что после приобретение государственной независимости национальное единство в формировании и развитии института государственного управления в Республике Таджикистан было основным и ключевым фактором.

**Ключевые слова:** национальное единство, независимость, патриотизм, государственное управление, государственная служба, самосознания, национальное согласие, устойчивость, государственность

## **NATIONAL UNITY AS THE MAIN FORMATION FACTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION**

*Abdoukhonov F.M. - Candidate of Juridical Science, Associate Professor,  
Head of Public Administration Department of the Institute of Public Administration  
under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str.,  
33, phone: (+992) 933 339 946*

This article analyzes the role of national unity in the development of state bodies and public administration in the Republic of Tajikistan. The author emphasizes that after the acquisition of state independence in the formation and development of the institution of public administration in the Republic of Tajikistan, national unity served as the main factor.

**Key words:** *national unity, independence, patriotism, public administration, public service, self-consciousness, stability, statehood.*

Бо ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ, фарҳангӣ ва масъалаҳои такмили низоми идоракуни давлатӣ дигаргунҳои муҳим ба вуҷуд омаданд.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар асари худ «Бунёди давлатдории навин», қайд менамояд: «Таърих гувоҳ аст, ки дар тӯли ҳазорсолаҳо оини давлату давлатдории тоҷикон саҳтиҳои хорошиканӣ таназзулу эҳё шуданро борҳо аз сар гузаронида, аз дунболи ҳар шикасту инқироз, боз эҳшавӣ ва камолоти афзунтарро ноил гаштааст.

Истиқлолият рамзи соҳибдавлатӣ ва ватандории миллати сарбаланду мутамаддини тоҷик аст, ки номаи тақдирашро бо дасти хеш навишта, роҳу равиши хоса ва мақому мавқеи муносибиро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ пайдо карда, набзи давлату миллати моро ба набзи сайёра ҳамсадо месозад».[5, 23]

Яке аз рукнҳое, ки метавонад пояи давлатдории миллиро мустаҳкам намояд, ин дуруст ба роҳ мондани раванди идоракуни давлатӣ мебошад. Ниҳоди идоракуни давлатӣ дар таърихи давлатдории тоҷикон маҳз пас аз соҳибистиклолӣ масири вижайи худро пайдо намуд. Дар ин раванд ташаккули идоракуни давлатӣ ба таври воқеӣ асосан, баъд аз ба имзо расидани Созишиномаи истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ, ки ба ҷанги бародаркӯш дар қишвар хотима бахшид, ибтидо мегирад.

Сулҳи тоҷикон, ки дар таърихи навини ҷаҳони имрӯзаи пурхаводис беназир арзёбӣ мегардад, на танҳо давлату миллати тоҷикро начот дод, балки дар дили сокинони ҷангзадаву азиятдидаи Тоҷикистон умедро ба ояндаи нек ва ваҳдати ногусастани зинда намуд. Расидан ба ҷунин сулҳ кори басо душвор ва раванди ниҳоят мураккаб буд. Дар натиҷаи музокироти тӯлонӣ, ки аз 5 апрели соли 1994 то 27 июняи соли 1997 дар қишварҳои гуногуни ҷаҳон: Афғонистон, Покистон, Эрон, Қазоқистон,

Киргизистон, Федератсияи Россия ва Туркманистон идома ёфта буданд, ба фарзандони ин миллат муссар гардиid, ки ниҳоят санади аз лиҳози ҳуқуқи тақдирсози миллатро қабул ва ба имзо расонанд.

Истиқрори сулҳу субот барои рушду таҳқими сохторҳои идоракуни давлатӣ ва хизмати давлатӣ шароити мусоид фароҳам овард. Барои густариш ва таҳқими низоми давлатдорӣ, ташаккули низоми мусосири идоракуни давлатӣ ва татбики хадафҳои миллии кишвар зарур буд, ки низоми самараноки интихоб ва ҷобаҷугузории кадрҳо, механизми болоравии мансабӣ, баланд бардоштани касбияти кадрҳои роҳбарикунанда ва шаффофияти дастгохи идоракуни давлат таъмин карда шавад.

Имзо шудан ва татбиқ гардидани Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар ҷомеа раванди вахдати миллӣ, ҳудогоҳӣ, эҳтиром ба муқаддасоти миллӣ ба мисли Конститусия, Парчами давлатӣ, Суруди миллӣ ва Нишони давлатӣ, демократикунонӣ, таҳаммулпазирӣ ва гуногунандеширо тақвият бахшид ва сулҳи тоҷиконро дар саросари мамлакат пойдор соҳт.

Дар солҳои аввали истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон набудани имконоти зарурӣ оид ба назорату мониторинги давлатию ҷамъиятӣ аз болои кори кадрҳо ва заиф гардидани системаи бозомӯйӣ ва азnavtayёркунии кадрҳо боиси қоҳиш ёфтани самаранокии идоракуни давлатӣ гардид. Бисёр кадрҳои ботаҷрибаву варзида ва баландихтисос аз доираи фаъолияти меҳнатӣ берун монда, донишу таҷрибаи онҳо ба манфиати ҷомеа ва давлат сафарбар карда нашуд. Мавҷуд набудани механизмҳои таъсиррасони давлатӣ ба раванди ташаккулёбӣ ва истифодаи иқтидорҳои кадрӣ, пастшавии сатҳи касбии онҳо сабаби қафомонии баъзе соҳаҳои иқтисодиёти миллӣ шуд. [4, 46]

Имзои Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон ба давлатҳои гуногуни ҷаҳон нишон дод, ки минбаъд тамоми мардуми ҷумҳурӣ Сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмонро ҳамчун Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф ва эҳтиром карда, низоми демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявиро интихоб ва қабул намуданд. Ҕомеаи ҷаҳонӣ итминон пайдо кард, ки Тоҷикистон роҳи сулҳ, ободӣ ва бозсозии кишварро пеш гирифтааст ва бинобар ин бисёр кишварҳои ҷаҳон омодагии ҳудро барои сармоягузорӣ дар ҷумҳурӣ изҳор доштанд.

Истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ волоияти иҷрои қонунҳои ҷумҳурӣ, амру дастурҳои Президенти кишвар ва қарорҳои Ҳукумати ҷумҳуриро дар тамоми қаламрави Тоҷикистон таъмин намуд. Баъд аз барқарории вахдати миллӣ ва сулҳи сартосарӣ дар кишвар бо ташабbus ва ибтикороти ҳамешагии Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон раванди бозсозии иқтисодиёти кишвар, рушди демократия, такмили идоракуни давлатӣ, гуногунандешӣ, таҳаммулпазирӣ, озодии сухан ва матбуот, ташаккули тафаккури миллӣ равнақу ривоҷи бештар пайдо намуд.

Ваҳдати миллӣ боис гардид, ки низоми идоракуни давлатӣ дар Тоҷикистон тақмил дода шавад. Дар ҳамин росто метавон қабули аввалин Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ”-ро ном бурд, ки он заминаи ибтидоии ниҳодисозии низоми хизмати давлатӣ гардид. [1, 56]

Қонуни номбурда сарфи назар аз баъзе норавшаниҳои ҷойдошта, аввалин қонуне ба ҳисоб мерафт, ки хизмати давлатиро муаррифӣ мекард. Хизмати давлатӣ дар таҷрибаи амалӣ ба қонуни мазкур такя намуда, нуқсон ва камбудиҳои соҳаро ошкор кард ва зарурати тақмили ниҳоди идоракуни давлатиро вобаста ба ситезаҳои замони гузариш, таҳқими имконияти онро ҷиҳати ба раванди иҷтимоӣ расонидани таъсири мақсаднок ва танзимкунанда ба миён овард.

Ваҳдати миллӣ боиси фароҳам гардидани заминаҳои ислоҳоти идоракуни давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гардид, ки яке аз асосҳои он ворид намудани тағйироту иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 1999 оғоз мешавад. Мувофиқи ин тағйирот дар Тоҷикистон ба бунёди парламенти касбии доимамалкунандаи дупалатагӣ асос гузашта шуд. Ташкили парламенти касбӣ дар таърихи давлатдории тоҷикон воқеаи муҳим ба шумор мерафт.

Таҷриба нишон дод, ки мушкилии асосӣ дар роҳи рушди низоми хизмати давлатии Тоҷикистон риоя нагардидани усул(принсипҳо)-и давраи гузариш ҳангоми таҷдиди соҳтори низоми идоракуни давлатӣ ва аз шаклҳои кӯҳнаи идора ба шаклҳои нав гузаштан буд.

Бо мақсади рафъи ин камбудиҳо ва зарурати ташкили низоми самараноки хизмати давлатӣ дар заминаҳои нави меъёрии ҳуқуқӣ бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 25 январи соли 2001 Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфт. Баъд аз он бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 7 феврали соли 2001 Низомномаи Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул шуд. Баъдан, ҳамин Низомнома 9 июня соли 2007 дар таҳрири нав тасдиқ гардид. Ҳамчунин, Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 марта соли 2006 “Дар бораи тасдиқи Стратегияи ислоҳоти системаи идоракуни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 июня 2007 “Дар бораи тасдиқи Консепсияи ислоҳоти хизмати давлатии Тоҷикистон”, аз 31 августи соли 2007 “Дар бораи тасдиқи Барномаи ислоҳоти хизмати давлатии Тоҷикистон” қабул гардиданд. [2, 76]

Ҳадафи асосии қабули Консепсияи мазкур, татбиқи Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 марта соли 2006 “Дар бораи тасдиқи Стратегияи ислоҳоти системаи идоракуни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, тақвияти рушди минбаъдаи хизмати давлатӣ ва баланд бардоштани самаранокии он, инчунин барои беҳбудии раванди ислоҳоти системаи идоракуни давлатӣ арзёбӣ мегардад.

Пас аз даҳ соли барқарории сулху субот ва ваҳдати миллӣ дар фазои сиёсии кишвар шароит фароҳам омад, ки дар самти такмили идоракунии давлатӣ санадҳои дигари меъёрии хукуқӣ қабул карда шавад, аз ҷумлаи ин санадҳои меъёрии хукуқӣ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” дар таҳрири нав аз 5 марта соли 2007 қабулгардида мебошад.

Қонуни мазкур асосҳои ташкилию хукуқии хизмати давлатӣ ва идоракунии давлатӣ, вазъи хукуқӣ ва кафолатҳои иҷтимоии хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро мукаррар менамуд.

Дар Қонун ҳолатҳое, ки ба хизмати давлатӣ қабул намудани шаҳрванд ва дар хизмати давлатӣ будани онро истисно мекунад, санчиши маълумоте, ки аз тарафи шаҳрванд пешниҳод карда мешавад, тартиби таҳсили хизматчиёни давлатӣ, аттестатсияи онҳо, додани рутба, захираи қадрҳо, пешбуруди феҳристи хизматчиёни давлатӣ, хукуқ ва уҳдадориҳои хизматчии давлатӣ, тартиби пешниҳоди эъломия дар бораи даромад ва вазъи молумулкӣ, кафолатҳо ва ҳавасманд гардонии хизматчии давлатӣ пешбинӣ гардидаанд. [3, 49]

Гузаронидани ислоҳоти идоракунии давлатӣ яке аз самтҳои асосии рушди устувори кишвар ба ҳисоб меравад. Ислоҳоти идоракунии давлатӣ бо мақсади танзими идоракунии давлатӣ, такмили соҳтори мақомоти давлатӣ, барҳам додани функция ва вазифаҳои тақроршаванд, таъмини шаффоғияту самаранокии фаъолияти хизматчиёни давлатӣ ва дар маҷмуъ ташаккули бемайлони соҳтори давлатӣ ба роҳ монда мешавад.

Бо мақсади таъмини пайваста ва муассири ҷараёни ислоҳот, тақвияти самтҳои ҳамоҳангшуда барои ноил гардидан ба ҳадафҳои стратегӣ, инчунин бо мақсади иҷрои тадбирҳои Стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати такмили низоми идоракунии давлатӣ Стратегияи ислоҳоти низоми идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 марта соли 2006 тасдиқ гардид. Санади мазкур ҳучҷати заминавие мебошад, ки нақшай фаъолияти давлатро доир ба ислоҳоти идоракунии давлатӣ то соли 2015 муайян менамояд.

Маҷмӯи тадбирҳои дар Стратегияи ислоҳоти низоми идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда ҷанбаҳои кӯтоҳмуҳлат, миёнамуҳлат ва дарозмуҳлат доранд. Амалисозии Стратегия барои фаъолияти устувор ва баланд бардоштани самаранокии низоми давлатии Тоҷикистон мусоидат мекунад.

Бо қабул гардидани Стратегияи ислоҳоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳучҷати навбатии барои рушди хизмати давлатӣ мусоидаткунанда Консепсияи ислоҳоти хизмати давлатии Тоҷикистон буд, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 июни соли 2007 тасдиқ гардидааст.

Вазифаи асосии ислоҳоти хизмати давлатӣ таҳия ва амалӣ намудани усул ва методҳои идоракунии замонавии ба шароити иқтисодиёти бозорӣ

ҷавобгӯ буда, дурустии худро дар таҷрибаи бисёр давлатҳо событ сохтааст. Барои амалисозии ислоҳоти мазкур ва ба стандартҳои байналмилалӣ мутобиқ намудани хизмати давлатӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ниҳодҳо ва муассисаҳои молиявии ҷаҳонӣ, аз ҷумла Бонки Ҷаҳонӣ ва Иттиҳоди Аврупо ҳамкории судмандро ба роҳ мондааст. Дар солҳои 2007-2010, ки ислоҳоти хизмати давлатии Тоҷикистон амалӣ мешуд, мутахассисиони ҳориҷии сатҳи байналмилалӣ ба раванди ислоҳот ҷалб карда шуданд. Ҷалби мутахассисони ҳориҷии сатҳи байналмилалӣ, ки боиси рушд ва такомули раванди идоракунии давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мегардид, гуфтан мумкин аст, ки он низ самараи ваҳдати миллӣ дар қишивар мебошад.

Ҳамин тарик, метавон дар охир натиҷгирӣ намуд, ки сулҳофаринии тоҷикон, ки бо ташаббуси бевоситаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ гардид, имрӯзҳо мавзӯи омӯзиши аҳли ҷомеаи байналмилалӣ гаштааст. Он ба ҷаҳониён событ намуд, ки миллати дорои фарҳангӣ тамаддуни бузург ва таърихи қӯҳан ҳамеша дар ҳолати душвор ва сарнавиштсози таъриҳӣ аз ин афзалияти азалиӣ истифода намуда, худро аз вартаи ҳалокат мераҳонад ва зина ба зина дар таҳқими пояҳо давлатдории миллӣ ва рушди босуботи идоракунии давлатии худ тадбирҳои амалӣ меандешад.

### Адабиёт

1. Имомов А. Мақомоти ҳокимияти давлатии Тоҷикистон. Душанбе: - 2007. 236 с.
2. Каримов К.М. Хизмати давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе: 2006. С. 248.
3. Каримов К. М. Принципҳои ва ташкили хизмати давлатӣ. Душанбе: 2006. 214 с.
4. Қосимов Г. Ҷ., Нуриддинов Ҳ., Исқандаров Қ., Ализода Б. П. Хизмати давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе: «Офест», 2012.
5. Эмомалӣ Раҳмон. Бунёди давлатдории наvin. М. 2002. 234 с.

## **ДИПЛОМАТИЯ И ТОЧИК: НАМУНАИ БОРИЗИ РУШДУ ТАҲКИМИ ҲАМКОРИҲО БО ДАВЛАТҲОИ ҶАҲОН ДАР ДАВРОНИ ИСТИҚЛОЛИЯТ**

**Алимов Б.Х.** – н.и.т, дотсент, мудири кафедраи муносабатҳои байналхалқии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, 735700, шаҳри Хӯҷанд, микронаҳияи 17, бинои 1, тел.: (+ 992) 927 796 966, E-mail: [alimovb@rambler.ru](mailto:alimovb@rambler.ru)

Дипломатияи тоҷик дар даврони истиқолияти кишвар намунаи боризи рушду таҳкими ҳамкориҳо бо давлатҳои ҷаҳон ва созмонҳои байналхалқиву минтақавӣ ба шумор меравад. Новобаста аз мушкилоти аввали солҳои 90-уми қарни гузашта дипломатия ва сиёсати хориҷии Тоҷикистони соҳибистиклол таҳти роҳбарии хирадмандонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Рахмон ба дастоварҳои назаррас ноил гардианд.

**Калидвоҷсаҳо:** дипломатия, сиёсати хориҷӣ, муносабатҳои дипломатӣ, ҷомеаи байналмилаӣ, таҷрибаи сулҳофарӣ, ташаббуси навин, сиёсати «дарҳои боз», амнияти минтақавӣ, ҳамшиарикӣ иҷтимоӣ, манфиати миллӣ, рушиди устувор, сиёсати бисёрсамта, табодули назар, ҳалъи силоҳ

## **ТАДЖИКСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ: НАИЛУЧШИЙ ПРИМЕР УКРЕПЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С ГОСУДАРСТВАМИ МИРА В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ**

**Алимов Б.Х.** – к.и.н., доцент, заведующий кафедрой международных отношений Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики, 735700, г. Худжанд, микр. 17, корпус 1, тел.: (+ 992) 927 796 966, E-mail: [alimovb@rambler.ru](mailto:alimovb@rambler.ru)

Таджикская дипломатия в годы независимости страны является наилучшим примером развития и укрепления сотрудничества с государствами мира, международными и региональными организациями. Независимо от трудностей начала 90-х годов минувшего столетия, дипломатия и внешняя политика независимого Таджикистана под мудрым руководством Основателя мира и национального единства – Лидера нации Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона достигли значительных успехов.

**Ключевые слова:** дипломатия, внешняя политика, дипломатические отношения, международное сообщество, миротворческий опыт, новая

*инициатива, политика «открытых дверей», региональная безопасность, социальное партнерство, национальный интерес, устойчивое развитие, многовекторная политика, обмен мнений, разоружение*

## **TAJIK DIPLOMACY: THE BEST EXAMPLE OF STRENGTHENING COOPERATION WITH STATES OF THE WORLD IN THE YEARS OF INDEPENDENCE**

*Alimov B.H. – Candidate of History, Associate Professor, Head of the Department of International Relations, Tajik State University of Law, Business and Politics, 735700, Khujand, mdis. 17, Building 1, phone: (+ 992) 927 796 966, E-mail: [alimovb@rambler.ru](mailto:alimovb@rambler.ru)*

Tajik diplomacy in the years of the country's independence is the best example of developing and strengthening cooperation with the states of the world, international and regional organizations. Regardless of the difficulties of the early 1990s, diplomacy and foreign policy of independent Tajikistan under the wise leadership of the Founder of Peace and National Unity, the Leader of the Nation, the President of the Republic of Tajikistan, Emomali Rahmon, have made significant progress.

**Keywords:** *diplomacy, foreign policy, diplomatic relations, international community, peacekeeping experience, new initiative, open door policy, regional security, social partnership, national interest, sustainable development, multi-vector policy, opinion exchange, disarmament*

Бо таъмини сулҳу оромӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Рахмон ба мақсади рушду тавсее бахшидан ба робитаҳои хориҷӣ сиёсати бисёрсамтаро, ки онро сиёсати “дарҳои боз” низ мегӯянд, пешгирифта, ҷуғрофия ва самтҳои ҳамкориро хеле густариш дод. Ба шарофати чунин сиёсати санҷидашуда ва мутавозин Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари дӯстону шарикони анъанавии худ боз теъоди зиёди кишварҳо ва созмонҳои байналмилинию минтақавиро ба мадори ҳамкориҳои худ ворид соҳта, барои мустаҳкам кардани мавқеи кишвар дар сиёсати ҷаҳонӣ ва ҳифзи манфиатҳои миллӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гардид. То имрӯз қариб 150 кишвари ҷаҳон давлати Тоҷикистонро ба расмият шинохта ва бо 130 мамлакат муносибатҳои дипломатӣ барқарор гардидаанд. Қобили зикр аст, ки ҳамасола Тоҷикистон бо беш аз 100 кишвари ҷаҳон тичорат ва табодули молро роҳандозӣ менамояд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Созмони Милали Муттаҳид, Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, Созмони ҳамкории иқтисодӣ, Созмони ҳамкории Шанҳай ва дигар созмонҳои байналмилинию минтақавӣ ҳамкории судмандро ба роҳ монда, тавассути онҳо дар ҳаллу фасли

мушкилоти сайёра ва минтақа, аз чумла, проблемаҳои Афғонистони ҳамсоя ҳиссаи худро мегузорад.

Дар сиёсати байналмилалӣ, баҳусус, ташаббусҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ- Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон роҷеъ ба об дорои аҳамияти бузурги глобалӣ мебошанд.

Дар доираи ташаббусҳои мазкур, яъне: “Соли байналмилалии оби тоза” эълон гардида нишасту конфронсҳои байналмилалӣ баргузор гардидаанд, ки зимни онҳо барои ҳаллу фасли проблемаҳои мавҷуда ва табодули назарҳо таклифи пешниҳодоти зиёд матраҳ шуданд. Ибтикори Пешвои миллат оид ба эълон намудани соли 2013 - “Соли байналмилалии ҳамкориҳо дар соҳаи об” ва солҳои 2018-2028 – Даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои рушди устувор” аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳуҷнудӣ пазируфта шуд.

Сарвари Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар мавриди иҷрои уҳдадориҳои ҷумҳурӣ пайравии устувори Тоҷикистонро бо ҳадафу усул(принципҳо)-и Оинномаи СММ ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ иброз дошта, ҳамзамон омодагии онро ҷиҳати дастгирии ташаббусҳои гуногуни байналмилалӣ дар ҷодаи таҳқими сулҳу субот, масъалаҳои ҳалъи силоҳ ва манъи паҳншавии силоҳи ҳастай эълон менамояд. Дар зимн Пешвои миллат роҳандозӣ намудани ҷунин тадбирҳоро барои рушди ҷомеаи ҷаҳонӣ шарти муҳим арзёбӣ намуда, онҳоро ҷунин афзалиятҳои ҳамкории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо СММ муайян кардааст.

Дар ин росто Аҳднома оид ба минтақаи озод аз силоҳи ҳастай эълон намудани Осиёи Марказӣ, ки 8 сентябри 2006 дар чаҳорҷӯбаи СММ ба имзо расид, ба талошҳои Тоҷикистон дар пешгирии паҳншавии силоҳи ҳастай комилан мувоғиқ буда, ба таҳқими амнияти минтақаӣ, тақвияти ҳамкориҳо миёни қишиварҳо ва истифодай нерӯи ҳастай ба мақсадҳои осоишта мусоидат мекунад.

Масъалаи дигаре, ки ҳамеша мавриди таваҷҷӯҳи Сарвари давлати тоҷикон Эмомалӣ Раҳмон қарор дошт, истифодай кумакҳои қишиварҳои ҳориҷӣ барои таъмини пешрафти қишивар ва рушди иқтисодиёти он мебошад. Миёни мақсаду вазифаҳои сершумор се ҳадафи стратегӣ – таъмини истиқолияти энергетикӣ, амнияти озуқаворӣ ва баромадан аз бунбости коммуникатсионӣ аз ҷониби Роҳбари давлат мушаххас шуданд, ки барои тараққиёти минбаъдаи ҷумҳурӣ аҳамияти бузург доранд. Ба хотири амалӣ кардани ин ҳадафҳо Пешвои миллат тавассути роҳандозӣ намудани дипломатияи фаъоли иқтисодӣ ва гуфтушунидҳо бо ҳамёрони боэътиҳоди ҳориҷӣ қарзҳои имтиёзном ва сармояро ҷалб намуд, ки соҳтмони нерӯгоҳҳои барқи обии Санѓтӯда -1, Санѓтӯда-2, Рогун, ҳатҳои баландшиддати интиқоли барқ, роҳҳо, пулҳо, нақбҳои мошингузар гувоҳи ин мебошанд. Дар маҷмӯъ, тавассути роҳандозӣ намудани ҷунин сиёсати

оқилона чумхурӣ тадриҷан, аз бунбости коммуникатсионӣ баромада, низоми мустақили энергетикии худро ба вучуд овард ва таҳқими ин раванд идома дорад.

Дар бобати ба вучуд овардани асосҳои назариявӣ ва ҳуқуқии сиёсати ҳориҷӣ қӯшишҳо амалӣ гардида, он дар Конститутсияи чумхурӣ инъикоси худро ёфт, Қонун“Дар бораи хизмати дипломатӣ”, Консепсияи сиёсати ҳориҷии Чумхурии Тоҷикистон, дигар санадҳои қонунгузории зарурӣ ба мақсади самаранок ба роҳ мондани фаъолияти мақомоти низоми хизмати дипломатӣ қабул гардианд. Дар баробари ин, шабакаи васеи намояндагиҳои дипломатӣ ва муассисаҳои консулии Чумхурии Тоҷикистон дар ҳориҷа ба вучуд оварда шуд, ки барои таъмин намудани робитаҳои доимӣ ва пайгирии рафти иҷрои тафовуқҳо бо қишварҳои дӯсту ҳамшарик нақши муҳим мебозанд. Барои рушди бонизоми ҷаҳони муосир Чумхурии Тоҷикистон мақоми маҳсусро қасб намуда ва ин падида аз ҷониби ҷаҳони муосир борҳо дастгирии худро ёфтааст. Вобаста ба мақоми Чумхурии Тоҷикистон дар шароити муосири ҷаҳонишавӣ метавон бо ифтиҳор ташаббусҳои ҳориҷии қишварро, ки масоили мубрамро дар бар мегирад нишон дод. Инак, ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистон:

1. Пешниҳоди Президенти Чумхурии Тоҷикистон дар Ичлосияи 54-уми Маҷмаи Умумии СММ (1 октябри 1999) – эълон намудани соли 2003 – “Соли оби тоза”. Дар асоси ин ташабbus 20 сентябри соли 2000 дар Ичлосияи 55-уми Маҷмаи Умумии СММ соли 2003 ҳамчун “Соли байналмилалии оби тоза” эълон карда шуд. Аз 29 август то 1 сентябри соли 2003 дар шаҳри Душанбе Форуми байналмилалӣ оид ба оби тоза баргузор гардид.

2. Пешниҳоди Президенти Чумхурии Тоҷикистон оид ба эълон намудани солҳои 2005-2015 ҳамчун Даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои ҳаёт”. 23 декабря соли 2003 Маҷмаи Умумии СММ дар асоси Эъломияи Душанбе Қатъномаи даҳлдорро қабул карда, солҳои 2005-2015 – ро ҳамчун Даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои ҳаёт” эълон кард.

3. Пешниҳод оид ба таъмин намудани қишварҳои Осиёи Марказӣ бо оби тоза тавассути таъсис додани Консортиуми байналмилалӣ доир ба истифодаи оби кӯли Сарез.

4. Ташабbus оид ба Бунёди байналмилалии хифзи пиряҳҳо. Ин масъала аз ҷониби Президенти Чумхурии Тоҷикистон дар Форуми З-юми ҷаҳонӣ доир ба иқлим 31 август - 4 сентябри 2009 дар шаҳри Женева, сипас дар Конфронси 15-уми ҷонибҳои Конвенсияи СММ оид ба тағйироти иқлим дар шаҳри Копенгаген 7-8 декабря соли 2009 пешниҳод гардида буд.

5. Ташабbусҳои Чумхурии Тоҷикистон оид ба ҳалли масъалаҳои амният, мубориза бо терроризм, экстремизм ва гардиши гайриқонунии маводи нашъаовар. Дар ин самт яке аз масъалаҳои муҳим – таъмини амният ва сулҳу субот дар Афғонистон мебошад. Бо дарназардошти ин,

Президенти Чумхурии Тоҷикистон доир ба таъмини амну субот тавассути таҷиди иқтисодӣ-иҷтимоии Афғонистон пешниҳод намуд. Дар ин ҷода бо маблағузории Созмони Оғоҳон ва Ҳукумати ИМА пайи ҳам панҷ пули ҳурду қалон дар дарёи сарҳадии Панҷ соҳта шуд. Соҳтмони пулҳои наздисарҳадӣ дар ҳалли мушкилоти аҳолии ноҳияҳои наздисарҳадии Афғонистон, аз ҷумла, дарёфти ҷойи кор, ҳариди маводи ғизӣ ва рӯзгор, доруворӣ, гирифтани муолиҷа дар шифохонаҳои ноҳияҳои сарҳадии Тоҷикистон нақши муҳим мебозад.

6. Эълон намудани соли 2013 – Соли байналмилалии ҳамкориҳо дар соҳаи об (20 декабря 2010). Тибқи ташабусси мазкур 20-21 августа 2013 Конфронси байналмилалии сатҳи баланди ҳамкорӣ дар соҳаи об дар шаҳри Душанбе баргузор гардид. Дар натиҷа як қатор санадҳои ниҳоӣ қабул шуданд:

- Эъломияи Конфронси байналмилалии сатҳи баланди ҳамкорӣ дар соҳаи об;
- Барномаи амали Конфронси Душанбе оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи об;
- Натиҷаи Конфронси байналмилалии сатҳи баланди ҳамкорӣ дар соҳаи об

7. Таъсис додани маркази минтақавӣ оид ба масъалаи минаҳо. Ҳамаи ҳатарҳо ба сулҳу субот ва амнияти ҷаҳониву минтақавӣ бояд бо роҳи созишу муколамаи созанда ва дар асоси муқаррароти ҳуқуқи байналмилалий, пеш аз ҳама, Оинномаи Созмони Милали Муттаҳид ҳамчун созмони глобалии танзимкунандай муносибатҳои байналмилалий бартараф карда шаванд.

Дар марҳилаи баъдӣ усул(принципҳо)-и асосӣ ва анъанаҳои сиёсати ҳориҷии Тоҷикистон ба ҳалли масъалаҳои афзалиятноки рушди қишвар, аз ҷумла таҳқими сулҳу субот ва вахдати миллӣ, тақвияти ислоҳоти сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ равона гардида буд. Дар ин муддат сиёсати «дарҳои боз», ҳамчун фарҳангӣ ҳамзистӣ бо олами муосир аз ҷониби роҳбарияти қишвар муаррифӣ гардида, дар асоси он сиёсати ҳориҷии бисёрсамта, мутавозин ва прагматикӣ тарҳрезӣ шуд ва густаришу таҳқими робитаҳои дӯстона ва ҳамкориҳои судманд бо қишварҳои гуногуни олам роҳандозӣ ғашт. Ба шароғати чунин сиёсат Тоҷикистон мавқеи худро дар сиёсати байналмилалий ва ҳаллу фасли мушкилоти сайёра мустаҳкам соҳта, ба мадори ҳамкориҳои худ давлатҳои сершуморро ворид намуд ва бо дарназардошти манфиатҳои миллӣ тавозуни муносибатҳо ва манфиатҳои худро таъмин кард. Сиёсати “дарҳои боз” меҳвари сиёсати ҳориҷии Тоҷикистонро таҷассум мекунад. Натиҷаҳои пурмаҳсули ин сиёсат чунинанд:

- Ҳар сол миёни Тоҷикистон ва беш аз 100 қишвари ҷаҳон тиҷорат ва табодули мол сурат мегирад. Соли 2013 Чумхурии Тоҷикистон узви

комилхукуки яке аз созмонҳои бонуфузтарини дунё - Созмони Умумиҷаҳонии Савдо гардид.

• То имрӯз Тоҷикистон бо кишварҳои гуногуни олам беш аз 1200 ҳуҷҷати дучониба ба имзо расонидааст, ки масъалаҳои муносибату ҳамкориҳои дучонибаро дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, тиҷоратӣ, ҳарбӣ-техникӣ, амният, илм, фарҳанг, маориф, тандурустӣ, сайёҳӣ ва дигар самтҳоро фаро мегиранд.

• Аксарияти ташаббусҳои сиёсӣ, аз ҷумла ҳаллу фасли низоъҳои шаҳрвандӣ ба тариқи гуфтушунид, мусоидат ба ҳалли мушкилоти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоии Афғонистон, рушди ҳамкориҳои минтақавӣ, як зумра ташаббусҳо оид ба истифодаи оқилюнаи захираҳои обӣ ва ҳамкорӣ дар соҳаи энергетика, мубориза бар зидди терроризм, экстремизм ва қочоқи маводи нашъавар, инчунин, дигар пешниҳодҳои арзишманди роҳбарияти Тоҷикистон аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамовозӣ ва дастгирӣ пайдо намудаанд.

• Тоҷикистон бунёдгузори форматҳои нави муколама дар доираи кишварҳои форсизабон (сегонаи Тоҷикистон-Афғонистон-Эрон) ва кишварҳои “Ҷаҳоргонаи Душанбе” (Тоҷикистон-Россия-Афғонистон-Покистон) мебошад.

Ташаббусҳои роҳбарияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид дастгирӣ ёфта, самти фаъолияти ҷомеаи ҷаҳониро аз баррасиву изҳори мақсад ва эълони уҳдадориҳо ба иҷрои ҷорӯрои амалӣ равона кардаанд. Ташаббусҳои зерин дар маҷмӯъ ҳадафи стратегии навро барои инсоният ва таъмини ҳаёти арзандай одамон ҷадид намуданд:

- Соли байналмилалии “Оби тоза” - соли 2003;
- Даҳсолаи амалиёти байналмилалии “Об барои ҳаёт”, солҳои 2005-2015;
- Соли байналмилалии “Ҳамкориҳо дар соҳаи об” - 2013. Бо ибтикори ҷониби Тоҷикистон Соли ҳамкориҳо дар соҳаи об эълон шудани соли 2013, мағҳуми дипломатияи обро ба сатҳи амалӣ боло бароварда, онро бо мазмуни воқеӣ мукаммал намуд: - ғояи дипломатияи об аз фаҳмиши анъанавӣ ё классикии он фарқ дошта, роҳандозии чунин технологияҳои нави гуфтушунидро тақозо мекунад, ки онҳо тавонанд ба анҷоми муваффақонаи ихтилофу муноқишаҳо оид ба идора ва истифодаи захираҳои оби дарёҳои фаромарзӣ мусоидат намоянд.

• Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор» барои солҳои 2018-2028 ва дигар ташаббусҳои оламшумул мақому манзалати Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ баланд муаррифӣ намуд.

Ҳамаи ин тадбиру ибтикорҳо боиси он гардид, ки имрӯз Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сиёсати ҷаҳонӣ ҷойгоҳи сазовори худро мустаҳкам намуда, доираи муносибату ҳамкориҳои худро сол то сол густариш медиҳад. Алҳол ба шарофати роҳандозии чунин сиёсат Тоҷикистон дар

арсаи байналмилалӣ ба сифати кишвари сулҳдӯсту инсонпарвар, пайрави арзишҳои демократӣ, тарафдори ҳамгирой ва ҳамкориҳои бисёрҷониба шинохта шудааст.

**Адабиёт**

1. Паёми Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон// Ҳақиқати Суғд, 21-январи соли 2012.
2. Консепсияи сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон
3. Сиёсати хориҷии Тоҷикистон дар масири истиқолият. Душанбе: «Ирфон».- 2011
4. Ваҳдат, Давлат, Президент. Ҷилди VI. – Душанбе: 2007.- С.76
5. Эмомалӣ Раҳмонов. Долгий путь к миру. – Душанбе: 1998.- С. 16
6. Роҳи сулҳ (Хучҷатҳои гуфтушуниди байни тоҷикон). Душанбе: 1997.- С.30
7. Т.Назаров. Таджикистан: экономика, политика, международное сотрудничество. – Душанбе: 2001.- С.153-154
8. Эмомалӣ Раҳмон – бунёнгузори сиёсати хориҷии Тоҷикистон. - Душанбе: «Ирфон», 2012
9. Саҳифаи нави дипломатияи тоҷик-Душанбе: «Ирфон», 2013
10. Сиёсати хориҷии Тоҷикистон дар масири истиқолият. Душанбе: «Ирфон», 2011

## ОБ ҲАМЧУН МАНБАИ РУШНОЙ ДАР ТАМАДДУНИ ХАЛҚИ ТОЧИК

*Махмадов И.* - саромӯзгори кафедраи илмҳои гуманитарӣ-иҷтимоии  
Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
734003, шаҳри Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел.: (+992): 935 929 878,  
987 929 878

Муаллифи мақола таъқид бар ин нукта менамояд, ки мавзӯи об дар  
тамаддуни халқи тоҷик аз аҳди бостон то кунун мақоми маҳсус дошта ва  
дорад. Дар мақола оид ба мақоми муқаддаси об дар оини зардустия, дар  
қитоби Авесто, дар фарҳанги замони Сосониён ва давраҳои минбаъда,  
маҳсусан, ташаббусҳои басо муҳимму бамавзеи Асосгузори сулҳу ваҳдати  
миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали  
Раҳмон дар робита бо матраҳ намудани масъалаи об дар арсаи  
байналмилалӣ мурури муҳтасар ба назар мерасад.

*Калидвоҷсаҳо:* манбаи ҳаёт, тамаддуни инсонӣ, асири санг, бошгоҳи  
инсонҳо, ҳаёти иҷтимоӣ, муҳити сукунат, олудагии об, ҳаёти муқимиӣ,  
обёрии заминҳо, мавҷудоти зинда, қувваи ҳаётбахш, оби ошомиданиӣ,  
интиқоли об, қубури сағолӣ, обшавии тиряҳҳо, ҳатари экологӣ, оғати  
табииӣ, вазъи демографӣ, сарвати табииӣ, тағиӣри иқлим, омилҳои техногенӣ,  
рушиди устувор

## ВОДА КАК ИСТОЧНИК СВЕТА В ЦИВИЛИЗАЦИИ ТАДЖИКСКОГО НАРОДА

*Махмадов И.* – старший преподаватель кафедры гуманитарно-  
общественных наук Института государственного управления при  
Президенте Республики Таджикистан, 734003, г. Душанбе, ул. Саида Носира  
33, тел: (+992) 935 929 878, 987 929 878

Автор статьи подчёркивает, что тема воды в культурном сознании таджикского народа имела и имеет особое место с древнейших времён до наших дней. В статье речь идёт о священном месте воды в зороастрийской религии, в частности, в книге Авеста, также в цивилизации времён династии Сасанидов и последующих периодах истории таджикского народа. Особенно, подчёркивается важнейшие инициативы Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Раҳмона о проблемах воды на международной арене.

**Ключевые слова:** источник жизни, человеческая цивилизация, каменный век, обиталище людей, социальная жизнь, среда обитания, загрязнение воды, оседлая жизнь, животворная сила, питьевая вода, водопровод, керамическая труба, таяние ледников, экологическая опасность, природная стихия, демографическая ситуация, природное богатство, изменение климата, техногенные факторы, устойчивое развитие

### WATER AS A SOURCE OF LIGHT IN THE CIVILIZATION OF THE TAJIK PEOPLE

*Mahmadov I.* - senior lecturer of the Department of Humanitarian and Social Sciences of the Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str., 33, phone: (+992) 935 929 878, 987 929 878

The author of the article stresses that the theme of water in the cultural consciousness of the Tajik people had and has a special place from ancient times to the present day. The article is mainly about the sacred place of water in the Zoroastrian religion, particularly in the book of Avesta, also in the civilization of the Sassanid dynasty and subsequent periods of the history of the Tajik people. Especially, the most important initiatives of the Founder of Peace and National Unity - the Leader of the Nation, the President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon about the problems of water in the international arena are underlined in the article.

**Keywords:** source of life, human civilization, Stone Age, abode of people, social life, habitat, water pollution, sedentary life, life-giving force, drinking water, water pipe, ceramic pipe, melting glaciers, environmental hazards, natural disaster, demographic situation, Natural wealth, climate change, man-made factors, sustainable development

Дар бораи об ва нақши он дар масири инкишофи тамаддуни инсонӣ донишмандони соҳаҳои мухталиф (файлсуфон, суханшиносон, кимиёдонон, физикдонон, ситорашиносон, риёзидонон, зистшиносон, заминшиносон, пизишкон ва коршиносони соҳаи мухити зист ва гайра) таҳқиқоти маҳсус гузаронидаанд. Вале, то ҳанӯз инсон сирру асрори обро бо пуррагӣ кашф накардааст. Аз саҳифаҳои таъриҳи чунин бармеояд, ки дар сарзамини сукунати халқи тоҷик зиндагии инсонҳо ба давраи қадимтарини аси санг-палеолит рост меояд. Кашф гардидан якчанд бошгоҳҳои инсонҳои қадимтарин дар ҳудуди Осиёи Марказӣ ва ноҳияҳои ҷануби Тоҷикистон шаҳодати ин гуфтаҳост. [3, 22,26].

Инсони ибтидой дар ин сарзамин давраҳои гуногуни аси санкро дар ҷамоати ибтидой сипарӣ намуда, сохтани олоти меҳнатшикор кардани ҳайвоноти ваҳшӣ, афруҳтани оташ, дӯҳтани либос, пӯшидани либос, пухтани

хӯрок, ром ва истифода намудани ҳайвоноти хонагӣ, зироаткорӣ, боғдорӣ, обёрӣ намудани заминҳои кишт ва дигар шуғлҳои кишоварзиро омӯхта, дар пешрафти тамаддуни сокинони ин сарзамин саҳми худро гузаштааст. Ҳалқи тоҷик соҳиби арзишҳои неке мебошад, ки аҷдоди вай дар ин сарзамин дар раванди гузариш аз ҳаёти қӯҷӣ ба муқимӣ, аз ҳаёти истеъмолӣ ба истеҳсолӣ, аз ҷомеаи ибтидой ба ҷамъияти синфӣ онҳоро оғаридааст.

Аз ёфтаҳои ҳафриёти бошгоҳҳо ва пажӯҳиши манбаҳои таъриҳӣ бармеояд, ки ҳаёти иҷтимоии мардум асосан, дар соҳилҳои кӯлҳо, ҷашмаҳо, ҷӯю рӯдҳои равон оғоз гардида, то кунун идома дорад. Агар сароғози тамаддуни қадимтарин ҳалқҳои дунё - мисриён ба дарёи Нил марбут дониста шавад, тамаддуни ҳиндӯҳо ба дарёи Ҳинд (Ганг), тамаддуни ориёҳо – аҷдоди тоҷикон ба рӯдҳонаҳои Ому, Сир, Зарафшон, Вахш, Кофарниҳон, Ёхсу ва дигар дарёҳои ҳудуди Осиёи Миёна ташаккул ёфтааст.

Дар гузашта аҷдоди тоҷикон - сокинони бумии ин сарзамин мардуми кишоварзу муқимӣ буда, тамаддуни ҳосеро бοқӣ гузаштаанд. Яке аз нишонаҳои боризи тамаддуни башарии тоҷикон оини зардуштия ва шаҳодатномаи он китоби муқаддаси «Авасто» мебошад, ки муҳимтарин сарчашмаи қадими таърихи ҳалқи тоҷик ба ҳисоб меравад.

То омадани оини зардуштия ҳам ориёёни бостон обро ҳамчун мабдаи асосии зиндагӣ муқаддас медонистанд. Ҳатто онҳо ба нишони муқаддас донистани об олиҳаи зебоӣ Анаҳиторо ҳамчун Ҳудои об парастиш менамуданд. Аз рӯйи таълимоти Зардушт Ҳудои олитабор Аҳуромаздо оғарандай ҳама мавҷудоти некманиш буда, барои бандагонаш унсурҳо ва ё оғозҳои муқаддаси Об, Хок, Оташ ва Ҳаворо оғаридааст, ки онҳо барои инсон шароити зиндагиро муҳайё месозанд ва барои инсонҳо азизу муқаддас мебошанд.

Дар Ясно – қисмати якум ва Яштҳо – қисмати дувуми китоби муқаддаси оини маздаясно Авасто мавқеи об, рӯдҳо, дарёҳо, ҷашмаҳо дар ҳаёти инсон, табиат ва умуман, мавҷудоти зинда ҳамчун қувваи ҳаётбахши табиӣ ситоиш шудааст. (Авасто, Обоняшт (яшти 5)). [1,5] Зардушт дар таърихи башарият нахустин паёмбарест, ки арзишҳои ахлоқиро дар либоси дин ба ҷилва оварда, дар унсурҳои ахлоқии он олуда накарданӣ обу хок ва оташу ҳаворо таъкид намуда, ба ҷо овардани амалҳои неку савоб, ва ба ташнالабон об доданро амали шоиставу барозандагӣ медонист. [6, 307,312]

Аз ин рӯ, аҳамияти об дар ҳаёти инсон хеле бузург аст. Дар ҳоле ки аз 2/3 ҳиссаи кураи Замин ва аз 2/3 қисми бадани инсон об аст, бе об ҳаёт умуман вуҷуд дошта наметавонад.

Дар аҳди Сосониён ҳаракати Монӣ ва баъдан оини Маздак зухур намуд, ки дар таълимоти онҳо низ об яке аз муқаддастарин неъматҳо ба ҳисоб мерафт. Дар ҳамаи низомҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ ва маҳсусан дар низоми феодалий барои зиндагии инсонҳо кишоварзӣ, коркарди замин мақоми аввалро ишғол намуда, об ҳамчунон яке аз муқаддасоти арзишманд бοқӣ монд. Дар ин робита зарурати қандани ҷӯю қаналҳои обрав аз рӯдҳонаҳои Ому, Сир ва Вахшу Зарафшон ба миён омада, дар густариши соҳаи

## Нақши об дар сиёсати байналмилалӣ

кишоварзӣ, ки аз шуглҳои асосии ҳалқи тоҷик ба ҳисоб меравад, нақши бориз дошт. Дар натиҷаи ҳафриёти бостоншиносӣ дар марказҳои маскунӣ бостонии сарзамини кунуни Тоҷикистон - Саразм, Ҳулбук ва ҷандин мавзеъҳои дигар қӯбурӯҳои сағолӣ пайдо шуданд, ки ба воситаи онҳо марказҳои шаҳрҳо бо оби ошомиданӣ таъмин карда мешуданд.

Дар таълимоти дини мубини ислом ҳам об додан ба ташналаਬҳо амали неку савоб дониста шудааст (Куръон оятҳои 67,69,79-и сурай «Воқеа»). Дар замони ҳукмронии Абдуллоҳ ибни Тоҳир ( 828-844) – амири сулолаи Тоҳириён сарзаминҳои Ҳурросон ва Мовароуннаҳр ба давлати мустақил табдил дода шуд. Барои ташкил кардани ҳокимияти муттамарказ ва рушд додани соҳаи кишоварзӣ, ки замин ва об моликияти асосӣ ба ҳисоб мерафт, тарики беҳтар истифода кардани обро ҷорӣ намуда, қаналҳои нав месозанд. Тибқи супориши амир Абдуллоҳ машҳуртарин фуқаҳо ва қонундонҳо ҷамъ омада, бо мақсади танзим масъалаи обёрии киштзорҳо, истифодаи оқилона ва мунсифони об дар корҳои зироат ва пок нигоҳ доштани оби нахру ҷӯйборҳо ва қаналу корезҳоро мавриди мутолиа қарор дода, китоби «Китоб-ал-Қуний» (Китоб дар бораи ҷӯйборҳо) мураттаб мекунанд, ки муддати зиёда аз 200 сол дар ҳалли масъалаҳои об ва обёрий ҳамчун дастурамал хизмат кардааст. [5, 251] Доnihmandi маъруф акадemik Fersman обро ба торҳои асаби замин ташбех додааст.

Азбаски миллати қӯҳабунёди тоҷик аз азal дар манотиқи қӯҳистон дар саргахи ҷориҷавии rӯdҳонаҳои асосии минтақа қарор доштааст, поку беолоиш нигоҳ доштани обро кори муқаддасу ҳайр ва ба ташналаబон об доданро амали неку савоб медонистанд. Маҳз ин амалҳои накукоронаи миллати тоҷик, ки аз кешу оинҳои бостонии аҷҷоди отиёғтабори вай ибтидо гирифта, то зуҳури дини мубини ислом ва минбаъд дар тӯли қарнҳо идома дорад, меросдорони ин миллатро бетараф нагузошта, водор намуд, ки ин манбаи муқаддаси rӯшноиро дар тамаддуни мусоири хеш дар замони ҳатарҳои глобалии замони мусоир аз сари нав эҳҷе бахшад. Дар урфият мегӯянд: «Ҷаҳон дар қатраи об инъикос мейёбад».

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки ҳамакнун яке аз ташабbusкорони масъалагузорӣ оид ба таъминоти оби нӯшокии тоза дар сайёра ва баррасии масъалаи мазкур аз минбари баланди Созмони Милали Муттаҳид мебошад, оид ба ҳаллу фасли масъалаҳои глобалии сатҳи ҷаҳонӣ оид ба норасони оби тоза дар арсаи ҷаҳон чунин мефармояд: «Мардуме, ки ҳамеша ба аҳлоқу одоби ҳамидаи ниёғонаш арҷ мегузорад, дар зиндагии ҳамарӯзai хеш низ аз онҳо пайравӣ менамояд ва ҳамеша ҳуқуқи ҳамсояро пос медорад, ҳеч гоҳ ба нокомӣ дучор наҳоҳад омад» [3.]

Баъди гузашти ҳазорсолаҳо дар интиҳои асри XX ва оғози асри XXI ҳалқи тоҷик соҳиби давлати мустақил ва ҳокимияти устувори муттамаркази сиёсӣ гардида, дар замони ҷаҳонишавӣ ва барҳӯрди тамаддунҳо ба воқеаҳои мудҳиши ҷангӣ шаҳрвандӣ, марҳилаи муборизаҳои ҷаҳонии терроризму ифротгароӣ, ҳатарҳои табиию экологӣ ва садамаҳои гайричашмдошт аз

қабили зилзила, обхезӣ, баландшавии ҳарорат ва обшавии пиряҳҳо, хушксолӣ ё боронгариҳои аз меъёр зиёд, ки сол ба сол барои инсоният ҳатарҳои беш аз пеши глобалий эҷод карда, ҳасороти ҳангӯфти модиву маънавӣ мерасонад, рӯ ба рӯ гардид. Дар ҳалли ин мушкилоти глобалий Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи воситаву имкониятҳои худ саҳмгузорӣ намуда, ҷомеаи ҷаҳониро ҳушдор медиҳад, ки имконоти худро дар ҷиҳати пешгири ё ба ҳадди ақал коҳиҳ додани заرارҳои экологӣ дар ин ё он минтақаи сайёра сафарбар намояд.

Бо дарки саривақтии мушкилоти мавҷуда Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳалли яке аз масъалаҳои глобалий норасони оби тоза дар мувофиқа ва ҳамкорӣ бо СММ такя ба арзишҳои тамаддуни ниёғони хеш намуда, ташабускори ин омили воқеан ҳам ҳалталаб гардид, ки дастирии комил ёфт.

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни мушоҳидаҳояш дикқати ҷомеаи ҷаҳониро ба он равон намуд, ки: «... дар натиҷаи гармшавии иқлими дар бисёр минтақаҳо гайричашмдошт бо суръати таҳдидкунанда обшавии пиряҳҳо, ки манбаи оби нӯшокианд, ба назар мерасад. Ҳанӯз, такрибан, 750 миллион нафар одамон дар ҷаҳон ба оби тозаи нӯшокӣ ва 2,5 миллиард нафар ба шароити кофии беҳдошт дастрасӣ надоранд. Тақрибан 1 миллиарду 300 млн. одамон бо нерӯи барқ таъмин нестанд.

Оғатҳои табии марбут ба об ҳар сол ба ҳисоби миёна ба андозаи беш аз 60 миллиард доллари амрикӣ ҳисорот оварда, хушксолӣ ва биёбоншавӣ ба сарчашмаҳои василаи зиндагии зиёда аз 1 миллиарду 200 млн. одам дар тамоми ҷаҳон таҳдид мекунанд. То соли 2030 таъминот бо об ба ҳар сари аҳолӣ ба ҳадди ниҳоюн ҳатарноки худ – камтар аз 1,7 ҳазор метри муқааб дар як сол мерасад. Дар муқоиса бояд гуфт, ки ин нишондиҳанда дар солҳои 60-уми асри гузашта такрибан, ба 6 ҳазор метри муқааб барои як одам дар як сол баробар буд.

Шумораи аҳолии сайёра имрӯз беш аз 7,8 миллиард нафар буда, то соли 2050 зиёда аз 9 миллиард нафарро ташкил дода, ба афзоиши истеъмоли об боис мегардад. Интизор меравад, ки бар асари таъсири тағиyrёбии иқлими дар давраи зикршуда аллакай зиёда аз 50 % аҳолии ҷаҳон бо мушкили норасони об рӯ ба рӯ мегардад». [7]

Тағиирни глобалии иқлими ва вазъи демографӣ ба ин равандҳо, бешубҳа, таъсири зиёд расонидааст. Тоҷикистон аз рӯйи захираҳои об ба ҳар сари аҳолӣ дар ҷаҳон яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол намуда, дар Осиёи Марказӣ аз лиҳози захираи об ба ҳар сари аҳолӣ бойтарин кишвар аст. Ҳар сол дар қаламрави кишвар 64 миллиард метри муқааб об ташаккул мейбад, ки ин тақрибан 60% ҳачми оби дарёҳои минтақаро ташкил медиҳад. Аз рӯйи мушоҳидаҳои муҳаққиқон баъд аз соли 2010-ум 40%-и аҳолии ҷаҳон ё 3 миллиард одам пурра ё қисман аз обе, ки ба талаботи санитарӣ ҷавобӣ бошад, танқисӣ мекашанд.

## **Нақши об дар сиёсати байналмилалий**

---

Ҳамарӯза дар ҷаҳон 5,5 млн. одамон ва 12 ҳазор кӯдак аз норасоии об мефавтанд». [2. 2003].

Саҳми миллати кӯханбунёду соҳибтамаддуни тоҷик, химоятгару посдори арзишҳои ниёғон ва соҳиби давлати ҷавони тозаистиқлол дар ҳалли яке аз масъалаи глобалии сайдера дар ҷаҳони имрӯза аз ҷумлаи дастовардҳои муҳими сиёсии сатҳи ҷаҳонӣ гардида, соли 2003 - Соли «оби тоза», соли 2013- Соли байналмилалии амалиёти «Ҳамкорӣ дар соҳаи об, солҳои 2005-2015 – Даҳсолаи байналмилалии амалиёти «Об-барои ҳаёт» эълон гардида, бо ташабbus ва азму талошҳои Пешвои миллати сарбаланди тоҷик муҳтарам Эмомалий Раҳмон дар ҳалли масъалаи ҳаётан муҳим ва ба ҷаҳони мусир зарур ба инобат гирифта шуда, бо дастгирии зиёда аз 190 давлати ҷаҳон соли 2018-2028 - Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор» эълон гардид, ки барои миллати тоҷик баъд аз ҳазорсолаҳо дастоварди бузург ва санаи воқеан муҳими таъриҳӣ ба ҳисоб меравад.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалий Раҳмон мефармояд: «Ҳар миллат ва ҳар ҳалк, хоҳ бузург бошаду хоҳ хурд, то ҳудро нашиносад, эҳтиром накунад, таъриҳ, фарҳанг ва суннатҳои ҳудро надонаду қадр накунад, ҳеч гоҳ дар миёни миллатҳои дигар макому манзalати шоён пайдо карда наметавонад». [2. 2003].

Бо дарки ин маънӣ ишора бар он мегардад, ки миллати кӯханбунёди тоҷик аз тамаддуни гузаштаи хеш ба хубӣ оғаҳӣ дошта, бо такя ба арзишҳои ниёғон ва асолати азалии ҳуд ин сарвати табиии диёрро ҳамчун чилое аз тамаддуни гузашта, мабдаи рӯшноии ҳаёту ободии кишвар ва рӯҳбахши қувваи некӣ бар бадӣ дар ҷаҳони мусирро пос медорад ва ба наслҳои ҷавони ояндасоз ин дурри гаронбаҳо ва ҳаёти солиму ояндаи ободу осударо мерос мегузорад.

### **Адабиёт**

1. М. Лутфуллоев, М. Муллоаҳмад, М. Акбарзод, Н. Зайнiddинов. Ҳикмати «Авасто», Душанбе: 2014, -114 с.
2. Паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалий Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 04.04.2003 ва 24.04.2010, ш. Душанбе
3. Н. Нематов. Таърихи ҳалқи тоҷик. Қ-1 Душанбе: 2003
4. Н.Ҳакимов. Таърихи ҳалқи тоҷик. Душанбе: 2006
5. Э. Раҳмонов. Нигоҳе ба таъриҳ ва тамаддуни ориёй. Душанбе: 2006, - 386 с.
6. Эмомалий Раҳмон. Суҳанронӣ дар Конфронси байналмилалии сатҳи баланд доир ба ҷамъбасти раванди татбиқи амалии Даҳсолаи байналмилалии амалиёти «Об барои ҳаёт», солҳои 2005-2015, 09.06.2015 ш. Душанбе

### **НАҚШИ АСОСГУЗОРИ СУЛХУ ВАҲДАТИ МИЛЛӢ – ПЕШВОИ МИЛЛАТ, ПРЕЗИДЕНТИ ЧУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ЭМОМАЛИЙ РАҲМОН ДАР ТАҲҚИҚИ САБАБҲОИ ДИНИЮ - СИЁСИИ ИФРОТГАРОЙ ВА ТЕРРОРИЗМ**

**Махмадиев Н.Д.** – номзади илмҳои фалсафа, доцент, директори маркази таълимию фарҳангии конфутсии назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, тел.: (+992) 939 325 942, E-mail: nozim2985@gmail.com

Ифротгарой ва терроризм аз ҷумлаи мушкилоти асосӣ ва ситетаи хатаровар барои ҷомеаи ҷаҳонӣ дар ибтидои аспи XXI мебошанд. Рӯйдодҳои ногувори ахир дар нуктаҳои гуногуни сайёра далели тасдиқи ин нукта мебошанд. Дар мақола муаллиф саъӣ намудааст, ки нақши Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Чумҳурии Тоҷикистон Эмомали Рахмонро дар таҳқиқи сабабҳои динию - сиёсии ин падидаҳои хатаровар мавриди баррасӣ қарор дихад.

**Калидвозжаҳо:** ифротгарой, бунёдгарой, равияҳои ифромӣ, таассуби динӣ, таърихи пайдоии, ҳоҷагони ҳориҷӣ, таҳаммулгароии мазҳабӣ, пуштибонии молиявӣ, фишиангҳои динӣ, роҳҳои пешгириӣ, барҳӯрди тамаддунҳо, манфиатҳои геополитикӣ, ақибмонии иқтисодӣ, муборизаи дастаҷамъӣ

### **РОЛЬ ОСНОВАТЕЛЯ МИРА И НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА – ЛИДЕРА НАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА ЭМОМАЛИ РАХМОНА В ИЗУЧЕНИИ РЕЛИГИОЗНО - ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРИЧИН ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА**

**Махмадов Н.Д.** – кандидат философских наук, доцент, директор учебно-культурного конфуцианского центра при Национальном университете Таджикистана, тел.: (+992) 939 325 942, E-mail: nozim2985@gmail.com

Экстремизм и терроризм стали мировой проблемой и вызовом мировому сообществу в начале XXI века, тому подтверждения негативные события и участившихся террористические акты последнее время в разных точках планеты. Автор в своей статье освещает роль Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистана Эмомали Рахмона в изучении религиозно - политических причин этих опасных явлений.

**Ключевые слова:** экстремизм, фундаментализм, экстремистское течение, религиозный фанатизм, история происхождения, зарубежные

хозяева, веротерпимость, финансовая поддержка, религиозные рычаги, пути предотвращения, столкновение цивилизаций, geopolитические интересы, экономическая отсталость, коллективная борьба

### THE ROLE OF THE FOUNDER OF PEACE AND NATIONAL UNITY - THE LEADER OF THE NATION, THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN EMOMALI RAHMON IN THE STUDY OF RELIGIOUS AND POLITICAL CAUSES OF EXTREMISM AND TERRORISM

*Mahmadov N.D. - Candidate of Philosophy, Associate Professor, Director of the Educational and Cultural Confucian Center at the National University of Tajikistan, phone: (+992) 939 325 942, E-mail: nozim2985@gmail.com*

Extremism and terrorism turned into a major problem and a challenge to the world community at the beginning of the 21st century, confirming the negative events and the increasing number of terrorist acts in recent times around the world. The author in his article highlights the role of the Founder of Peace and National Unity - the Leader of the Nation, the President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon in the study of the religious and political causes of these dangerous phenomena.

**Keyword:** extremism, fundamentalism, extremist trend, religious fanaticism, the history of origin, foreign masters, religious tolerance, financial support, religious levers, ways to prevent, clash of civilizations, geopolitical interests, economic backwardness, collective struggle

Ифротгарой ва терроризм аз чумлаи мушкилоти асосӣ ва хатаровар барои ҷомеаи ҷаҳонӣ дар ибтидои аспи ҲХІ мебошанд. Ҷомеаи ҷаҳон барои мубориза ба ин вабои аспи ҲХІ бояд муттаҳид гардад. Ҳамин нуктаи ҳеле муҳим дар паёмҳо, суханрониҳо, мусоҳибаҳо ва асарҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба такрор хотирнишон мегардад.

Дар асари илмии Пешвои миллат таҳти унвони «Имоми аъзам: рӯзгор, осор ва афкор» таърихи пайдоиши аввалин равияву ҷараёнҳои ифротӣ дар ислом ҳеле муфассал мавриди таҳқик қарор гирифтааст. Масалан, бо такя ба маводи фаровони таърихӣ қайд мегардад, ки **хориҷиҳо** (аз қалимаи арабии. خوارج [хавориҷ] (тарқкардагон)) дар таърихи ислом аввалин равияни динию ифротгарое мебошад, ки аз миёни мусулмонҳои тарафдори Алӣ ҷудо шуда, ба амалҳои ифротӣ даст задаанд. Ин фирқаи ифротгаро бâди ҷангӣ Сиффин (соли 657) байни Али ибни Абутолиб ва Муовия ибни Абусуфён ҳамчун нишон эътиroz аз сиёсати мусолехакоронаи Алӣ ибни Абутолиб ҷудо мешаванд.<sup>[4]</sup> Аввалин хориҷиҳо 12 ҳазор нафар буда, таҳти раҳбарии пешвоёнашон Шабис ибни Рабеъ ва Абдуллоҳ ибни Ваҳб дар шаҳри Басра маскун мешаванд ва аз онҷо ба дигар маҳалҳои аҳолинишин

амалҳои ифротгароёнаву террористӣ анҷом медиҳанд. Аз дасти хориҷиҳо бисёр аҳолии бегуноҳ ба ҳолакат мерасанд. Ҳамон гуна, ки дар асари зикршудаи Пешвои миллат оварда шудааст, оқибат ҳуди Алӣ ҳам аз дасти як фиристодаи хориҷиҳо дар вакти адои намози бомдод ба қатл расонида мешавад.

Баъзе рӯйдодҳои таърихи навини Тоҷикистон шоҳиди он аст, ки равияҳои динӣ – ифротгарой ҳеч гоҳ аз нақшаҳои худ даст намекашанд ва барои амалӣ соҳтани амалҳои нопоки худ аз ҳарроҳу восита истифода менамоянд. Равияҳои гуногуни ифротгаро ба монанди «Салафия», «Ҳизбут-тахрир», «Ансоруллоҳ» ва гайраҳо солҳои охир баъди истиқолият ба даст овардани Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти худро дар ин кишвар густариш дода, бо роҳи амалҳои ифротгароёнаву террористӣ дар фикри таъғирир додани ҳокимияти конститутсионӣ ҳастанд. Барои пайравони ин равияҳои ифротгаро мағҳуми худшиносӣ, миллат, Ватан ва сулҳу амният ва суботу осоиштагӣ ҳеч гуна арзише надоранд, онҳоро таассуби динӣ, ҳирси ҳокимият ва ба даст овардани молу сарват аз ҳама чизи муқаддас бегона кардааст. Равияҳои ифротӣ, асосан, аз тарафи як қатор кишварҳои арабии Шарқи Наздик маблағузорӣ мешаванд ва ҳадафи ниҳоии онҳо ба мадори таъсири геополитикии худ ҷалб намудани кишварҳои тозаистиколи Осиёи Марказӣ ва минчумла Тоҷикистон мебошанд. Ин гуна таъсиррасонӣ, пеш аз ҳама, ба воситаи фишангҳои мазҳабӣ амалӣ карда мешаванд. Масалан, идеологҳои равияи ифротии салафия бо воситаи ҳочагони хориҷӣ қӯшиш ба ҳарҷ медиҳанд, ки фазои ороми динию мазҳабии Тоҷикистонро ҳалалдор соҳта, нуфузи мазҳаби таҳаммулпазири ҳанафияро коста гардонанд ва ба ҷойи он ақидаҳои ифротио бунёдгароёнай худро бунёд намоянд. Масъалаи таъсири берунаи ҳочагони хориҷӣ ва ривоҷи равияҳои ифротио террористирио Пешвои миллат дар паёмҳои анъанавии ҳарсола ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон матраҳ намуда, сабаби паҳншавии ин зухурот ва роҳҳои пешгирий ва мубориза бар зидди ин гуна равияҳои ифротио нишон медиҳад.

Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалий Раҳмон ҳанӯз 22 апрели соли 2002 дар паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи зухуроти ҳатарзои ҷаҳони муосирро мавриди таҳлил қарор дода, қайд намуда буд, ки ҳатари афзудани муноқишаҳои минтақавӣ дар заминаи ихтилофоти динию мазҳабӣ, зиддиятҳои қавмию нажодӣ, тамоюлҳои идеологӣ, талошҳои ошкору ниҳон барои ба даст овардани захираҳои сӯзишворию ашёи ҳом, тақсимоти нави бозори ҷаҳонӣ ва гайра мебошад, ки дар натиҷаи барҳӯрди манғиатҳои давлатҳои гуногун дар гӯшаҳои мухталифи сайёра алланга мегирад.

Дурустии ин суханон, ки якуним даҳсола пеш гуфта шуда буданд, дар мисоли рӯйдодҳои имрӯзai минтақаи Шарқи Наздик ҳамчун пешгӯй исбот мешавад. Барҳӯрди манғиатҳои геополитикии абарқудратҳои ҷаҳон

ҳамакнун кишварҳои вориси тамаддуни бузурги Бобулистон – Сурия ва Ироқро ба майдони муҳориба ва ҳарбазор табдил дода, бошандагони онҳоро ба хоку хун қашидаанд. Ахолии ин кишварҳо бо азобу уқубатҳои сангин гирифтор шуда, тарки ватан намудаанд ва сарсону саргардон мебошанд. Ба иқтисодиёти ин кишварҳо миллиардҳо доллар ҳасороти моддӣ расонида шудааст. Табъизи нажодӣ, мазҳабӣ ва миллӣ ба силоҳи санҷидашудаи барҳӯрдҳои геополитикий табдил ёфтаанд. Равияҳои ифротие аз қабили ДИИШ, «Ҷабҳат-ан-нусра» бо идеологияи салафии таассубгаро, ки бо маблағузории як қатор кишварҳои сарватманди Араб, Ҳаличи Форс ва кишварҳои моварои үкёнус арзи вуҷуд ва фаъолият меқунанд, ба бозичаи дасти ҳочагони ҳуд табдил ёфтаанд. Равияҳои ифротию бунёдгарои мазкур ваҳшониятҳоеро аз қабили амалҳои сарбуридан ва зинда оташ задани одамонро бо аҳкоми дин мубини ислом асоснок намуда, номи дини исломро дар пешӣ назари ҷомеаи ҷаҳонӣ беобру мемоноянд. Дар робита ба ин масъала Пешвои миллат кайд менамояд, ки мавқеи устувори минтақаӣ ва умумиҷаҳонӣ пайдо кардани терроризми байналхалқӣ, экстремизм ҳамчунин паҳншавии ғояҳои зӯроварӣ, тарғиботи заравории мазҳабию идеологӣ ва ба воситаҳои иттилооти омма роҳ ёфтани онҳо мебошад. Ҷаҳонгирӣ ва кишваркушиҳои имрӯза либоси басо рангоранг доранд. Ҳадаф ва ғаразҳои аслии сиёсию иқтисодӣ аз назарҳо пинҳон мемонанду ҳусуматҳои қавмию этникӣ, низоъҳои идеологию динӣ ва дигар сабабу баҳонаҳо ба навбати аввал мебароянд. Дар натиҷаи таҳрики устокоронаи сиёсию иқтисодӣ ва идеологӣ давлатҳои хурду бузург дар қитъаҳои Осиё, Африқо ва Аврупо ба доираи бозиҳои ғарзномки давлатҳои манфиатдор қашида мешаванд ва таҳти таъсири онҳо раванди мұттадили ҳаёт дар сарзамиҳои гуногуни ҷаҳон ва саросари сайёра ҳалалдор мегардад[2].

Мутаассифона, дар воқеаҳои Сурия як қатор шаҳравандони гумроҳшудаи Тоҷикистон низ иштирок мемоноянд ва бо ин амали нангини ҳуд номи Ватан, падару модар ва оилаҳои ҳудро доғдор мемоноянд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки баъзе шаҳрвандони Тоҷикистон, ки аксарияташон ҷавонони бетачриба ва ноогоҳ мебошанд, таҳти таъсири идеологии афсункоронаи гурӯҳҳои ифротӣ афтода, ба воситаи фиребу найранг ба ин равияҳои ифротгаро ҳамроҳ шудаанд. Онҳо моҳият ва асолати инсондӯстонаи дини мубини исломро сарфи назар намуда, аз номи дини ислом ба қуштори одамони бегуноҳ ва горатгари ахолии осоишта даст мезананд. Ҷалби ҷавонони тоҷику тоҷикистониҳо ба воқеаҳои Сурия ва бо ном ҷиҳод ахли ҷомеаи кишварро ба ташвиш андохтааст ва Пешвои миллат, Перезиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон инчунин Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба зидди ин зуҳуроти номатлуб тадбирҳои қотеъона адешида, ба воситаи ВАО, муассисаҳои илму маориф ҷавононро ба ҳудшиносӣ ва ватанпарварӣ ҷалб намуда, гумроҳонро аз ҷунин роҳи ҳато бармегардонанд.

Пешвои миллат дар суханронии худ бахшида ба ҷашни 18-умин солгарди ваҳдати миллӣ воқеаҳои аҳири ҷаҳонро таҳлил карда, қайд намуд, ки «Имрӯз ифротгарой ё худ экстремизми динӣ беш аз пешхусусияти фаромилӣ ва глобали қасб мекунад...

Афзоиши нуғузи ниҳоди террористии ба ном Давлати исломӣ дар Сурия ва Ироқ, аз ҷониби ҷангҷӯёни он қӯшиши зери тасарруф гирифтани минтаҳои нав ба нави ин қишварҳо, қуштори беражмонай ҳазорон нафар мардуми мусулмон ва аз байн бурдани мероси фарҳангӣ, инчунин вусъат гирифтани ғояҳои тундгарой дар баъзе давлатҳои ҳамсоя, аз ҷумла Афғонистон омилҳои асосӣ ва нигаронкунандай вазъияти имрӯза ба ҳисоб мераванд.

Дар ин раванд, яке аз масъалаҳои муҳимму арзишманд аз он иборат аст, ки мо бояд ҳамеша ҳушӯру зирар бошем, ба ҳар гуна дасисаву фиреби доираҳои манфиатҳоҳи бегона фирефта нагардем, мардумро муттаҳид ва суботи сиёсиро боз ҳам устувор гардонем. Зоро аз таъсири манфии ҳодисаву таҳаввулоти охир, ки дар онҳо намояндагони даҳҳо қишварҳои дунё иштирок доранд, ягон мамлакат, аз ҷумла Тоҷикистони мо низ эмин буда наметавонад.

Аз ин лиҳоз, ҳарчи бештар таҳқим бахшидани ваҳдати миллӣ ва мұйтадил нигоҳ доштани фазои сиёсиру мағкуравии чомеа барои давлатдории тоҷикон нақши аввалиндарача ва ҳатто сарнавиштсоз пайдо кардааст».[1]

Албатта, ифротгарой ва терроризм ҳам сабабҳои пайдоиши ҳудро доранд ва паёмҳои Пешвои миллат сабабҳои ривоҷ ёфтани ифротгароии динӣ ва терроризмро чи дар миқёси ҷаҳон ва чи дар сатҳи Тоҷикистон таҳлили дақиқи иҷтимоӣ – фалсафӣ намуда, пайомадҳои иҷтимоию сиёсии ин зуҳуроти номатлубро барои Тоҷикистон нишон додаанд. Бояд қайд кард, ки яке аз сабабҳои пайдоиши ривоҷи ифротгарой ва терроризм, пеш аз ҳама, ақибмонии иқтисодӣ ва қашшоқии саросарӣ махсусан, дар байни ҷавонон мебошад. Мутахассисон қайд менамоянд, ки 80% сарвати ҷаҳон дар иҳтиёри қишварҳои Ғарб қарор дорад ва ин боиси рушду инкишофи номутаносиби қишварҳои Шарқ ва махсусан қишварҳои мусулмонӣ гаштааст. Бояд қайд кард, ки воқеан, байни ифротгарой ва қашшоқӣ таносуб вуҷуд дорад, лекин ин таносуб бавосита набуда, балки бевосита аст. Инсони камбизоат ба манзил, ғизо ва либос ниёз дошта, роҳи ифротгарой ва терроризмро бо ду сабаб интиҳоб менамояд. Якум, барои он ки дар шароити бекории оммавӣ ва идома доштани буҳрони иқтисодии тӯлонӣ дар қишвар манбаи қонунӣ ва устувори даромадро пайдо карда наметавонад. Чунин ҳолат ҳоси қишварҳои аз нигоҳи иқтисодӣ ақибмонда мебошад. Дуюм, ҷойҳои кори ҳолӣ вуҷуд дошта бошанд ҳам, лекин бо сабаби он, ки ҷавонон савод, таҳассус ва таҷрибаи кофии корӣ надоранд, наметавонанд, ки ба ин ё он кори мувоғиқ машғул шаванд ва бинобар ин, онҳо ғунаҳгорони вазъияти бавуҷудомадаро аз берун ҷустуҷӯ

менамоянд. Баъзан, онҳо гунахгорони бадбахтии худро дар вуҷуди ақаллиятҳои миллӣ, муҳочирони меҳнатӣ ва ғурезаҳои иҷбории сокини он давлат мебинанд. Нисбат ба онҳо амалҳои таҷовуз, куштор ва шаклҳои гуногуни таҳқири эҳсосоти миллию шаҳсӣ раво дида мешавад. Бояд қайд кард, ки дар ин равандҳо ҳисси миллатгарои харобовар низ нақши муҳим мебозад [3].

«Чунин омили қашшоқии саросарӣ яке аз сабабҳои муҳими ифротгарой ва терроризм дар кишварҳои мусулмонии Шарқӣ Наздик ва як катор кишварҳои Африқо гаштаанд. Вобаста ба ин масъала Пешвои миллат иброз мекунад, ки воқеан ҳам, бартариҳои азими технологӣ ба кишварҳои Фарб имконият медиҳанд, ки ба мамлакатҳои бοқимондаи дунё таъсири худро расонида тавонанд. Вақтҳои ахир расонаҳои ҳабарӣ мағҳуми «миллиарди тилой»-ро истифода мебаранд. Ин ишора ба сатҳи баланди зиндагии мардуми Фарб аст. Ҳоло амалан панҷаки инсоният 80 фоизи сарвати ҷаҳонро соҳибӣ мекунад. Агар дар охири асри XIX сарватмандтарин давлати дунё аз рӯйи даромад ба ҳар сари аҳолӣ аз давлатҳои қафомонда нӯҳ маротиба афзалият дошта бошад, пас имрӯз ин таносуб сад бар якро ташкил медиҳад. Ба ибораи дигар, танҳо 20 фоизи аҳолии кураи Замин ба гурӯҳҳои доро мансуб ҳастанд ва ин фарқият дар миёни кишварҳои пешрафтаю қафомонда босуръат меафзояд. Мутаассифона, чунин қитъаи бузурге мисли Осиё масканӣ аз се ду қисми мардуми камбизоати ҷаҳон аст. Дар замоне, ки давлатҳои мутамаддин дар тараққиёти худ ба дастовардҳои назаррас ноил мегарданд, бисёр кишварҳои Шарқ пой дар гил мондаанду барои ҳамдигар ҷоҳ мекананд.... Зоро маҳз нодорио қашшоқӣ, ки маъмулан ҳамроҳи доимии ҷаҳолат мебошанд, барои пайдоиш ва густариши терроризм ва ифротгарой заминаи мусоид ба вуҷуд меоранд. Ин ҳам маълум аст, ки ҷаҳолат ва ифротгарой дар тӯли даҳсолаҳо аз ҷониби гурӯҳҳои муайяни манфиатдор дастгирӣ мейбанд. Ин падидай хатарнок аст ва оқибати басо ногувор дорад. Баъзехо бар он ақидаанд, ки терроризм ва ифротгароиро танҳо дар муҳорибаи низомӣ мағлуб намудан имконпазир аст. Ба чунин ақида розӣ шудан мумкин нест, зоро ҳалли низомии ин масъала ҳанӯз хеле нокифоя мебошад. Он тамоми омилҳоеро, ки чун қоида боиси пайдоиши терроризм ва ифротгарой мегарданд, пурра аз байн бурда наметавонад. Вобаста ба ин, бори дигар меҳоҳам таъқид намоям: то он даме, ки бо мақсади кам кардани қашшоқию бенавоӣ, бекорӣ, сатҳи пасти маълумот тадбирҳои муассир ва ҷиддӣ андешида нашаванд, ҳавфи терроризм ва экстремизм низ аз байн намеравад»[4].

Аслан ин ақида ҳақ асту рост, чунки зиндагии арзандай инсон ҷавҳари фалсафаи одамияту инсонпарварӣ буда, масъалаи муҳими экзистенсиалии ҳаёти инсон ва сулҳу осоиштагии байни миллату ҳалқҳои ҷаҳонро ташкил медиҳад. Дар ин масъала ҳам, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ба мисли Махатма Гандӣ, Мартин Лютер Кинг худро ҳамчун гуманисти сатҳи

чаҳонӣ нишон дода, масъалаи тақдири ояндаи инсон ва инкишифи осоиштаи онро бо далелҳои мутътамад матраҳ менамояд.

Мубориза бо ифротгароию терроризм танҳо вазифаи як давлату ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон нест, балки вазифаи аҳли чомеа ва афроди худшиносу миллатпарвар мебошад. Агар ҳамаи аҳли чомеа азми қавии решакан кардани ин зуҳуроти номатлубро дошта бошанд, ҳамагон бояд дар атрофи сиёсати мудаббираона ва созандай Пешвои миллат муттҳаҳид гардида, дастаҷамъона бо равияҳои ифротгарою террористӣ мубориза баранд. Вокеаҳои ахири асафбори Тоҷикистон нишон доданд, ки баъзе ашхос меҳостанд мақсадҳои нопоки худро бо роҳи амалҳои террористӣ амалӣ намоянд. Хиёнати Ҳочӣ Ҳалим ва гурӯҳаки ҳаммаслаконаш, ки мақсади ноором кардани чомеаро дошта, бо ҳамин мақсад бо истифода аз силоҳи оташфишон якчанд шаҳрвандони осоишта ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқук, яъне милисаҳоро ба ҳалокат расонида, меҳостанд амалҳои террористии худро дар тамоми мintaқаҳои Тоҷикистон роҳандозӣ намоянд. Аммо яқдилию ваҳдати аҳли чомеа ва хушёрию зиракии мақомоти қудратии қишишҳои ҳаробкоронаи онҳоро нақш дар об намуданд.

Дар охир бояд қайд намуд, ки танҳо иттиҳоди мустаҳками тамоми қишишҳои чаҳон ва афроди ватандӯсту хушёр чи дар арсаи чаҳан ва чи дар қишивари алоҳида метавонанд садди роҳи вабои қарни XXI гардида, башариятро аз падидаҳои ифротгароию терроризми байналмилалӣ начот дихад.

### **Адабиёт**

1. Эмомалӣ Раҳмон. Имоми Аъзам: рӯзгор, осор ва афкор.-Душанбе: 2009-С.22.
2. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. <http://www.prezident.tj/node/6694>
3. Махмадиев Н.Д. Социальные корни религиозного экстремизма в Таджикистане.- Душанбе: 2013.- С.79.
4. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. <http://www.prezident.tj>

## **ЗАМИНАХОИ ҲУҚУҚИИ ПЕШГИРИИ ЗЎРОВАРӢ ДАР ОИЛА**

**Носирова Ф.** - муаллимаи кафедраи ҳуқуқ ва хизмати давлатии Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, ш. Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел.: (+992) 901 03 13 87

Дар макола масъалаи аҳамияти пойдории оила дар чомеа, сабабҳои ба миён омадани падидай зўроварӣ ва шаклҳои дигари хушунати хонаводагӣ то андозае аз тарафи муаллиф мавриди таҳлили илмӣ қарор гирифтааст. Ҳамзамон дар мақола оқибатҳои ногуори зўроварӣ дар оила ва чораҳои пурзӯр намудани пешгирии он мавриди баррасӣ қарор дода шудааст.

**Вожсаҳои қалидӣ:** конститутсия, оила, ҳуқуқ, зўроварӣ, қонун, хушунат, оқибати ҳуқуқӣ, таъсири манғӣ, худкушиӣ, кӯдак, таҳаммулгарӣ, канорагарӣ, дагалӣ, фииори рӯҳӣ

## **ПРАВОВОЕ ОСНОВЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАСИЛИИ В СЕМЬЕ**

**Носирова Ф.** – преподователь кафедры права и государственной службы Института государственной управлении при Президенте Республики Таджикистан, 734003, г. Душанбе, ул. Саида Носира 33, тел.: (+992) 901 03 13 87

В статье автором подвергается научному анализу, вопрос важности устойчивость семейных отношений в обществе, причины появления насилии и другие виды семейных жестокостей. В то же время в статье рассмотрены отрицательные последствия насилии в семье и способы усиления его предупреждении.

**Ключевые слова:** конституция, семья, права, насилия, закон, жестокость, правовое последствие, отрицательное воздействие, самоубийство, ребёнок, терпимость, самоогранение, грубость, психическое давление

## **THE LEGAL FRAMEWORK OF VIOLENCE PREVENTION IN THE FAMILY**

**Nosirova F.** – lecturer of the Department of Law and Public Service of the Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str., 33, phone: (+ 992) 901 03 13 87

The author of the article subjects the scientific analysis to the importance of the stability of family relations in society, the causes of violence, other types of

family brutality. At the same time, the article discusses the negative consequences of domestic violence and ways to strengthen its prevention.

**Keywords:** Constitution, family, law, violence, law, cruelty, legal consequence, negative impact, suicide, child, tolerance, self-elimination, rudeness, mental pressure

Оила хурдтарин рукни чомеа ва давлат буда, рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии чомеа, асосан, аз он сарчашма мегирад. Дар моддаи 33 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст, ки давлат оиларо ҳамчун асоси ҷамъият ҳимоя мекунад.[1,18]

Аз ин рӯ, ҷиҳати мусоидат ба пешгирии зӯроварӣ дар оила ва таъмини шароити шоиста барои ҳонавода дар чомеа тадбирҳои амалӣ андешидаро мешаванд, ки ҳадафи он баланд бардоштани сатҳи шуури ҳуқуқии аҳолии қишвар маҳсуб мегардад. Боло рафтани сатҳи шуури ҳуқуқии аҳолӣ ба он боис мегардад, ки ҳар як шаҳрванд оқибати ҳуқуқии кирдорҳои худро дарк менамояд.

Масъалаи зӯроварӣ дар оила ва пешгирий намудани он ҳамеша дар маркази таваҷҷӯҳи давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. Аҳли чомеа ва ниҳодҳои иҷтимоию давлатӣ барои пойдориву мустаҳкамии оила саъю қӯшиш менамояд.

Тибқи моддаи 33 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, давлат оиларо ҳамчун асоси чомеа ҳимоя мекунад ва ҳар кас ҳуқуқи ташкили оиларо қарор даҳад.

Талаботи моддаи 34 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, модару қӯдакро таҳти ҳимоя ва ғамхории маҳсуси давлат қарор медиҳад. Аксарияти зӯровариҳо ки дар оилаҳо сар мезананд, нисбат ба занон ва қӯдакон мебошанд, бинобар ин, бештар ба кафолатҳо ва ҳуқуқҳои занону қӯдакон дар оила такя намудан бамаврид аст.

Зӯроварии дар оилаҳо содиршаванда, дар навбати аввал ба худи ҳамон оила ва ҳамзамон ба давлат низ таъсири манғии худро мерасонад. Чунки дар натиҷаи ин зӯровариҳо ҷабрдида ба бемориҳои гуногун гирифткор шуда ва дар баъзе мавридҳо ба ҳалокат мерасанд.

Пахлуи дигари мунтазам идома ёфтани зӯроварӣ дар оила ба фурӯҳи рехтани оила ва бесаробон мондани қӯдакону аъзои ноболиғи он боис мегардад.

Вазъияти кунунӣ онро тақозо дорад, ки фаъолияти мақомоти ҳудфаъолияти ҷамъиятӣ ва мутахассисони риштаи тиб пурсамар гардонида шаванд, зоро пизишкони тибби оиласӣ ва мақомоти ҳудфаъолияти ҷамъиятӣ бо аҳолӣ наздиктар ҳастанд ва бо онҳо дар тамоси доимӣ мебошанд. Аз ҷиҳати ҳуқуқию равоншиносӣ ба ин қабил ҳонаводаҳо таъсири расонида тавонистан асоси фаъолияти корӣ ва малакаи касбии мақомоти даҳлдорро ташкил медиҳад.

Агар мақомоти мазкур якҷо бо мақомоти корҳои доҳилӣ фаъолияти кории ҳудро дар сатҳи зарурӣ роҳандозӣ намоянд ва дар мавридҳои зарурӣ

битавонанд, ки аз нигохи хуқуқӣ ва равоншиносӣ ба оилаҳои ҷабрдида тавсияҳо дода, таъсири созгор расонанд, ҳодисаҳои худқушӣ ва ҷудошавии оилаҳо низ ба қадри қобили мулоҳиза коҳиш ҳоҳанд ёфт.

Бо мақсади ба низом даровардани ин гуна масъалаҳои рӯзмарраи ҳалталаби ҳаётӣ аз ҷониби қонунгузор як қатор санадҳои меъёрии хуқуқӣ аз ҷумла, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тибби оилавӣ» қабул гардидаанд, ки айни замон мавриди амал ҷарор доранд ва барои коҳиш додани табъизи занон мусоидат менамоянд. Қонунҳои номбурда ҳар яке дар алоҳидагӣ дар қисмати даҳлдори худ, ҳусусиятҳои хоси зӯроварӣ дар оила ва роҳҳои пешгирий намудани ин падидай ногуворро инъикос менамоянд.

Аз ин рӯ, аз ҳар як шаҳрванди кишвар, ахли чомеа ва субъектони мутассадиву масъуль тақозо мегардад, ки қонунҳои номбурдаро ба роҳбарӣ гирифта, барои мустаҳкамии оила дар кишвар ва пешгирии зӯроварӣ дар он, инчунин ба воя расонидани насли ҷавони ватандӯсту меҳанпараст, сахмгузор бошанд.

Аз маъни лугавии вожаи « зӯроварӣ » бармеояд, ки ин «1. зӯрӣ ба кор бурдан ба касе, фишор овардани касе ба дигаре» мебошад.[3,552]

Инчунин зӯроварӣ дар оила - кирдори зиддиҳуқуқии қасданаи дорони ҳусусияти ҷисмонӣ, рӯҳӣ, шаҳвонӣ ё иқтисодӣ, ки дар доираи муносибатҳои оилавӣ аз ҷониби як узви оила нисбат ба дигар узви он содир шуда, боиси поймол шудани хуқуқ ва озодиҳои ў, расонидани озори ҷисмонӣ ё зарар ба саломатии ў мегардад ё таҳдиди расонидани чунин зарарро ба вучуд меорад.

Таърифи дигари мағҳуми хуқуқии зӯроварии оилавӣ аз ин ҷарор аст - амал ё бефаъолиятии яке аз аъзои оила нисбати дигар аъзои оила бо истифодаи кувва ва қудрату ҳокимият равона мешавад, хуқуқ ва озодиҳои дигар аъзои оила поймол мегардад, ба ҳаёт ва саломатии онҳо (вазъи ҷисмонӣ, равонӣ) таҳдид ба вучуд омада, боиси азобу шиканҷа ва зарари ҷисмонӣ мегардад.

Зӯроварии оилавӣ дар шаклҳои гуногун сурат гирифта метавонад. Муайян кардани шаклҳои сурат гирифтани зӯроварӣ дар оила то андозае душвор ва мураккаб мебошад, зоро ҷомеа доимо дар ҳоли таҳаввулу пешравӣ аст ва омилҳои гуногун ба он таъсири манғӣ расонида метавонанд.

Бинобар ин, аз субъектони ваколатдор оид ба пешгирии зӯроварӣ дар оила малакаи касбии зарурӣ ва масъулиятшиносии баланд тақозо карда мешавад.

Барои пайдо шудан, ё содир шудани зуроварӣ дар оила омилҳои зиёд, аз ҷумла авзои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, рӯхиву равонӣ ва инчунин вазъи сиёсӣ низ метавонад, таъсиррасон бошад.

Таъсиррасонии омили иқтисодӣ дар он зоҳир мегардад, ки вазниншавии вазъи молиявии оила ва ба миён омадани мушкилоти зиёди ҳалталаб таъсири манфии худро ба шахсияти инсон ва ё шахси зӯровариро содиркунанда мерасонад. Дар чунин ҳолат шахси зӯровариро содиркунанда, бо истифодаи зӯроварӣ меҳоҳад худро аз мушкилоти бо вай рӯбарӯбуда раҳо созад. Дар чунин ҳолат ба ашхоси дар ин ҳолат қарордошта расонидани ёрии равоншиносӣ ва ҳуқуқӣ зарур ва муҳим мебошад. Чунки роҳи дурусти ҳалли масъала дар таҳаммулпазирӣ ва ҷустуҷӯи роҳҳои қонунии ҳалли он аст. Қонунгузор барои ҳар кирдори ғайриқонунӣ, ки ҳам дар доираи оила ва ҳам берун аз он сурат мегирад, барои ҳимояи ҳуқуқҳои шаҳрвандон дар доираи қонун масъулият ва ҷавобгарӣ муқаррар намудааст.

Агар тавассути шарҳу тафсири ҳуқуқӣ ва равоншиносӣ, ашхоси содиркунандаи зӯроварӣ оқибати кирдори худро дарк намояд, чунин иқдом барои пешгирии зӯроварӣ мусоидат ҳоҳад кард.

Бо ҳар шахс ҳангоми мулокот ва шарҳу тафсири қонун ё санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ бояд, бо забон ва шеваи барои ў мағҳум сӯҳбат намуда, оқибатҳои ҳуқуқии кирдори ўро тавзех додан лозим аст.

Масалан, шаҳрванд ба хотири канорагирӣ кардан аз мушкилоти худ дар оила, (таъсири омили иқтисодӣ) зӯроварии ҷисмониро интиҳоб ва ба он иқдом менамояд.

Ба ў бояд бо истифодаи тамоми воситаҳо тавзех намуд, ки зӯроварие, ки аз ҷониби ў содир карда мешавад, метавонад боиси содир шудани кирдорҳоэ гарданд, ки онҳо оқибатҳои дар моддаҳои 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 119 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишударо ба миён оваранд. Зиёда аз ин, дар ин миён ҷиноятҳои дигари вазнинтар ҳам мумкин аст содир шаванд, ки шаҳрвандро ба ҳалокат расонанд.

Яке аз чунин амалҳои даҳшатовар бар асари омили иқтисодӣ ва паст будани вазъи иҷтимоии оилавӣ дар яқчоягӣ ба ҷинояти вазнину нангин даст задани падару модар мебошад. Ба сабаби хеле паст будани шароити зиндагии оилавӣ ҳамсарон Ш. ва Д. кӯдаки навзоди 3 моҳаи худро, бо бераҳмии маҳсус, бо буридани аъзои бадани кӯдак тавассути теги риштарошӣ ўро ба ҳалокат мерасонанд.[4]

Ба сабаби паст будани маърифати ҳуқуқиашон волидайни қотил ҳаёл доштанд, ки амали онҳо пинҳон мемонад ва онҳо фикр ҳам накардаанд, роҳи ҳалли мушкилии хонаводагӣ ин нест. Барои пешгирии зӯроварӣ дар оила, пеш аз ҳама, маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон бояд баланд бардошта шавад.

Дар моддаи 1 Конституцияи кишвар омадааст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, ва дунявӣ мебошад. Инчунин зикр мегардад, ки Тоҷикистон давлати иҷтимоӣ буда, барои ҳар як инсон шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаро фароҳам меорад.

Максади асосии ноил шудан ба бунёди чомеаи хукуқбунёд дар сатҳи зарурӣ баланд бардоштани маърифати хукукии шаҳрвандон мебошад. Агар шахс оқибати хукукии кирдори худро дарк намояд, содир шудани ин амалҳо то андозае коҳиш меёбад.

Дар Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила», зӯроварии ҷисмонӣ дар оила - ин кирдори зиддиҳукукии қасданаи як узви оила нисбат ба дигар узви оила, ки дар натиҷаи истифода бурдани қувваи ҷисмонӣ ва боиси расонидани дарди ҷисмонӣ ё зарар ба саломатӣ гардидааст, муқаррар шудааст.

Зӯроварии ҷисмонӣ дар оила – ин танҳо кирдори қасданаи як узви оила набуда, балки дар бисёр мавриҷҳо аз мунтазам идома ёфтани зӯроварии ҷисмонӣ дар оила, чунин амал ба ҳаракати муқаррарии узви оила табдил меёбад.

Бинобар ин, зӯроварии ҷисмонӣ дар оиларо танҳо кирдори қасдана донистан ба мақсад мувоғиқ нест. Дар чунин мавриҷҳо боз ҳамон масъалаи паст будани фарҳангии хукукии равоншиносии марду зан ё узви дигари чунин оила матраҳ мебошад. Чунки шахси ба зӯроварӣ иқдомкунанда оқибати зӯроварии ҷисмонии худро дарк намекунад ва намедонад, ки натиҷаи чунин зӯроварӣ зарари ҷиддӣ дидани ин ё он аъзои хонавода, шояд ношунаво, лолу нобино шудан ва ё аз байн рафтани ягон узви бадани ҷабрдида мегардад ва ин амал дар натиҷа ба аъзои оила, фарзандон, ва наздикони ў таъсири манғӣ расонида, ба мушкилии худи вай дар тамоми тӯли умраш табдил ҳоҳад гардид.

Инчунин амали мазкур таҳти пайгарди хукуқӣ низ қарор мегирад, ки агар мантиқан агар таҳлил гардад, дар натиҷаи иқдоми номатлуб ва ногувор як узви оила маъюб ва дигарӣ ҳамчун ҷинояткор маҳкум мешаванд, дар ниҳояти кор, хонаводаи ободу солим фурӯҳ ҳоҳад рехт.

Шакли дигари зуроварӣ, ки бештар маъмул шудааст, зӯроварии равонӣ дар оила мебошад, ки таҳти таъсири манғии ин шакли зӯроварӣ дар хонаводаҳо, ҳамасола сатҳи амалҳои нангини худкушӣ ва ҷиноятҳои ба худкушӣ расонидан меафзояд.

Дар Чумхурии Тоҷикистон тибқи маълумоти оморӣ дар соли 2013 – 313 нафар ва дар соли 2014 - 318 нафар даст ба худкушӣ задаанд, ки аз онҳо дар соли 2013-164 нафар ва дар соли 2014-153 нафарро занон ташкил медиҳанд. Аз ин шумора кӯдакону ҷавонони ҷинси зан дар соли 2013 – 34 нафар ва дар соли 2014 – 31 нафар мебошанд.

Чунончи, ноболиг Ф. бинобар чудо шудани волидайн ва дар муҳоҷират қарор доштани модараҳ ҳамроҳи бародари модари худ (тағояш), истиқомат мекардаст.

Шаҳрванд К. ба ҳоҳарзодаи худ ноболиг Ф. ҳамеша бо алфози қабех муносибат мекардааст ва бо ў муомилаи дағалона доштааст. Ҳамсабақони ноболиг Ф. шоҳиди муносибати тағояш бо ў шуда, ўро дар мактаб таҳти фишори рӯҳӣ (масҳара мекунанд) қарор медиҳанд. Дар натиҷа ноболиг Ф., даст ба худкушӣ мезанад.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки занон дар давраи то 15-солагӣ, 35% ба зӯроварии чисмонӣ аз ҷониби оила, 44.5% занон ба зӯроварии равонӣ, 34% мавриди зӯроварии чисмонӣ аз ҷониби дигарон (ғайри аъзои оила) қарор гирифтаанд.[5,27]

Инчунин занон дар давраи баъд аз балогат, 50% бо шаклҳои гуногуни зӯроварии чисмонӣ, шаҳвонӣ, равонӣ аз ҷониби аъзои оила дучор шудаанд.

Яке аз шаклҳои дигари зӯроварии оилавӣ - ин зӯроварӣ намудани мардоне мебошад, ки якчанд зан доранд. Аз он ҷумла ҷонин ҳолат, 66,1% зӯроварии чисмонӣ, 52 % зӯроварии ҷинсӣ - шаҳвонӣ аз ҷониби мардоне, ки якчанд зан доранд, сурат гирифтааст.[5,28]

Дар бисёр мавридҳо сабаби даст ба ҳудкушӣ задани ҷавонон, алалхусус, дуҳтаронро нокусулакл будан ё ба қасалиҳои рӯҳӣ гирифтори будани онҳо медонанд. Ҳол ин, ки аксарон то ба ин дараҷа расидани ин ҳолат падару модар, наздикин барои пешгирии он ҳеч гуна ҷораҳо наандешиданд, дар сурате ки қонуни маҳсус - Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» қабул карда шудааст ва мавриди амал қарор дорад.

Тибқи талаботи моддаи 6 Қонуни мазкур падару модар, новобаста ба он ки якҷоя ё ҷудо зиндагӣ мекунанд, дар таълиму тарбияи фарзанд ҳуқуқ ва уҳдадориҳои баробар доранд.

Ҳарчанд ки ҷиҳати мубориза бар зидди зӯроварӣ дар оила солҳои ахир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон заминаҳои даҳлдори ҳуқуқӣ ва ташкили мӯҳайё карда шуда бошад ҳам, vale барои паст намудани шиддати ин омил зарур аст, ки иштироки боз ҳам фаъолтари ҷомеаи шаҳрвандӣ дар ин ҳамкориҳо таъмин гардида, дар баробари ин, мақомоти корҳои доҳилӣ, мақомоти худфаъолияти ҷамъияти, мақомоти ҳудидоракуни шаҳрак ва деҳот, инчунин Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчун мақомоти ҳамоҳангоз барои тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон ҷиҳати пешгирии ин амал дар тамоми соҳтору мақомоти даҳлдор тадбирҳои иловагӣ андешанд.

Ҳамзамон қайд намудан бамаврид аст, ки барои пешгирии зуроварӣ дар оила мулоқоту воҳуриҳои мақомоти даҳлдорро бо аҳолӣ густариш баҳшидан зарур аст.

### Адабиёт

1. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон.-Душанбе: «Нашриёти Ганҷ», 2016-136с.
2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи зӯроварӣ дар оила”. Душанбе: 2015 -35 с.
3. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Ҷилди 1 –Душанбе: “Бухоро”. 2015 -998 с.
4. Бойгонии Суди Олӣ. –Душанбе: 2009. – 388 с.
5. Дастан оид ба «Таъмини баробарҳуқуқии занон ва муносибати гайритабъизӣ нисбат ба онҳо тавассути баланд бардоштани таҳассуси судяҳо». -Душанбе. 2012. - 48 с.

## **ОИЛА ВА НАҚШИ ОН ДАР ЧОМЕАИ МУОСИР**

*Шабнами Самандар – магистранти Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, шаҳри Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел.: (+992) 937 173 914*

Муаллиф дар мақолаи мазкур масъалаи нақши оила дар рушди чомеа, таҳқими оилаву оиладорӣ, тарбияи насли ояндасоз ва ташкили тарзи ҳаёти солимро, ки имрӯз дар кишвар аҳаммияти вижана касб намудааст, мавриди баррасӣ қарор додааст.

*Калидвоожаҳо: оила, рушиди чомеа, насли солим, пешрафти иқтисодӣ, идомаи насл, рукни муҳим, муносибати занушавҳарӣ, издивоҷ, никоҳ, масъулияти ахлоқӣ, сатҳи маърифатнокӣ, умунияти иҷтимоӣ-равонӣ.*

## **СЕМЬЯ И ЕЁ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ**

*Шабнами Самандар – магистрант Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 734003, г. Душанбе, ул. Саида Носира 33, тел.: (+992) 937 173 914*

Автор в данной статье рассматривает вопрос о роли семьи в развитии общества, укрепления семейных отношений, подкрепления здорового образа жизни и воспитание подрастающего поколения, который ныне имеет важное значение в стране.

*Ключевые слова: семья, развития общества, здоровое поколение, экономический прогресс, продолжение поколения, важная основа, супружеские отношения, женитьба, брак, моральная ответственность, уровень образованности, социо-психологическая общность*

## **FAMILY AND ITS ROLE IN THE MODERN SOCIETY**

*Shabnami Samandar – master degree student of the Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str., 33, phone: (+992) 93 7173914*

This article examines the role of the family in the development of society, the strengthening of family relations, the reinforcement of a healthy lifestyle and in the upbringing of the younger generation, being the most important factor in modern society.

**Keywords:** family, development of society, healthy generation, progress of economics, continuation of generation, important basis, conjugal relations, marriage, moral responsibility, level of education, socio-psychological community

Дар чомеаи мусъалаҳои оила ва нақши он дар рушди чомеа, таҳқими оилаву оиладорӣ, тарбияи насли ояндасоз ва ташкили тарзи ҳаёти солим дар муносабатҳои ҷамъиятӣ бештар аз ҳарвақт аҳамият қасб намудааст, зоро ҷомеаи солим ба насли солим вобастагӣ дорад ва тарбияи фарзандони бомаърифату ҳушахлоқ асоси пешрафти иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷомеа маҳсуб мегардад. Аз ин рӯ, ҷомеа бе оила вучуд дошта наметавонад, чунки оила пойдевори ҷомеа аст.

Дар фалсафаи қадим ва асрҳои миёна оила ҳамчун муассисаи иҷтимоӣ маънидод гардида, пайвастагии «табиӣ»-и байнӣ аъзои оила ва молу мулк баррасӣ гардидааст.

Дар илми истилоҳотшиносӣ «оила» (عابله / عائله) «оил» , «айл» (عيل) маънои афроди зери сарпаратии раиси ҳонавода; оиламанд - дорои оила, дорои афроди зери сарпаратӣ ва афроди ташкил шуда аз падару модар ва фарзандону хешон маънидод гардидааст.

Тавсифи мағҳуми оила дар илми сотсиология вобаста ба зарурати идомаи насл ва умумияти иҷтимоӣ-равонӣ тавзех дода мешавад.

Сотсиологи рус Ҳарчев А.Г. оид ба масъалаи оила фикрҳои арзишманд иброз намуда, таъқид мекунад, ки оила ниҳоди иҷтимоист, ки талаботи ҷомеаро барои аз ҷиҳати ҷисмонӣ - равонӣ барқарор намудани насл қонеъ мегардонад.[9]

Тибқи ташреҳи илми мазкур «оила ҳамчун гурӯҳи хурди иҷтимоӣ маҷмӯи муносабатҳои таърихан шаклгирифта ва мушаххаси байнҳамдигарии зану шавҳар ва волидону фарзандонро, ки муносабатҳои никоҳӣ ва хештаборӣ, ягонагии майшат, масъулияти байнҳамдигарии маънавиро ба вучуд меорад, дар худ таҷассум менамояд».[3,7]

Таърихи тамаддуни инсонӣ гувоҳ аст, ки дар ҳар давру замон нақши оилаи устувор дар рушди афкори инсонӣ, ташаккули давлатдории мусъир, таҳқими худшиносии миллии ҷомеа, эътироф ва қадршиносии урғу одат ва расму оинҳои гузаштагон, ба воя расонидани насли наврас дар руҳияи эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва умумибашарӣ бағоят муҳим мебошад.

Оила яке аз руқнҳои муҳим ва асосии ҷомеа ба ҳисоб рафта, муносабатҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, ҳуқуқӣ, ахлоқӣ ва шаҳрвандиро дар бар мегирад. Оила, ҳамчун падидай иҷтимоӣ, муносабатҳои занушавҳарӣ, хештаборӣ, муносабатҳои иқтисодии оилавӣ, ташаккул ва рушди шаҳс, масъулият ва уҳдадории байнӣ аъзоёни оиларо дар асоси қоидаҳои одобу ахлоқ ва талаботи муайяни қонунгузорӣ ба танзим медарорад.

Оила иттифоқи озод, ихтиёри ва баробархуқуқи байнӣ зану мард буда, дар асоси муҳаббату эҳтироми тарафайн бо мақсади ташкили ҳонавода ва идомаи насл ташкил карда шуда, таҳти ҳимояи давлат қарор

дорад. Чомеа аз оилаҳо иборат аст ва оилаи солим чомеаи солимро ташкил медиҳад ва агар оила устувору пойдор ва аз ҷиҳати маънавию ахлоқӣ солим бошад, чомеа низ устувор мешавад ва ҳамчун рукни ибтидоии ҷамъият ба сифати танзимгари муносибатҳои байни одамон баромад мекунад.

Оила ба ҳаёти чомеа тавассути таваллуду тарбияи кӯдак, ташкили хонавода, шароити мусоиди зиндагӣ ва ҳастӣ, рушди ҷисмонию равонӣ ва маънавӣ мепайвандад. Барои солим нигоҳ доштани оила муҳим аст, ки аъзои он, пеш аз ҳама, муносибати худро дар доираи ҳамдигарфаҳмӣ, эҳтироми тарафайн, нигоҳ доштани шаъну шараф ва эътибори ҳар як аъзои оила ба роҳ монанд.

Мавқеъ ва нақши оила дар чомеа хеле бузург буда, он асоси давлатро ташкил медиҳад. Тавре ки иморат аз ҳиштҳо бунёд меёбад, давлат ҳам аз оилаҳо ташкил мегардад. Бинобар ин вазъияти оила ба ҳаёти ҷамъияти давлат таъсири бевосита мерасонад.

Аз ин лиҳоз, оила, ҳамчун қисми муҳими таркиби иҷтимоии чомеа, ба воситаи иҷрои вазифаҳои муайян дар инкишофи ҳаёти ҷамъияти нақши муҳим мебозад.

«Муҳимияти ташкили оила ҳамчун гурӯҳи иҷтимоии аввалия на танҳо нақши маҳсусро дар иҷтимоъшавии инфириодӣ иҷро менамояд, балки ба ҳайси таҳқурсии асосӣ дар нигаҳдошт ва ба наслҳои дигар мерос гузоштани арзишҳо баромад намуда, дар мавридҳои зарурӣ ивазшавии соҳтори давлатӣ ва падидаҳои иҷтимоии оиларо бегазанд нигоҳ медорад».[8, 415]

Оила ва муносибатҳои оилавӣ дар чомеа тавассути ақди никоҳ амалӣ мегардад ва дар доираи меъёрҳои муайян муносибатҳои байниҳамдигарии зану шавҳар, волидайн, кӯдакон ва хешовандонро ба тартиб медарорад ва муносибатҳои байниҳамдигарии аъзои оила дар асоси умумияти майшӣ, масъулияти ахлоқӣ ва ёрии байниҳамдигарӣ ташаккул месбанд.

Аз тарафи дигар, ақди никоҳ ин шакли иҷтимоии муносибатҳои (маҷмӯи меъёрҳо ва ҳуқуқҳо) байни зану шавҳар аст ва ба ин васила никоҳ ва оила моҳиятан мағҳумҳои иҷтимоӣ, ҳуқуқиро дар бар мегирад, ки муносибатҳои шахсии байниҳамдигарии на танҳо зану шавҳар, балки дигар аъзоёни оила, фарзандон, хешовандони наздикро дар бар мегирад». [5, 14]

Ақди никоҳ аз мағҳумҳои оилавист ва ҳуқуқи оилавӣ ба соҳаи ҳуқуқи ҳусусӣ мансуб буда, иштирокдорони муносибатҳои оилавӣ ҳуқуқ доранд, ки ҳуқуқ ва уҳдадориҳои худро муайян кунанд.

Аҳдномаи никоҳ - созишиномаи шаҳсоне мебошад, ки никоҳ мекунанд ё созишиномаи зану шавҳар аст, ки ҳуқуқи молу мулкӣ ва уҳдадориҳои онҳоро дар давраи заношӯй ва ( ё) дар ҳолатҳои бекор кардани он муайян менамояд. [6, 31]

«Аз лаҳзай оғози мухаббат ва оила хусусиятҳои иҷтимоӣ-фарҳангии он зуҳур гардида, ин нерӯ дар дар рушди фарҳанги миллӣ ва ташаккулёбии шахсият таъсири худро мерасонад». [1, 101]

Қайд намудан бамаврид аст, ки вазифаҳои оила тавассути муносибатҳои байниҳамдигарии шахсӣ амалӣ мегардад ва аз ин рӯ, дар бисёр мавридҳо он на ҳамчун вазифа, балки ҳамчун намудҳои гуногуни муносибатҳои оилавӣ зохир мегардад. [5, 14]

Рисолати оила дар илми сотсиология чунин матраҳ гардидааст:

- таваллуди фарзанд ва таъмин намудани чомеа бо насли солим;
- таъмин намудани талаботи моддӣ, маънавӣ, манзилий, дастрасии неъматҳои моддӣ ба аҳли хонавода (ҳочагӣ);

- аз насл ба насл интиқол додани таҷриба ва қонеъ намудани талабот нисбат ба фарҳанг, фароғат ва дарки мухити атроф, амалӣ намудани муносибатҳои иҷтимоӣ-маърифатӣ;

- ба мерос гузоштани мавқеи иҷтимоӣ, ному нараб ва амвол (регенативӣ);

- таълим ва тарбияи фарзандон;

- ба вучуд овардани фазои иззату эҳтироми байниҳамдигарии аъзои оила, эътироф ва дастигирӣ равонӣ ва ҳифзи равонию иҷтимоии якдигар. [7, 49]

Дар баробари ин, оила вазифаҳои гуногунро иҷро меқунад ва ин вазифаҳо бо эҳтиёҷоти чомеа ва шахсият алоқаманд буда, донистани моҳият ва вазифаҳои оила хеле мухим аст. Аз як тарафи дигар, фаҳмидани моҳияти оила ҳамчун падидай иҷтимоӣ имконпазир аст, зоро табииати муносибати байни оила ва чомеа тибқи ин вазифаҳо муайян карда мешавад.

Дар ин радиф, оила як қатор вазифаҳои худро дорад, ки мухимтарини онҳо таъмини хушбахтии шахсии одамон, таваллуд ва парвариши насл, ба амал овардани ёрии байниҳамдигарӣ ва масъулияти дуҷонибаи аҳлоқӣ байни аъзои ин гурӯҳи иҷтимоӣ мебошанд.

Вазифаҳои номбурда ба низом даровардани шаклҳои гуногуни муносибат ва алоқаву таъсири байниҳамдигариро дар соҳаҳои ҳочагӣ, маишӣ, аҳлоқӣ, тарбиявӣ, ҳиссияти ниҳонӣ, тақсимоти оилавии вазифаҳо ва ғайра тақозо менамоянд. Ин фаъолияти дохириоилавии якҷоя ба зуҳуроти гуногуни муносибатҳои байниҳамдигарии аъзои оила (калонсолон ва қӯдакон) сабаб мешавад.

Мухимтарин вазифаи оила дар чомеа ба дунё овардани насл ва ба таври бояду шояд тарбия намудани он аст. Солиму бардам ба воя расонидани фарзанд яке аз вазифаҳои асосӣ ва мухимми оила дар назди чомеа буда, аз падару модар масъулият ва ҷавобгарии маҳсусро талаб менамояд.

Гузаштагон бехуда нагуфтаанд, ки дар бунёди оила пастиву баландӣ, фарозу нишебҳо ҳастанд ва сарбаландона гузаштани онҳо масъулият ва

сабру таҳаммулро тақозо мекунад. Мусаллам аст, ки барои пойдории оила бисёр душвориҳоро бартараф кардан лозим меояд, зеро оилаи носолим аз ухдаи тарбияи фарзанд барнамеояд. Устод Садриддин Айнӣ низ дар аввали асри XX оилаи солимро асоси хушбахтии хонадон ва макони муносibi тарбияи атфол эълон намуда буд.

Қобили қайд аст, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон асосҳо ва маҳзани ҳуқуқии басанд баҳри такомули оилаи солим мавҷуд мебошад. Бо дарназардошти талаботи Конститутсия ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба масъалаи таълиму тарбия, оила ва оиладорӣ дикқати маҳсус зохир гардидааст. Қабл аз ҳама, баробарҳуқуқии падару модар нисбат ба фарзанд дар Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим гардидааст.

Уствории оила ва муносибатҳои оилавӣ ҳамчун маҳаки асосии чомеа дар ҳар давру замон ба анъанаҳои миллӣ, арзишҳои асили одоби оиладорӣ, ахлоқ ва қонун такя менамояд.

Дар урғияти тоҷикон оила аз мақому арзиши воло ва шоиста барҳӯрдор буда ва дар ин радиф, мавҷудияти ҳатмии фарзанд, хонаю рӯзгори обод, муҳити солими равонӣ, таъминоти моддию маънавии аҳли оила муҳимтарин үнсурҳои ин конуни иҷтимоӣ ба ҳисоб мераванд, ки таҷрибаи он аз аҷдӯи гузаштагон ба мерос омадааст.

Оила яке аз муҳимтарин омилҳо ва воситаи муассир дар рушди ҳамаҷонибаи фарзандон аст. Таъсири хонавода ба фарзанд билоғосила оғоз ва бо қудрату фарогирии хосе ошкор мешавад ва имкон дорад, дар саросари зиндагии фард боқӣ бимонад ва таҳайюлоти назариву амалӣ ҳар ду таваҷҷуҳи худро аз ибтидо ба равобити фарзанд ва волидайн мутамарказ кардаанд ва барои таъсиргузории падару модар бар фарзанд аҳамияту арзиши хосе қоил шудаанд. [2, 230]

Агар оила ба тарбияи фарзандон эътибори ҷиддӣ дода, онҳоро солиму солеҳ ба воя расонад ва дар ташаккули шаҳсияти онҳо дар хонавода аҳамияти зарурӣ дижад, чунин фарзанд дар чомеа, ҳатман, мавқеи худро пайдо карда, бοғи падару модар мегардад ва нафъаш ба падару модар ва кишвар бештар мерасад. [12]

Волидайн вазифадоранд, ки нисбат ба тарбияи фарзандон ғамхорӣ намоянд, онҳоро ҳамчун шаҳсони арзандай чомеа ба воя расонанд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аксарияти оилаҳо ба тарбияи фарзандон дикқати маҳсус дода, онҳоро дар руҳияи муҳабbat ба Ватан, ифтиҳори миллӣ, эҳтироми қалонсолон ва дигар арзишҳои волои башарӣ тарбия менамоянд.

Дар баробари ин, оилаҳо низ ба назар мерасанд, ки ба тарбияи фарзандон ҷандон эътибор намедиҳанд, ки ин ба ташаккули шаҳсияти онҳо таъсири манғӣ мерасонанд ва ин тарбияи минбаъдаи онҳоро мушкил мегардонад.

Волидон бояд ба хубӣ дарк намояд, ки тарбияи фарзанд яке аз паҳлуҳои хеле муҳими ҳаёти чомеа аст. Натиҷаи тарбияи хуб – ин сарбаландӣ, баҳту саодат ва ифтиҳори падару модар, аммо оқибати

тарбияи бад – шармсорӣ, бадбаҳтӣ ва ҳичолатмандии падару модар дар назди афроди чомеа мебошад. Аз ин рӯ, тарбияи фарзанд на танҳо кори шахсӣ, балки ҳамчун масъулият ва қарзи шаҳрвандии волидайн дар назди чомеа мебошад.

Ободии Ватан аз ободии ҳар хонадону оила ва пешрафти чомеа аз фаросату маърифати оиладории волидон сарчашма мегирад. Вобаста ба ин, зарурати таҳқими оила, ташкили муносибатҳои оилавӣ дар заминай муҳаббату эҳтироми яқдигар, кумаки мутақобила ва масъулияти ҳамаи аъзои оила дар назди оила, раво набудани даҳолати беасоси ҳар шахс ба корҳои оилавӣ дар ҳар давру замон аҳамияти маҳсусро тақозо менамояд.

Бинобар ин, фарогирӣ донишҳову иттилооти зарурӣ оид ба ташкили оилаи солим ва нақши он дар ҳаёти инсон, омӯхтани асосҳои маърифати оиладорӣ ва аз бар намудани нуктаҳои асосии он барои ҳар як шахс дар чомеа зарур аст.

Ин раванд, маҳсусан, байд аз соҳибиستиклол гардидан Чумхурии Тоҷикистон равнақу рушди тозаро қасб намуда, бо мақсади ташкили тарзи ҳаёти солим аз ҷониби Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон чораҳои амалий андешида шудааст, ки дар танзими муносибатҳои оилавӣ ва баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии оиладорӣ ҳамчун асоси таҳқими оила, шароити мусоид фароҳам овардааст.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Чумхурии Тоҷикистон Эмомалий Раҳмон ба ташаккули оилаи солим ва нақши он дар пешрафти чомеа, тарбияи насли наврас аҳамияти маҳсус дода, таъқид менамояд, ки: «... оила ҳамчун падидай иҷтимоию ҳуқуқӣ маҳаки асосии давлатро ташкил дода, дар сатҳи Конститутсияи кишвар барои хифзи он ва баҳри таҳти ғамхории маҳсуси давлат фаро гирифтани модару кӯдак аз ҷониби Ҳукумати кишвар чораҳои зарурӣ андешида мешавад». [13]

Имрӯз дар мактабу муассисаҳои таълимӣ ворид намудани дарсҳои маърифати оиладорӣ ва ба барномаи он ворид намудани масъалаи оиладорӣ, руқнҳои оиладорӣ ва тарбияи насл, интихоби зану шавҳар ва дигар муқаддасоти оиладорӣ ба мақсад мувоғиқ аст, ки он ба ташаккул додани низоми оиладорӣ дар шуuri наврасону ҷавонон нигаронида мешавад.

Бад-ин тартиб, оила яке аз рунқҳои муҳими давлат ва чомеа мебошад. Нақши оилаи мустаҳкам ва побарҷо дар рушди давлатдории миллӣ, пешрафти чомеаи мусоир, тарбия ва ба воя расондани насли ҷавон дар руҳияи ватандӯстӣ ва эҳтиром ба арзишҳои ахлоқиву маънавӣ, ки аз умқи таъриҳи сарчашма гирифта, то ба имрӯз меҳвари асосии ташаккули муносибатҳои оилавиро ташкил мекунад, беҳамто мебошад.

**Адабиёт**

1. Абилова Г. Семья-основа государства и хранительница национальных традиций. // Идоракуни давлатӣ. №2, 2015. – С. 101
2. Бобохонӣ В. Низоъҳои хонаводагӣ ва тарбияи қӯдакон. //Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. №2, 2009 . – С.230
3. Варга А.Я. Современный ребенок. М., 2006. - С.7
4. Галунов Р.А. Русско-персидский словарь. (Дар ду чилд). – Москва: 1936-1937
5. Калинина Р.Р. Введение в психологию семейных отношений. Санкт-Петербург: Реч, 2008. – С.14
6. Маҳмудов М. Худоёри Б. Тафсири Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе: ЭР-грф, 2011. – С.31
7. Мацковский М.С. Социология семьи: Проблемы методологии и методики. М., 1989. – С.49
8. Социология: основы общей теории: Уч. для вузов. М.: Норма, 2003. – С.415
9. Харчев А. Г. Брак и семья в СССР. М., 1979
10. Харчев А.Г. Мацковский М.С. Современная семья и ее проблемы. М., 1978
11. Харчев А.Г., Голод С.И. Профессиональная работа и семья (социологические исследования). Л. , 1979.

**Сомонаи дастрас:**

12. Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон оид ба лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд». 14 декабря соли 2010. ш. Душанбе. Сомонаи дастрас: [www.president.tj](http://www.president.tj).
13. Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар воҳӯрӣ бо занони кишвар баҳшида ба таҷлили Рӯзи модар аз 6 марта соли 2007. Сомонаи дастрас:[//www.president.tj](http://www.president.tj).

## **ТАВСИФИ ПСИХОГРАММИ (РАВОННАМОЙ)-И ФАҶОЛИЯТИ ОПЕРАТИВИЙ-ЧУСТУЧҮЙ**

**Косимов Ф.М.** – унвончүйи Пажсүйшишгоҳи фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, муаллими қалони кафедраи фаъолияти оперативӣ-чустучӯши Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, полковники милиитсия, тел.: (+992) 907 925 226

**Латифзода С.З.** – докторант Ph.D Донишгоҳи милиии Тоҷикистон, равоншиноси КМҲ ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, лейтенанти қалони милиитсия, тел.: (+992) 901 410 855, E-mail: latifzoda\_01@mail.ru

Дар мақолаи мазкур ҷанбаҳои равоншиносӣ ва тавсифи психограмми (равоннамой)-и фаъолияти оперативӣ-чустучӯй ва ҷорабиниҳои оперативӣ-чустучӯй дар шароити кунунии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳлили амиқи илмӣ ва ҳуқуқӣ қарор дода шудаанд.

**Вожаҳои қалидӣ:** фаъолияти оперативӣ-чустучӯй, ҷорабиниҳои оперативӣ-чустучӯй, ҷанбаҳои психологӣ, фаъолият, ҷанбаҳои ҳуқуқӣ, психограммӣ(равоннамой), мушкилоти равоншиносӣ

## **ПСИХОГРАММИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОПЕРАТИВНО- РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Косимов Ф.М.** – соискатель Института философии, политологии и права имени А. Богоутдинова АН РТ, старший преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности Академии МВД Республики Таджикистан, полковник милиции, тел.: (+992) 907 925 226

**Латифзода С.З.** – докторант Национального университета Таджикистана, психолог МВД Республики Таджикистан, старший лейтенант милиции, тел.: (+992) 901 410 855, E-mail: latifzoda\_01@mail.ru

Авторы в статье рассматривают психограммические аспекты оперативно-розыскного мероприятия в современных условиях Республики Таджикистан. Кроме того, в статье делается попытка анализа психограммического описания оперативно-розыскной деятельности с точки зрения психологической науки.

**Ключевые слова:** оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия, психологические аспекты, юридические аспекты, психограммия, психологические проблемы.

## PSYCHOGRAPHIC DESCRIPTION OF OPERATIVE INVESTIGATION ACTIVITY

*Qosimov F.M.* – Applicant for PhD of the Institute of Philosophy, Political Science and Law named after A. Bogoutdinov of the Academy of Sciences of RT, senior lecturer of the Department of Operative Investigation Activity of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan, Colonel of Militia, phone: (+992) 907 925 226

*Latifzoda S.Z.* – Doctoral Candidate of the National University of Tajikistan, psychologist of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan, senior police lieutenant, phone: (+992) 901 410 855, E-mail: [latifzoda\\_01@mail.ru](mailto:latifzoda_01@mail.ru)

The authors consider psycho - grammatical aspects of the operative investigation activity in the modern conditions of the Republic of Tajikistan. In addition, the article makes attempts to analyze the psychogrammatical description of operative investigation activity from the point of view of psychological science.

**Keywords:** *operative investigation activities, psychological aspects, legal aspects, psychogrammy, psychological problems*

Барои тавсифи психограммӣ (равоннамоӣ) намудани фаъолияти оперативӣ-чустучӯй, пеш аз ҳама, бояд мағҳуми чунин фаъолиятро аз нигоҳи илми равоншиносӣ дарк намуд. Оид ба масъалаи равоннамоии фаъолияти мазкур донишмандони равоншиносӣ ватанӣ (бахусус, дар замони шӯравӣ) ва ҳориҷӣ таҳқиқоти судманд ва пажӯҳишҳои пурарзишеро анҷом додаанд. Аз ин рӯ, дар ин мақола фаъолият ҳамчун омили ҳаёт ва шарти ташаккули шахсият мавриди баррасӣ қарор ҳоҳад гирифт. Дар шарҳи ин маънӣ С.Л.Рубинштейн менависад, ки «хусусиятҳои психологии шахс - аз ибтидо дода нашудаанд, балки дар раванди фаъолият шакл ва рушд меёбанд» [7, 481]. Баркарор намудан ва рушд додани қобилиятҳои касбӣ дар раванди меҳнат вобаста ба намудҳои он, равия, шавқу ҳавас, фикру ақидаронӣ, худбаҳодиҳӣ, баҳогузорӣ ба дигарон ва соҳтори шахсияти корманд низ тағиیر меёбад.

Тибқи нуқтаи назари муҳаққиқ А.Н.Леонтев, фарқияти асосии фаъолияти мушаҳҳас аз дигар намуди он бар мабнои мавзӯъҳои гуногуни он қарор мегирад. Зоро, маҳз мавзӯъ аст, ки равияи мушаҳҳаси фаъолиятро муайян менамояд. Аз рӯйи пешниҳоди А.Н. Леонтев «мавзӯи фаъолият ин мароми амал мебошад». [2,104-105]

Муаллифи дигаре, ки дар пажӯҳиши назарияи илмии равоншиносии фаъолият саҳми бузург гузаштааст, донишманди равоншинос Б.Ф.Ломов мебошад, ки ў дар равоншиносии фаъолият консепсияи умумии роҳёфти системавӣ ва дар алоҳидагӣ низоми мақулаҳои (категория) равоншиносӣ - шахс, фаъолият ва инъикосро муайян намудааст.

Консепсияи мазкур қонунияти рушди субъекти меҳнат ва падидоршавии фаъолияти ўро муайян мекунад ва ба андешаи муаллиф яке аз ҳадафҳои инъикоси фаъолии субъекти меҳнат дар мувофиқати касбӣ инъикос меёбад [3,76].

Фаъолият – ин шакли муносабати фаъолонаи инсон бо муҳити атроф аст, ки он бошууруна дар асоси мақсади даркшуда муайян карда мешавад [4,164].

Дар самти оперативӣ ду мағҳуми асосӣ нақши муҳиму қалидӣ доранд: якум – фаъолияти оперативӣ-чустучӯй, дувум – ҷорабинҳои оперативӣ-чустучӯй. Вазифаҳои назарияӣ ва тарзи амалкарди қонунии кормандони оперативӣ дар фаъолияти оперативӣ-чустучӯй инъикос мегардад ва дар амалия роҳандозӣ намудани ин намуди фаъолият, яъне фаъолияти оперативӣ-чустучӯй, ҷорабинҳои оперативӣ-чустучӯй ном мегирад. Барои тавзехи бештар таърифҳои ҳар ду мағҳум мавриди баррасӣ карор мегиранд:

**Фаъолияти оперативӣ-чустучӯй (ФОЧ)**- намуди фаъолиятест, ки ба таври ошкоро ё гайриошкоро аз ҷониби мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-чустучӯй дар доираи салоҳияти ҳуд бо роҳи гузаронидани ҷорабинҳои оперативӣ-чустучӯй бо мақсади ҳифзи ҳаёт, саломатӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, моликият, таъмини амнияти ҷамъият ва давлат аз таҷовузҳои ҷиноятӣ амалӣ карда мешавад. [5,3]

**Ҷорабинҳои оперативӣ – чустучӯй (ҶОЧ)** - системаи ҷораҳои муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба таври ошкоро ё гайриошкоро аз ҷониби мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-чустучӯй бо мақсади ҳалли вазифаҳои фаъолияти оперативӣ-чустучӯй татбиқ мегардад. [6, 4]

Ҳамин тарик, фаъолияти оперативӣ-чустучуиро шартан ба ҷунин қисмҳо чудо намудан мумкин аст:

**Муоширати байниншахсӣ.** Пурсиши оперативии шоҳид, ҷабрдида, гумонбаршуда, сұхбат бо эксперտҳо, додани нишондод дар мурофиаи судӣ, кор бо манбаъҳои иттилоотии махфӣ. Ин бахши кор дар субъектони фаъолияти оперативӣ-чустучӯй метавонад тақрибан 40 дарсади вақти кориро ташкил дихад.

**Ҷорабинҳои оперативӣ-чустучӯй.** Ҷунин иқдомот метавонад тақрибан 35 дарсади вақти кориро фарогир бошад (тағтиши биноҳо ва иншоот, тартиб додани маълумотнома, пурсиши шаҳрвандон, мушоҳидакорӣ, тайёрӣ ва гузаронидани ҷорабинҳои оперативӣ-чустучӯй барои дастгир намудани гумонбаршуда).

**Кор бо ҳуҷҷатҳо.** Шиносой бо маводи парвандаи ҷиноятӣ, бақайдгирии он.

Ҷанбаҳои гуногуни фаъолияти оперативӣ-чустучӯй асосан дар ду шакл амалӣ карда мешавад:

1. Ваколатдори оперативӣ якҷо бо муфаттиш ба ҷойи ҳодиса рафта, дар азназаргузаронӣ, ҷустуҷӯй, дастгирномаӣ ва дигар амалҳои тафтишотӣ иштирок мекунад.

2. Ваколатдори оперативӣ равишҳои қасбиро истифода намуда, ҷиҳати пешгирии амалҳои чиноятӣ, пешбинии ин гуна амалҳо дар назди ҳуд мақсад мегузорад. Ӯ дар ин гуна ҳолатҳо ба воситаю равишҳои маҳсус маълумоти заруриро оид ба фаъолияти чинояткорӣ да даст оварда, робитаҳо ва доираи муоширати чинояткорон, нишонии қароргоҳ ва амалҳои онҳоро муайян менамояд. Дар аксар мавридиҳо, натиҷаи гузаронидани ҳамин гуна фаъолияти пурсамар аст, ки чинояткор дарҳол дастгир карда мешавад.

Тибки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифаҳои кормандони оперативие, ки фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯро амалӣ менамоянд, аз инҳо иборат аст:

1) ошкор намудан, оғоҳонидан, пешгирий кардан ва кушодани чиноятҳо, ҳамчунин ошкор ва муайян намудани шахсони омодакунанда, содиркунанда ё содиркардаи чиноятҳо;

2) ҷустуҷӯи шахсони аз мақомоти таҳқиқ, тафтиш ва суд пинҳоншууда, аз адой ҷазои чиноятӣ саркашинамуда, ҳамчунин ҷустуҷӯи шахсони бедарак гумшууда;

3) ба даст овардани маълумот дар бораи ҳодиса ё ҳаракатҳое (бехаракатӣ), ки ба ҳукуку озодиҳои инсон ва шаҳрванд, амнияти ҷамъиятӣ, давлатӣ, ҳарбӣ, иқтисодӣ, иттилоотӣ ё экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳдид менамоянд;

4) муайян намудани номгӯй ва ҷойи молу мулки аз ҷониби суд мусодирашаванда;

5) таъмини амнияти системаҳои иттилоотӣ (ҚЧТаз 26.07.14 с., №1090).

Аксуламалҳои кормандони оперативӣ дар шаклҳои мутаассирӣ ва аз даст додани мувозинати равонӣ ҳангоми гузаронидани ЧОҶ мушоҳида мешавад. Мутаассирӣ ифодакунандай мағҳуми стресс буда, ҳангоми таҳдиду ҳатар, дар натиҷаи сарбориҳои гуногуни ҷисмонию зеҳнӣ, ҳангоми қабули фаврии қарор ба вуқӯй меояд. Субъектони ФОҶ ҳангоми гузаронидани ЧОҶ барои дастгир намудани гурӯҳи чинояткорони мусаллаҳ, ҳолати мутаасириро аз сар мегузаронанд. Бинобар ин, мувофиқи талаботи равоншиносӣ он корманди оперативӣ, ки дар ҷараёни ҳолатҳои мураккаби ФОҶ мувозинатро (худро) гум мекунад, барои ин гуна фаъолият мувофиқ нест. Зеро дар мавриди аз даст додани мувозинати равонӣ тамоми равандҳои психикии корманди оперативӣ боздошта мешаванд: шунавой ва биноии заиф, ҳаракатҳои худро хуб эҳсос накардан ва ҳиссиёти ногуори дигар ба мушоҳида мерасад. Мутаассирии равонӣ метавонад дар як төъдоди одамон равshan зоҳир гардад, дар иддай дигари афрод, кӯтоҳмуддату камзоҳиршаванда бошад. Дар ҳолатҳои зикргардида кормандони амаликунандаи ФОҶ таҳдиди

хатари ҳамлаи одамонро наметавонанд саривақт хуб дарк кунанд ва иттилооти хеле зарурии оперативиро (чехра, чанд нафар будани онҳо, намуди либос, ярок) ба хотир бигиранд. Ва ё ба ибораи дигар, «...илми ФОЧ як навъи раванди маърифати воқеияти объективии инъикос гардидан ашё ва падидаҳои олами моддӣ дар шуури инсон мебошад. Шахсе, ки бо масъалаҳои илмию амалии ФОЧ сару кор дорад, ба мавзӯи пажӯҳиши худ чун ба як қисме (ҳалқае), ки дар зери қатори (силсилаи) падидаҳои воқеияти бо ҳам пайваста қарор дорад, муносибат менамояд...». [7,31]

Мавзӯи фаъолияти ваколатдори оперативӣ ба қонунгузор ва санадҳои зерқонунӣ (чорабинҳои оперативӣ-чустучӯй, ба воситаҳои маҳсус ва равишҳо баҳри несту нобуд кардани чинояткорон ва ошкор соҳтани чиноят мебошад) асос меёбад.

Агар ба тафсири худи калимаи «оперативӣ» назар афканем, мебинем, ки он маъниҳои гуногунро ифода карда метавонад, масалан, вожаи мазкур дар адабиёти илмии ФОЧ чунин шарҳу тафсир ёфтааст: агар аз як тараф, мазмуни вожаи «оперативӣ» маънои «зуд», «таъчили», «тез», «босуръат», «таъхиропазир»-ро дар худ мӯҷасам намояд ҳам, аз тарафи дигар, он ҳамзамон маънои «маҳфӣ», «пинҳонӣ», «хуфияғӣ», «ғайриошкоро», «самаранок», «натиҷанок», «таъсирбахш», «муассир», «маҳсулнок», будани ин намуди фаъолиятро ифода менамояд».

Ҳамин тарик, пас аз таҳлили гуфтаҳои боло, фаъолияти оперативӣ-чустучӯро мувоғиқи тартиби психограммии (равоннамоӣ) илми равоншиносӣ, ки барои кормандони амаликунандай он ҳангоми амалияи фаъолияти мазкур зарур мебошад, метавон шартан ба чунин ҷанбаҳо ҷудо намуд.

**1. Ҷанбаи иҷтимоии ФОЧ.** Ҷанбаи иҷтимоӣ фаъолияти кормандони оперативиро ҳамчун созмондиҳандай мубориза бар зидди чинояткорӣ фарогир мебошад. Инчунин, гузаронидани чорабинҳои пешбинишавандаро низ дар бар мегирад. Дар ҷойи ҳодиса субъектони амалкунандай ФОЧ ба чунин саволҳо ҷавоб мечӯянд: дар ин ҷо چӣ ҳодиса рӯҳ дод ва аз чинояткор چӣ осору нишонаҳо боқӣ мондааст? Дар иҷрои дурусти ин супориш омилҳои шахсӣ нақши муҳимро мебозанд. Маҳсулнокии ин раванд, яъне раванди ҷамъоварии маълумот дар бораи фаъолияти чинояткорӣ то дараҷаи муайян аз дониши ваколатдори оперативӣ, маълумотнокӣ оид ба объектҳои гуногун, аз захираҳои фардии маълумот вобастагӣ доранд.

Ҷанбаи иҷтимоии фаъолияти ваколатдори оперативиро дар мадди аввал саъю қӯшиши муҳайё соҳтани фазое, ки барои содир намудани чиноят ғайриимкон бошад, ташкил медиҳад. Вазъияти мураккаби дигаре, ки дар ҷараёни фаъолияти ваколатдори оперативӣ ба миён меояд, ин лаҳзаи дастгир кардани чинояткор мебошад. Аз ин рӯ, дар ин лаҳзаҳо бояд донист, ки ин шахс кист ва дар ин ҷода ҳама гуна иттилоот, ҳатто камаҳамияттарин ҷузъиёт низ бояд дар ҳама маврид дар зери дикқати

кормандони амалкунандаи ФОЧ ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-чустучӯй қарор дошта бошанд. Рафтори ваколатдори оперативӣ дар ин гуна вазъиятҳо дикқати маҳсусро металабад.

Ошкор намудани чиноят раванди басо мураккабу динамикӣ аст, ки дар худ чорабиниҳои гуногуни чустучӯро фарогир мебошад. Албатта, ин ҳама тавассути усулу равишҳои мушахасси корӣ амалӣ мегардад. Дар натиҷаи ин кор, ваколатдори оперативӣ оид ба маводи моддӣ (изи дастон, пойҳо, воситаҳои нақлиёт, силоҳе, ки ба воситай он чиноят содир карда шудааст) ва ё дар бораи маводи идеалиӣ (оид ба ҳодисаи чиноят, шахсияти чинояткор, нишондодҳои шоҳидон, ҷабрдидаҳо ва ғ.) маълумот ҷамъ меовараад. Раванди ба даст овардани ин гуна маълумот дорои ҷанбаи даврият мебошад.

**2. Ҷанбаи чустучӯй ва ё маърифатии ФОЧ.** Ҷанбаи чустучӯй ва ё маърифатӣ, дар навбати аввал, ҷамъ кардани ахбори оперативӣ дар бораи ҳодисаҳои чиноятӣ аз ҷониби ваколатдори оперативӣ ба ҳисоб меравад. Фаъолияти маърифатӣ аз назари илми равоншиносӣ ҷунин шарҳ дода мешавад: «шахсият бояд доимо дар чустучӯи роҳҳои нави қушодани чиноят бошад». Асри XXI асри техникуму технология буда, чиноятҳои дар ин марҳила содиршаванда аз чиноятҳои замонҳои пешин бо қуллӣ фарқ мекунанд. Чинояткор ба воситай технологияи мусосир чиноятро содир намуда, аз худ изе ҳам бокӣ намегузорад.

Барои дастгир намудани ин гуна чинояткорон бояд нисбат ба онҳо пештару беҳтар аз тамоми дастовардҳои техникуму технологияи асри XXI боҳабар буд. Моҳияти ҷанбаи чустучӯй дар фаъолияти ваколатдори оперативӣ дар ҷиҳати ошкор намудани изҳои чинояткор ва тартиб додани «сими»-и чинояткор асос мейбад. Инро бо ибораи дигар метавон ҷунин бозгӯ намуд: «тартиби тавсифномаҳое, ки имконияти чустучӯро аз рӯйи идентификатсияи шахсият (изи дастон ва ғ.) медиҳад».

**3. Ҷанбаи реконструктивии ФОЧ.** Ҷанбаи реконструктивӣ ҳангоми гузаронидани ЧОЧ худи таҳлили маълумоти ҷамъшуда ва такя ба ин таҷзияву таркиб, маънидод кардани ҳодисаи руҳдодаро фаро мегирад. Бо ёрии онҳо кормандони оперативӣ тарҳи (конструксия) соҳтаи худро мавриди санчиш қарор медиҳанд. Банақшагирӣ низ натиҷаи фаъолияти реконструктивист. Кормандони оперативии мусосир бояд соҳиби дониши густарда бошанд. Моҳиятан, ҷанбаи реконструктивиро метавон ҷунин шарҳ дод: фикран тартиб додани манзараи ҳодисаи чиноят, коркарди фарзияҳои асосӣ оид ба кори мазкур ва ташкили нақша баҳри бомуваффақият ошкор намудани чиноят равона шудааст.

**4. Ҷанбаи шаҳодатномавӣ (тасдиқӣ)-и ФОЧ.** Ин маълумоти аз ҷониби субъектони амаликунандаи ФОЧ ҷамъшуда бояд ба як тартиби муайян, яъне дар шакле, ки қонунгузорӣ пешбинӣ намудааст, дар шакли суратҷаласа сабт карда шавад. Ахбороти оперативии аз ҷанбаҳои коммуникативӣ бадастомада, дар фаъолияти шаҳодатномавӣ дар шакли маҳсусе, ки қонунгузорӣ пешбинӣ намудааст, амалӣ мегардад. Бинобар

ин, корманди оперативӣ бояд нутқи хаттӣ, маҳорати фавран тарҷума намудани нутқи даҳонӣ ва хаттиро дошта бошад.

**5. Ҷанбаи созмондиҳандагии ФОҶ.** Талаботи бештар ба ҷанбаи фаъолияти созмондиҳандагӣ ҳангоми гузаронидани ЧОҶ зоҳир карда мешавад. Ҷанбаи мазкур дар давоми рӯз ба ҷойи ҳодиса якчанд маротиба рафта, бо одамони зиёд воҳӯрӣ баргузор кардан, ба муассисаҳои тиббӣ (пурсиши оперативӣ бо ҷабрдидаҳо) рафтани, дар боғҳои истироҳатӣ, ва майдонҳои варзишӣ ҳузур доштан, ба дискоклубҳо рафтани, хулоса ба ҳамаи ҷойҳои лозимӣ вақт ва фурсати рафтаниро ёфтани. Бинобар ин, дарачаи баланди интизом, маҳорати ба нақша дароварда тавонистани вақти ҳуд ва дигарон, ташкил кардани фаъолияти ёварону кормандони ба қӯмак даъватшуда яке аз талаботи асосии ваколатдори оперативӣ ба хисоб меравад.

Аслан чунин андеша маъмул аст, ки дар амалияни ФОҶ ҳангоми гузаронидани ЧОҶ чунин сифатҳои созмондиҳандагӣ заруранд:

- устуворӣ, нерӯмандӣ, ҳудсозмондиҳӣ, ки мақсаднокии ҷустуҷӯи чинояткоронро таъмин менамояд;
- уҳдабарӣ, масъулиятнокӣ, серталабӣ, маҳорати нигоҳ дошта тавонистани асрори маҳфӣ;
- таҳаммулпазирӣ, боинтизомӣ, ҳудтанқиднамоӣ ва ғ.

**6. Ҷанбаи коммуникативии ФОҶ.** Ҷамъ овардани маълумоти зарурӣ дар бораи фаъолияти чинояткорӣ тавассути муюшират сурат мегирад. Ҷанбаи мазкур, маҳсусан ҳангоми пурсиши оперативӣ нақши муҳимро мебозад. Дар рафти пурсиши оперативӣ на ҳамеша тақдири пурсидашаванда, балки тақдири дигар одамон низ ҳал мешаванд. Муборизаи ақлҳо оғоз мегардад. Барои ғолиб омадан дар ин муҳориба ба кормандони оперативӣ донишҳои маҳсуси илмии соҳаи равоншиносӣ ва равишҳои пурсиш, маҳорату малакаҳои қасбии дуруст ба роҳ мондани пурсиш қӯмак ҳоҳанд расонид. Ҷанбаи коммуникативии кормандони амалкунандаи ФОҶ – ин ташкили ба даст овардани аҳбороти оперативӣ аз ашҳоси гуногун оид ба шахсияти чинояткор ва робитаҳои он маҳсуб мейёбад.

Пас аз таҳлили ҷанбаҳои равоншиносии ФОҶ, метавон кормандони оперативии боистеъодро аз рӯйи чунин сифатҳо тавсиф ва муайян намуд:

- ба даст овардани иттилооти муҳими оперативӣ дар бораи фаъолияти чинояткорӣ дар ҷойи ҳодиса ва шароити дигар, иттилооти бадастомадаро ҳар чи зудтар ба забони криминалиӣ, яъне бо мағҳумҳои криминалиӣ баргардондан;
- коркарди иттилооти бадастомада дар шакли рамзбандишуда ва тартиби фарзияҳо;
- қобилияти иҷро карда тавонистани супоришҳои қасбӣ дар ҳолатҳои вучуди таҳдид ба ҳаётӣ шаҳсӣ;
- омода будан ба задухӯрди тан ба тан бо чинояткор;

- баланд будани ҳисси масъулияту ташаббускорӣ нисбат ба амалҳои худ (набудани ҳукуқ ба «хато» кардан);
- муоширатро бо шахсони дорои рафтгорҳои зиддиҷамъияти ва намояндагони олами чиной бо маҳорат роҳандозӣ карда тавонистан;
- дараҷаи баланди тобоварии равонӣ-физиологӣ дар робита бо кам будани вакт (давомнокии миёнаи вакти корӣ 10-12 соатро ташкил медиҳад, баъзан 7 рӯзи кории ҳафтаро фаро гирифта, шабона рафтан барои дастгирнамоӣ пас аз анҷоми рӯзи кории шиддатнок дида мешавад);
- қобилияти тобовар будан бо ҳаяҷонҳои бошиддати дуру дароз, ба ҳолатҳои изтиробомез, эҳсоси тарс, номуайянӣ, имконнапазир будани сухан гуфтан оид ба гумону шубҳаи худ бо ашҳоси наздики худ;
- фаъолии ақлонии доимӣ (таҳлили маълумоти зуд-тағйирёбанд, дар хотир нигоҳ доштани миқдори ҳангӯфти далелҳо, дар шароити камии вакт қарорро қабул карда тавонистан);
- ба хубӣ нақшҳои гуногуни иҷтимоию қасбири бозӣ карда тавонистан;
- ҳозирҷавобӣ, ба нафари дигар вазъияти мураккабро таъчилаан ва саҳҳаи фаҳмонидан;
- дараҷаи баланди худсанчишӣ: детексияи иштибоҳ дар мувоғиқ гузоштани таҳмини пешниҳодшуда бо ҳолати объективӣ асос меёбад. Барои ин механизми рамзбандии мӯҷаддад, фавран аз як намуди рамзбандӣ ба дигар намуди он гузаштан, инчунин дар дараҷаи «ашё - тимсол, образ, ашё - аломат - ашё».

Ҳангоми ба вуқӯй омадани ҳолати мушкилӣ дар ин маврид, ҳусусан, тафаккури корманд бояд фаъолияти пешбарандаро иҷро намояд. Асосан он дар намуди амалиёте, ки ба иҷрои ҳалли масъалаҳо равона гардидааст, зоҳир мешавад. Ба андешаи С.Л.Рубинштейн «...дар ҳақиқат ин раванди фикрӣ, одатан, дар рафти фаъолияти мушаҳҳас, меҳнати амалӣ, ки масъалаи муайян ҳалли худро меёбад, амалӣ мешавад» [7,98].

Ғайр аз ин, тавре ки яке аз бунёдгузорони самти фаъолияти оперативӣ-чустучӯй дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳимзода Р.Ҳ қайд мекунад: «дар кори амалии мақомоти оперативӣ-чустучӯй ҳангоми ҳалли вазифаҳои дар наздашон гузошташуда, ҳолатҳое вомехӯранд, ки вобаста ба ошкор ва кушодани баъзе ҷиноятҳо, алалхусус, ҷиноятҳои муташаккил, коркарди оперативии онҳо мумкин аст марҳилаи дуру дарозро дар бар гирад... (аз 1 то 5 сол ва ҳатто зиёдтар)» [6,8,39].

Дар аксар мавридиҳо барои иҷрои бомуваффақияти уҳдадориҳои вазифавӣ аз ваколатдори оперативӣ дараҷаи баланди мустақилӣ, часурӣ ва фаъолии шаҳсӣ талаб карда мешавад. Як қатор ташхисгарон оид ба равоншиносии фаъолияти оперативӣ-чустучӯй дар кормандон мавҷудияти «тамоюл ба тавакқали оқилона»-ро зарур мешуморанд.

### Адабиёт

1. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. М.: 1975. -304 с.
2. Ломов Б.Ф. Методические и теоретические проблемы психологии. М.: Наука. 1984. -433 с.
3. Қодиров Қ.Б., Давлатов М.Т., Расулов С.Х. Вожаномаи тафсирии истилоҳоти психологӣ ва педагогӣ. –Душанбе: 2008.-192 с.
4. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти оперативӣ-чустучӯй». –Душанбе: 2014.- 27 с.
5. Раҳимзода Р.Ҳ. Фаъолияти оперативӣ-чустучӯй. Қисми умумӣ. Китоби дарсӣ. Нашри 4-ум.-Душанбе: «Эр-граф», 2017. С.31.
6. Мангутов М.С., Уманский Л.И. Организатор и организаторская деятельность. –Л.: 1975.- 312 с.
7. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. –М.: 1946.-712 с.

## РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ ҶУМҲУРИИ ТО҆ЧИКИСТОН ДАР ДАВРОНИ ИСТИ҆ҚЛОЛИЯТ

**Гоибназаров С.М.** – н.и.и., декани факултети идоракуни давлатии Донишкадаи идоракуни давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, ш. Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел.: (+ 992) 988 204 545

**Асоев М.М.** – омӯзгори кафедраи идоракуни иқтисодиёт ва молияи Донишкадаи идоракуни давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, ш. Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел.: (+992) 777 05 05 83

Мақола ба рушди бемайлони иқтисодиёти Тоҷикистон дар даврони истиқлолият баҳшида шудааст. Муаллифон барои асоснок намудани андешаҳои худ ба таҳлили буҷети давлатӣ, баррасии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, сатҳи даромадҳои пулии аҳолӣ, гардиши тиҷорати хориҷӣ, нақшаҳои стратегии иқтисодӣ ва нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ иқдом намудаанд.

**Вожаҳои қалидӣ:** сатҳи таваррум, сатҳи бекорӣ, буҷети давлатӣ, ҳаҷми истеҳсолот, маҳсулоти кишоварзӣ, даромадҳои пулии аҳолӣ, гардиши тиҷорати хориҷӣ, нақшаи стратегӣ, нишондиҳандаи макроиқтисодӣ

## РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ

**Гоибназаров С.М.** – к.э.н., декан факультета государственного управления Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 734003, г. Душанбе, улица Саида Носира 33, тел.: (+ 992) 988 204 545

**Асоев М.М.** – преподаватель кафедры управления экономики и финансов Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 734003, г. Душанбе, улица Саида Носира 33, тел.: (+ 992) 777 05 05 83

В статье рассматривается динамичное развитие экономики Республики Таджикистан в период независимости. Также приведен экономический анализ государственного бюджета, производства сельхозпродукции, уровень денежных доходов населения, внешнеторговый оборот, стратегические экономические планы и макроэкономических показателей в стране.

**Ключевые слова:** уровень инфляции, уровень безработицы, государственный бюджет, объём производства, сельхозпродукция, денежные доходы населения, внешнеторговый оборот, стратегический план, макроэкономические показатели

## DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE PERIOD OF INDEPENDENCE

**Ghoibnazarov S.M.** – Candidate of Economic Sciences, Dean of the Faculty of Public Administration of the Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str., 33, phone: (+ 992) 988 204 545

**Asoev M.M.** – lecturer at the Department of Economics and Finance of the Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str., 33, phone : (+ 992) 777 05 05 83

The article deals with the dynamic development of the economy of the Republic of Tajikistan in the period of independence. Economic analysis of the state budget, production of agricultural products, and the level of monetary incomes of the population, foreign trade turnover, strategic economic plans and macroeconomic indicators in the country are also given in the article.

**Key words:** *inflation rate, unemployment rate, state budget, production volume, agricultural products, cash income of the population, foreign trade turnover, strategic plan, macroeconomic indicator*

Татбики иқдомҳои пайгирионаи Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтаррам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати амалисозии ислоҳот дар соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти миллӣ, баҳусус, дар самти беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ, дастгирии баҳши хусусӣ ва роҳандозии тадбирҳои зарурӣ барои рушди соҳаҳои афзалиятнок, дар кишвар барои таъмини рушди устувори иқтисодиёт тайи солҳои истиқлолият фазои мусоид фароҳам овард.


Аз ибтидои солҳои истиқлолияти давлатӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ислоҳоти низоми иқтисодиёти миллиро тавассути аз низоми банақшагирии мутамаркази давлатӣ ба иқтисоди бозоргонӣ гузаронидани соҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ба роҳ монда, дар ин самт як қатор корҳои муҳимро анҷом дод. Дар ин самт барои гузаронидани ислоҳот қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии муайянкунанда ва танзимкунандаи муносибатҳои иқтисодӣ қабул карда шуданд.

Ба вучуд омадани шаклҳои гуногуни моликият, ташкили намудҳои гуногуни пешбурди фаъолияти ҳоҷагидорӣ, хусусигардонии моликияти давлатӣ, ҷорӣ намудани пули миллӣ, озод намудани нархҳо, ташкили корхонаҳои муштарак, роҳандозии тиҷорати озоди ҳориҷӣ ва ҳалли масъалаҳои афзалиятноки иҷтимоӣ барои тақвияти иқтисодиёти Тоҷикистон иқдомоти ҷиддӣ ва муассир ба ҳисоб мераванд.

Аз нимаи дуюми солҳои 90-ум иқтисодӣ ҷанбаи маҷмӯӣ ва мақсаднокро қасб намуд ва барои нигоҳ доштани таназзули истеҳсолоти ва таъмини рушди устувори солонаи иқтисодӣ шароити мусоид фароҳам овард.

Танҳо дар давоми 15 соли ахир, (солҳои 2000–2015) маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ (ММД) ба ҳар нафар аҳолӣ 19,6 маротиба афзоиш ёфтаааст, ки дар ҷадвали зерин ин афзоишро метавон мушоҳида кард.

*ММД ба ҳар нафар аҳолӣ дар солҳои 2000-2015 (сомонӣ)*



Суръати афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ низ дар тӯли 25 соли истиқлолияти давлатӣ хеле назаррас буда, аз сиёсати бобарори иқтисодии Ҳукумати кишвар гувоҳӣ медиҳад.

Дар ин замина, нисбат ба соли 2000-ум ҳаҷми даромади буҷети давлатӣ 55,3 маротиба зиёд гардидааст.

Нишондиҳандаҳои макроиқтисодии мамлакат дар маҷмӯъ дар ҷадвали 1 оварда шудаанд.

*Нишондиҳандаҳои макроиқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон.<sup>1</sup>*

Ҷадвали 1

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ММД бо нарҳҳои ҷорӣ, млрд. сомонӣ	20,6	24,7	30,1	36,2	40,5	45,6	48,4	54,5
Суръати рушд, %	103,9	106,5	107,4	107,5	107,4	106,7	106,0	106,9
Суръати рушд, (%)	93,6	109,2	105,7	110,8	103,8	105,0	111,3	116,0
Ҳаҷми истеҳқ маҳқишиар млрд. сомонӣ	8,8	9,4	14,9	16,5	16,8	21,0	21,6	22,2
Суръати рушд, %	110,5	106,8	107,9	110,4	107,6	104,5	103,2	105,2


<sup>1</sup> WWW. Prezident.tj Эзоҳ: Нишондиҳандаҳои соли 2016 аз рӯйи ҷамъбости пешакӣ оварда шудаанд.

## Иқтисодиёт ва чомеа

<b>Маблагузорӣ сармояи асосӣ, млрд. сомонӣ</b>	3,9	4,7	5,0	4,5	5,8	7,5	9,7	11,1
<b>Сатҳи таваррум, барои давра, %</b>	5,0	9,8	9,3	6,4	3,7	7,4	5,1	6,1
<b>Сатҳи бекорӣ, %</b>	2,2	2,1	2,3	2,4	2,3	2,4	2,3	2,4


Рушди соҳаҳои муҳталифи иқтисодиёт ва дар ин замина беҳтар гардидани сатҳи зиндагии мардуми кишвар ба он мусоидат намуд, ки аз соли 2000 то соли 2015 ҳачми даромадҳои пулии аҳолӣ 25,4 маротиба афзоиш ёбад.

**Даромади пулии аҳолӣ дар солҳои 2000-2015 (млрд. сомонӣ)**  
Чадвали 1



Самти дигари муҳими нишондиҳандай рушди иқтисодиёти милли – гардиши тиҷорати хориҷӣ агар дар соли 1991 ҳамагӣ 131,1 млн. долл. ИМАро ташкил дода бошад, ин нишондиҳанда дар 25 соли истиқлолияти давлатӣ 33,0 маротиба афзоиш ёфтааст.

**Гардиши тиҷорати хориҷӣ дар солҳои 2000-2015 (млрд. долл. ИМА)**  
Чадвали 2



Бояд зикр намуд, ки дар давраи соҳибистиколии кишвар бо мақсади пайгирии раванди ислоҳоти иқтисодӣ ва тарҳрезии ҳадафҳои муосири иқтисодӣ тадбирҳои муассир андешида мешаванд. Аз ҷумла, дар ин солҳо Шӯрои миллии рушд дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил гардид, ки он таҳти роҳбарии бевоситай Асосгузори сулҳу ваҳдати милӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фаъолият намуда, самтҳо ва ҳадафҳои афзалиятноки рушди минбаъдаи иқтисоди миллиро муайян менамояд.

Барои рушди минбаъдаи иқтисодиёти мамлакат ҳадафҳои муҳими стратегӣ, аз ҷумла таъмини истиқлолияти энергетикӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ ва аз бунбости коммуникатсионӣ раҳӣ баҳшидани кишвар муайян карда шуда, то ин давра барои амалӣ намудани ҳадафҳои мазкур корҳои зиёде ба анҷом расонида шуданд.

Чиҳати таъмини истиқлолияти энергетикӣ ва ба давлати содиркунандай неруи барқи арзони аз чиҳати экологӣ тоза табдил додани Тоҷикистон татбиқи маҷмӯи ислоҳоти иқтисодию соҳторӣ дар доираи ҳуҷҷатҳои стратегӣ, аз ҷумла Консепсияи рушди энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2015 бо ташкили як қатор мұчтамаъҳои саноатӣ ва сўзишворио энергетикӣ, инчунин соҳтмони нерӯгоҳҳои барқи обии хурду бузург амалӣ карда шуданд.

Дар иқтисодиёти мамлакат, ҳусусан, дар масъалаи таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми соҳаи кишоварзӣ хеле бузург аст. Ин нуктаро ба назар гирифта, як қатор тадбирҳо, аз қабили ба дехқон voguzor намудани ҳуқуқи истифодаи замин, таъмини аҳолӣ бо маҳсулот ва корхонаҳо бо ашёи хом, муҳайё намудани ҷойҳои корӣ дар баҳши кишоварзӣ роҳандозӣ шуданд, ки дар натиҷа ин ҳама ба афзун гардидани иқтидори содиротии мамлакат низ такон баҳшиданд.

Бо мақсади пешбуруди сиёсати давлатӣ ва ташкили фаъолияти самараноки мақомоти давлатӣ Ҳукумати кишвар ислоҳоти соҳтории давлатиро дар соҳаҳои муҳталиф бо роҳи гузариш ба низоми идоракуни давлатӣ дар асоси муносибатҳои нави бозорӣ роҳандозӣ намуд.

Низоми идоракуни мазкур бо дарназардошти озодсозии (либераликунонии) муносибатҳои иқтисодӣ имконият дод, ки тамоми соҳаҳои воқеи иқтисодиёт дар заминай ба вучӯд омадани моликияти ҳусусӣ ва оғози фаъолияти озоди баҳши ҳусусӣ ташаккул ва рушд ёфта, ба бунёди корхонаҳои наъва таъсиси ҷойҳои нави корӣ мусоидат намояд.

Фароҳам гардидани шароити созгор барои ташаккул ва рушди шаклҳои гуногуни моликият ва дар ин замина густариш ёфтани равишҳои нави хизматрасонӣ дар 25 соли истиқлолияти давлатӣ ба таъмини муҳити мұттадили фаъолияти соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ мусоидат намуд. Мөхияти асосии ислоҳоти иқтисодӣ ҳусусигардонии моликияти давлатӣ ва ташаккули шаклҳои гуногуни моликият иборат мебошад. Муҳимтарин марҳилаи

давраи гузариш ба иқтисоди бозорӣ пайдоиши моликияти хусусӣ ва ҳимояи он ба ҳисоб меравад.

Сиёсати ягонаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи хусусигардонии моликияти давлатӣ аз аввали солҳои истиқлолияти давлатӣ оғоз гардида, соли 1997 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хусусигардонии моликияти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул гардид.

Қонуни мазкур барои ташаккули соҳтори нави иқтисодиёт замина гузошта, роҳро ба ҷониби иқтисоди озоди бозорӣ боз намуд. Хусусигардонии моликият барои ҷалби васеи сармоягузориҳо дохиливу ҳориҷ низ шароити мусоид фароҳам овард.

Вобаста ба мақсад ва вазифаҳои гузошташуда хусусигардонии моликияти давлатӣ дар ҷумҳурӣ дар ду марҳила гузаронида шуд.

Дар марҳилаи аввал хусусигардонии ҳурд – корхонаҳои соҳаҳои тиҷорат, ҳӯроки умумӣ, хизмати маишӣ ва воситаҳои нақлиёт ва дар марҳилаи баъдӣ таҷдиди корхонаҳои калон ва миёнаи соҳаи саноат, нақлиёт, алоқа ва соҳтмон амалӣ гардид.

Дар давраи солҳои 1991-2015 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 11410 адад иншооти ҳурд ва 1367 адад корхонаҳои миёнау калон хусусӣ гардонида шудааст.

Сиёсати давлатӣ дар соҳаи иқтисодиёт ба самти дастгирии ҳаматарафаи ташаббусҳои бахши хусусӣ ва соҳибкорӣ равона гардида, дар ин самт ҷиҳати аз байн бурдани монеаҳои маъмурии сунъӣ ва таъмини шаффофияти меъёрҳои ҳукукӣ нисбат ба субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ корҳои назаррас ба анҷом расонида шуд.

Дар қонунгузорӣ вобаста ба танзими фаъолияти соҳибкорию сармоягузорӣ барои ҷалби бештари сармоягузориҳо имтиёзҳои зиёди андозию гумруқӣ, бахусус, дар соҳаҳои афзалиятноки иқтисодиёти ҷумҳурӣ, аз қабили қишоварзӣ, истифодаи қанданиҳои фоиданок, коркарди ниҳоии маҳсулот, энергетика ва ғайра пешбинӣ карда шудаанд. Дар самти ислоҳоти низоми андозбанӣ таҳрири нави Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид, ки дар он номгӯйи андозҳо аз 21 то 10 намуд ихтиisor гардид. Инчунин аз 1 январи соли 2017 боз як намуди андоз қоҳиш ёфта, шумораи андозҳо ба 9 намуд расонида шудааст.

Дар давраи соҳибистиклолӣ аз ҷониби Ҳукумати Тоҷикистон ислоҳоти низоми иҷозатдӣ роҳандозӣ шуда, дар доираи он шумораи иҷозатномаҳо аз 650 то 74 кам гардид. Дар заминай ислоҳоти мазкур дар ҷумҳурӣ Феҳристи ягонаи давлатии электронии хуччатҳои иҷозатдӣ ҷорӣ карда шуд.

Бо мақсади таъмини рушди иқтисодии мамлакат тавассути беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ соли 2007 Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои


сармоягузорӣ таъсис дода шуд, ки ба ҳайати он намояндагони мақомоти давлатӣ, бахши хусусии ватанию хориҷӣ ва шарикони рушд шомиланд.

Ҳукумати Тоҷикистон аз солҳои аввали истиқлолият сиёсати “дарҳои кӯшод”-ро пеш гирифта, бо зиёда аз 120 давлати ҷаҳон равобити мустақими иқтисодию тичоратиро барқарор намуд. Испоҳоти амалигардида барои беҳтар гардидани мавқеи қишвар дар арсаи ҷаҳон ва рейтингҳои байналмилалӣ, бахусус барои беҳтар шудани мавқеи Тоҷикистон дар ҳисоботи «Пешбуруди соҳибкорӣ»-и Бонки Ҷаҳонӣ мусоидат намуда, мақоми қишвар аз соли 2009 то соли 2016 дар ин ҳисобот даҳҳо зина боло рафт ва дар ин давра Тоҷикистон се маротиба ба рӯйхати даҳгонаи қишварҳои испоҳотгар шомил шуд.

Агар дар соли 1995 ҳаҷми маблағгузории қарзӣ ба иқтисодиёт 9,1 млн. сомониро ташкил дода бошад, танҳо дар соли 2015 ҳаҷми қарзҳои додашуда ба иқтисодиёт ба 12,5 млрд. сомонӣ расидааст, ки 42 фоизи онро қарзҳои хурд ташкил медиҳанд.

Ба муомилот баровардани пули миллӣ, ташкили бозори доҳилии асьор ва низоми ҳисоббаробарқунҳои байналмилалӣ, узвият ба созмонҳои бонуфузи молиявии ҷаҳонӣ, муҳайё кардани асосҳои ҳуқуқӣ ва кафолатҳои давлатии мубодилашаванда будани пули миллӣ аз дастовардҳои назарраси сиёсати пулию қарзӣ дар 25 соли истиқлолият ба ҳисоб меравад. Қобили қайд аст, ки дар давоми солҳои 2005-2015 ба рушди соҳаҳои саноати қишвар дар маҷмӯъ 3,3 млрд. доллари ИМА сармоягузорӣ шудааст, аз чумла сармоягузории мустақим 2,8 млрд. доллари ИМА ва дигар сармоягузориҳо 474,8 млн. доллари ИМА-ро ташкил медиҳад.

*Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноат дар солҳои 1991-2015 (млн. сомонӣ)*<sup>2</sup>



<sup>2</sup> WWW. Prezident.tj Эзоҳ: Нишондиҳандаҳои соли 2016 аз рӯйи ҷамъбасти пешакӣ оварда шудаанд.

Ҳаҷми истехсоли маҳсулоти саноат дар соли 2015 ба 12,2 млрд. сомонӣ расонида шуд.

Саноати хӯрокворӣ ва мұchtамаи кишоварзии Тоҷикистон барои расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии кишвар – таъмини амнияти озуқавории мамлакат нақши муҳим дошта, дар баробари ин, ҷиҳати ҳалли як зумра масъалаҳо, аз қабили таъмини аҳолии мамлакат бо ҷойҳои корӣ, маҳсусан дар деҳот, ҳиссагузорӣ дар ҳаҷми умумии маҳсулоти дохилӣ ва зиёд намудани иқтидорҳои содиротии кишвар аҳамияти басо муҳим дорад.

Шумораи корҳонаҳои соҳа аз 300 адади соли 1990 ба 700 адад корҳонаҳои бузург ва миёнаву хурд дар соли 2015 афзуд, ки зиёда аз 7,5 ҳазор нафар аҳолии қобили меҳнатро фаро гирифтааст.

Дар соли 2016 ҳаҷми маҳсулоти саноатиро ба 2,3 млрд. сомонӣ ва суръати афзоиши истехсоли филизи №1 - 112,5 фоиз ва филизи №2 - 143,5 фоиз расонида шуд. Истехсоли ҳокай сурб ба 60,0 ҳаз. т., ҳокай рӯҳ 108,0 ҳаз. т., ҳокай мис 20 ҳаз. т., ва ҳокай сурма ба 33,5 ҳазор т., таъмин гардид. Дар мавриди соҳаи кимиё ва нафту кимиё бояд қайд намуд, ки дар соли 1991 дар ҷумҳурӣ ҳамагӣ 10 корҳона фаъол буд, ки нишондиҳандай мазкур дар соли 2015 ба 45 адад расида, ҳаҷми истехсоли маҳсулот дар корҳонаҳои мазкур ба 86 млн. сомонӣ баробар шудааст.

Соҳаи ихтироҷи ангишт муҳимтарин соҳтори мұchtамаи сӯзишворию энергетикӣ ба ҳисоб рафта, дар коҳиҷаш додани камбудии неруи барқ ва таъмини истиқлолияти энергетикии кишвар дар ҳамкорӣ бо сармоягузорони ватанию ҳориҷӣ метавонад нақши муассир дошта бошад. Бо афзун гардиданӣ талабот ба ангишт дар соҳаҳои мухталифи ҷумҳурӣ истиҳроҷи он дар соли 2015 ба 1,4 млн. тонна расонида шуд.

Дар солҳои соҳибиستиколӣ Ҳукумати мамлакат дар ҷодаи муваффак гардидан ба яке аз ҳадафҳои стратегӣ – истиқлолияти энергетикӣ тадбирҳои мушахҳас меандешад. Дар давраи 25 соли истиқлолияти давлатӣ дар ҷумҳурӣ 398,7 млрд. кВт/соат неруи барқ ва 20,9 млн. Гкал неруи гармӣ истехсол карда шуда, дар ҳаҷми 20,5 млрд.кВт/соат содирот ва 23,1 млрд. кВт/соат воридот гардидааст.

Дар давраи солҳои 2008 - 2016 аз ҳисоби сармоягузориҳои ҳориҷӣ 38 лоиҳаи инвеститсионӣ дар самти соҳтмону таҷдиди роҳҳои нақлиётӣ автомобилгард татбиқ шудааст. Дар ин муддат соҳтмону таҷдиди роҳҳои автомобилгарди «Мурғоб – Қулма», «Шоҳон – Зигар, марҳилаҳои 1, 2, 3», «Шкев – Зигар», «Душанбе – Қўргонтеппа – Данғара – Кўлоб», «Дўстӣ – Панҷи Поён, марҳилаҳои 1, 2», «Душанбе – сарҳади Қирғизистон, марҳилаҳои 1, 2, 3», «Душанбе – Чаноқ – сарҳади Ўзбекистон», «Қўргонтеппа – Дўстӣ, марҳилаи 1», «Душанбе – Турсунзода – сарҳади Ўзбекистон», «Айнӣ – Панҷакент – сарҳади Ўзбекистон», инчунин нақбҳои

«Истиқлол», «Шаҳристон», «Дӯстӣ», «Озодӣ» ва «Ҳатлон» ба истифода дода шуданд.

Кишоварзӣ аз ҷумлаи соҳаҳои муҳими иқтисодиёти милӣ ба ҳисоб рафта, яке аз ҳадафҳои стратегии кишвар – таъмини амнияти озуқаворӣ маҳз ба пешрафти соҳаи мазкур вобастагӣ дорад. Қобили зикр аст, ки айни замон соҳаи мазкур 20-23,5 фоизи маҷмӯи маҳсулоти дохилиро таъмин намуда, баҳри таъмини босубот ва мутаносиби аҳолии кишвар бо озуқаворӣ тавассути афзоиши мунтазам ва устувори истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, баланд бардоштани сатҳи даромаднокӣ ва таъмини шугли аҳолӣ, инчунин хифзи захираҳои табииӣ, ки барои тавссеаи такрористеҳсолкунӣ зарур аст, мусоидат менамояд.

Дар соли 2015 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба 21,6 млрд. сомонӣ расонида шуд, ки нисбат ба соли 1991 68,8 фоиз афзоиш ёфта, ба соҳаи растани парварӣ 14,6 млрд. сомонӣ ва ҷорводорӣ 7,0 млрд. сомонӣ рост меояд.

Дар даврони соҳиби қишлоғӣ барои таъмини амнияти озуқаворӣ бо дарназардошти афзоиши аҳолии кишвар ва зиёд гардидан талабот ба маҳсулоти кишоварзӣ ба гардиши кишоварзӣ 9,6 ҳазор гектар заминҳои нав ворид карда шуд.

Татбиқи ислоҳот дар соҳа имкон дод, ки соли 2015 нисбат ба соли 1997 истеҳсоли ғалла бештар аз 2,5 маротиба, картошка 6,9 маротиба, сабзавот қарib 4,8 маротиба, зироатҳои полезӣ тақрибан 9,2 маротиба, меваҷот 2,6 маротиба, истеҳсоли гӯшт тақрибан 3 маротиба, шир 3,8 маротиба, тухм тақрибан 52 маротиба зиёд гарداد. Мавриди зикр аст, ки маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ дар соли 2015 нисбат ба соли соли 1997-ум 3,7 маротиба афзоиш ёфтааст.

Ҳуқумати ҷумҳурӣ дар солҳои истиқлолияти давлатии кишвар ба масъалаи сармоягузориҳои соҳаҳои иқтисодиёт таваҷҷуҳи маҳсус зоҳир карда, дар самти фароҳам овардани шароити мусоиди сармоягузорӣ, ҷалби бештари сармояи хориҷӣ ва ғайра тадбирҳои мушаххасеро амалӣ намуда истодааст, ки боиси сол аз сол афзудани ҳаҷми сармоягузориҳои ҳам дохилӣ ва ҳам хориҷӣ ба иқтисодиёти мамлакат гардидааст.

Танҳо дар зарфи 10 соли ахир дар кишвар беш аз 90 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи умумии 12 миллиард сомонӣ татбиқ гардидааст. Дар айни замон 63 лоиҳаи дигар дар ҳаҷми умумии зиёда аз 19 миллиард сомонӣ амалӣ мешавад.

Қобили тазаккур аст, ки сиёсати пешгирифтai Ҳуқумати ҷумҳурӣ дар самти ҳамгириони иқтисоди кишвар бо ҷомеаи ҷаҳонӣ имкон дод, ки муносабатҳои иқтисодию тиҷоратӣ дар доираи принсипҳои ҳамкории мутақобилан судманд густариш ёбад ва Тоҷикистон ҳамчун кишвари дорои иқтисодиёти кӯшод шинохта шавад. Бо узвияти Тоҷикистон дар Созмони умумичаҳонии савдо доираи ин ҳамкориҳо боз ҳам густариш

ёфта, низоми тиҷорати хориҷии кишвар шаффофтар ва монеаҳои маъмурию техниқӣ тадриҷан бартараф ҳоҳанд гардид.

Айни замон ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодии ҷумҳурӣ бо 120 давлати хориҷӣ сурат мегирад. Дар натиҷаи вусъати доираи ҳамкориҳо тиҷорати хориҷии кишвар дар 25 соли истиқолияти давлатӣ ба таври назаррас афзоиш ёфт.

Барои мушаххас намудани нақшаҳои стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои оянда Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 қабул гардид. Дар асоси ин Стратегия нақşaҳои кӯтоҳмуддат, миёнамуҳлат ва дарозмуҳлати рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар ба ҳам мувоғик гардонида мешаванд. Ҳамакнун ҳадафҳои умумимилӣ мушаххас, вазифаҳо ва нақshaҳои амалкард муайян карда шуданд. Дар ин ҳӯҷати муҳим мақсади ниҳоии гузариши мамлакат аз кишвари кишоварзию саноатӣ ба кишвари саноатию кишоварзӣ тарҳрезӣ шудааст.

### Адабиёт

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 22.12.2016, шаҳри Душанбе
2. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 23.01.2015, шаҳри Душанбе
3. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 23.04.2014, шаҳри Душанбе
4. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 30.04.2004, шаҳри Душанбе
5. Маҷаллаи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон «Молия ва ҳисобдорӣ» барои солҳои 2016-2017
6. Сомонаи расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  
[www.prezident.tj](http://www.prezident.tj)

**САҲМИ АСОСГУЗОРИ СУЛҲУ ВАҲДАТИ МИЛЛӢ,  
ПЕШВОИ МИЛЛАТ, ПРЕЗИДЕНТИ ЧУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  
ЭМОМАЛӢ РАҲМОН ДАР ПЕШБУРДИ ИҚТИСОДИЁТИ  
МАМЛАКАТ**

*Маҳмадиева Г. А. – ассистент кафедраи идоракуни иқтисодиёт ва молияи Донишкадаи идоракуни давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, шаҳри Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел.: (+ 992) 559 002 543*

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар пешбуруди иқтисодиёти мамлакат саҳми басо бузург дорад.

Бо дастирию раҳнамунҳои ин фарзонамард Тоҷикистон тибқи арзёбии созмонҳои байналмилалии молиявӣ солҳои охир се маротиба ба қатори 10 кишвари ислоҳотгари пешсаф шомил гардид.

Ибтикори Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон узви Созмони умуниҷаҳонии савдо гардида, барои соҳибкорони ватаний имкони фурӯши мол ва тичорат дар ҳамаи бозорҳои кишварҳои ҷаҳон фароҳам гардида, равобити иқтисодии ҳориҷии кишвар вусъати тоза касб намуд.

*Вожаҳои қалидӣ: иқтисодиёт, мамлакат, кишвари ислоҳотгар, иқтисоди серсоҳа, Кодекси андоз, соҳибкорӣ, неруи барқ, конҳои маъдан, содирот, воридот, индекси нарҳҳои истеъмолӣ.*

**ВКЛАД ОСНОВАТЕЛЯ МИРА И НАЦИОНАЛЬНОГО  
ЕДИНСТВА, ЛИДЕРА НАЦИИ, ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ  
ТАДЖИКИСТАН ЭМОМАЛИ РАХМОНА В РАЗВИТИИ  
ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ**

*Маҳмадиева Г. А. - ассистент кафедры управления экономикой и финансами Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 734003, г. Душанбе, улица Саида Носира 33, тел.: (+ 992) 559 002 543*

Вклад Основателя мира и национального единства - Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Раҳмона в развитии экономики страны огромен.

При его поддержке и указаний Таджикистан по оценкам международных финансовых организаций в последние годы три раза входил в числе десяток передовых стран - реформаторов.

По инициативе Лидера нации Республика Таджикистан стала членом Всемирной торговой организации, что дало возможность отечественным производителям выйти на все международные рынки торговли и способствовало развитию внешнеэкономических отношений.

**Ключевые слова:** экономика, страна, государство - реформатор, многосфераная экономика государство, Налоговый кодекс, предпринимательство, электроэнергия, месторождения, импорт, экспорт, индекс потребительских цен.

### **CONTRIBUTION OF THE FOUNDER OF PEACE AND NATIONAL UNITY, THE LEADER OF THE NATION EMOMALI RAHMON INTO THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF THE COUNTRY**

*Mahmadiyeva G.A. - Assistant of the Department of Management of Economics and Finance of the Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str., 33, phone: (+ 992) 559 002 543*

The contribution of the Founder of Peace and National Unity - the Leader of the Nation, the President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon into the development of the country's economy is huge.

With its support and guidance, Tajikistan, according to the estimates of international financial organizations, has three times been among the top ten reformers in recent years.

At the initiative of the Leader of the Nation, the Republic of Tajikistan became a member of the World Trade Organization, which enabled domestic producers to enter all international markets for trade and contributed to the development of foreign economic relations.

**Keywords:** economy, country, reforming state, multi-sphere economy, tax code, business, electricity, deposits, import, export, consumer price index

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон, дар пешбуруди иқтисодиёти мамлакат саҳми бениҳоят бузург доранд.

Дар натиҷаи сиёсати хирадмандона ва раҳнамунҳои мудаббironaи Сарвари давлат Ҷумҳурии Тоҷикистон, тибқи арзёбии созмонҳои байналмилалии молиявӣ, солҳои охир се маротиба дар радифи 10 кишвари ислоҳотгари пешсаф шомил гардидааст.

Маҳз ҳамин ташаббусу ибтикорҳои созандai Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон буд, ки Тоҷикистон ба узвияти Созмони умумиҷаҳонии савдо пазируфта шуда, ҳоли ҳозир дар миёси байналмилалий ҳамчун иқтисодиёти серсоҳаи рушдёбанда арзёбӣ мегардад.

Ҷавҳари барномаи “Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030”-ро, ки Ҳуқумати ҷумҳурӣ қабул намуд, раванди саноатикунони мамлакат ташкил медиҳад. Имрӯз дар кишвар барномаҳои зиёди судовари иқтисодӣ қабул гардида, мавриди татбик қарор мегиранд ва ин амалия ҷалби сармояи бештари ҳориҷӣ ва технологияи мусоирро тақозо дорад.

Ҳамакнун дар доираи Кодекси андоз ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии амалкунанда барои ҳавасмандкунии пешрафти соҳибкорӣ беш аз 240 номгӯй имтиёзу сабукиҳо пешбинӣ гардидаанд.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамроҳ бо роҳбарони Афғонистон, Қирғизистон ва Покистон ба соҳтмони хатти минтақавии интиқоли нерӯи барқ – КАСА-1000 ҳусни оғоз бахшиданд. Лоиҳаи мазкур шабакаҳои барқии Тоҷикистонро бо дигар кишварҳои минтақа, аз ҷумла Афғонистону Покистон пайваст намуда, ба тавсееи ҳамкориҳои мутақобилан судманди иқтисодӣ бо онҳо ва дигар кишварҳои минтақа мусоидат ҳоҳад намуд.

Сарзамини Тоҷикистон аз сарватҳои гуногуни зеризаминӣ ғанӣ буда, омили мазкур барои рушди саноати истихроҷи маъдан ва истехсоли мавод ва масолеҳи соҳтмон имконоти васеъ фароҳам овардааст. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон садҳо конҳои қанданиҳои фоиданок қашф ва барои баҳрабардорӣ омода карда шудаанд. Ҷанде аз онҳо имрӯз мавриди баҳрабардорӣ қарор дошта, дар онҳо зиёда аз 40 намуди маъдан аз ҷумла филизоти нодир истихроҷ карда мешавад.

Фаъолияти пурсамар ва густардаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд, ки Тоҷикистон, тибқи гузориши Созмони Милали Муттаҳид, соли 2015 аз нигоҳи рушди сайёҳӣ дар ҷаҳон яке аз ҷойҳои намоёнро ба даст овард.

Пешвои миллат рушди баҳши ҳусусӣ ва сармоягузориро дар ҳуҷҷатҳои стратегии мамлакат, аз ҷумла «Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030» яке аз омилҳои асосии таъмини ҳадафҳои гузошташуда муайян намудааст, ки сарчашмаҳои маблағгузорӣ барои амалисозии онҳо ба баҳши ҳусусӣ 54,7 миллиард доллари амрикӣ ё 46,3 фоизи маблағҳои пешбинишуда рост меоянд.

Ин далели возехи аҳаммияти саҳми баҳши ҳусусӣ барои таъмини рушди устувори иқтисоди миллӣ дар 15 соли оянда мебошад.

Соли 2016 дар доираи Форуми байналмилалии соҳибкории Душанбе-2016 таҳти унвони «Рушди истехсолоти миллӣ - имконияти нави сармоягузорӣ», 20 ҳамоиши маҳофилю доираҳои соҳибкориву сармоягузории Тоҷикистону кишварҳои шарик ва дигар чорабиниҳо баргузор гардидаанд, ки дар ҷараёни онҳо миёни соҳибкорону

сармоягузорони ватаниву хориҷӣ ва мақомоти давлатӣ як силсила санадҳои ҳамкорӣ ба имзо расонида шуданд. Санадҳои баймзорасида ба бунёди корхонаҳои саноатӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва беҳтар намудани инфрасоҳтори соҳибкориву сармоягузорӣ равона гардидаанд.

Бо нишондод ва дастури Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, новобаста ба таъсири омилҳои берунӣ, кохишёбии суръати рушди иқтисодиёти ҷаҳон, ноустувории вазъи тиҷорати хориҷӣ, камфаъолиятии истеъмолкунандагон бинобар маҳдудшавии ҳаҷми маблағҳои интиқолӣ ва даромадҳои пулии аҳолӣ, дар ҷумҳурӣ рушди тамоюли мусбати иқтисоди миллӣ таъмин карда шудааст.

Якуми марта соли 2017 дар шаҳри Исломободи Ҷумҳурии Исломии Покистон Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кори иҷлосияи 13-уми Созмони ҳамкории иқтисодӣ иштирок ва суханронӣ намуд.

Лозим ба ёдоварист, ки Созмони ҳамкории иқтисодӣ, яке аз ниҳодҳои мӯътабари минтақавию байнидавлатии иқтисодӣ буда, Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1992 узви он мебошад ва моҳи сентябрி соли 2004 мулоқоти 8-уми Сарони давлатҳо ва ҳукumatҳои кишварҳои аъзои ин созмон дар пойтаҳти мамлакат шаҳри Душанбе баргузор шудааст.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар зимни суханронии худ дар кори ин иҷлосия изҳор доштанд, ки дар давраи мавҷудияти худ Созмони ҳамкории иқтисодӣ ба рушду тавсееи бештару беҳтари ҳамкориҳои бисёрҷонибаи кишварҳои аъзо мусоидати фаъол карда, дар ин самт бо талошҳои муштарақ заминай ҳуқуқии ҳамкории ҷонибҳо дар самтҳои афзалиятнок ташаккул ёфтааст ва ҷиҳати густариши тиҷорати байни кишварҳо, рафтумади соҳибкорону сармоягузорон ва ҳамлу нақли транзитӣ шароити созгор фароҳам оварда шудааст.

Сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуд, ки рушду тавсееи робитаҳои гуногунҷанба бо кишварҳои аъзои созмони мазкур аз чумлаи самтҳои муҳими сиёсати хориҷии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, саҳми онҳо дар гардиши тиҷорати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 36 фоизро ташкил медиҳад.

Дар ҷаласаи мазкур барои ба уҳдаи Тоҷикистон гузашта шудани раёsat дар Шӯрои вазирони корҳои хориҷӣ қарор қабул карда шуд, ки дар асоси он соли 2018 ҷаласаи навбатии Шӯрои вазирони корҳои хориҷии давлатҳои аъзои Созмони ҳамкории иқтисодӣ дар пойтаҳти Тоҷикистон - шаҳри Душанбе баргузор хоҳад гардид.

Ҳангоми таҳияи нишондиҳандаҳои буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017 тамоми афзалиятҳо ва дастуру супоришҳо, ки аз Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 декабря соли 2016

бармеоянд, Стратегияи идоракунии молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009 - 2018, консепсияҳо ва барномаҳои тараккиёти соҳаҳои иҷтимоӣ ва рушди иқтисодиёт пешбинӣ гардидаанд, ба назар гирифта шудааст.

Дар натиҷаи ҷараҳои андешидан Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, танҳо аз ибтидои солҳои 2000-ум Ҷумҳурии Тоҷикистон ба марҳалаи рушд ворид гардид ва пешрафти босуботи иқтисодиёт, беҳтаршавии сатҳи зиндагии аҳолии кишвар тавассути суръат баҳшидани корҳои бунёдкориву созандагӣ ва татбиқи ислоҳоти фарогир дар ҳамаи соҳаҳо таъмин мегардад.

Танҳо дар 15 соли ахир даромади буҷети давлатӣ аз 300 миллион сомонӣ то 18 миллиард сомонӣ зиёд гардида, даромади аҳолӣ 25 баробар ва пасандозҳои шаҳрвандони мамлакат беш аз 85 баробар афзоиш ёфтанд. Тибқи маълумоти оморӣ соли 2016 даромади пулии аҳолӣ 27,2 миллиард сомониро ташкил кард, ки нисбат ба соли 2015 -ум 8,1 фоиз зиёд мебошад.

Музди миёнаи меҳнат дар 20 соли охир 60 баробар ва андозаи миёнаи нафақа 85 баробар афзуд. Ҳамаи ин боиси се баробар паст шудани сатҳи камбизоатӣ гардид.

Дар даврони истиқлолият шумораи аҳолӣ ҳамасола дуюним фоиз афзоиш ёфта, 1,6 баробар зиёд шуд, яъне аз панҷуним миллион ба 8 миллиону 700 ҳазор нафар расид. Ҳамзамон сатҳу сифати зиндагии мардум хеле беҳтар гардида, дарозумрии миёнаи шаҳрвандон то 73,5 сол боло рафт.

Дар бисту панҷ соли истиқлолият бо ҷалби сармояи доҳиливу ҳориҷӣ ҳазорҳо корхонаву коргоҳҳои хурду бузурги саноатӣ бунёд гардидаанд, ки онҳо дар соҳаҳои истиҳроҷ ва коркарди маъдан, ангишт, саноати сабук ва кимиёӣ, мошинсозӣ, коркарди филизоти қиматбаҳо ва ранга, маводу масолеҳи соҳтмон ва саноати ҳӯрокворӣ фаъолият менамоянӣ.

Мачмӯи маҳсулоти доҳилӣ зиёда аз 54 миллиард сомонӣ ва афзоиши воеии он 6,9 фоизро ташкил менамояд. Сарфи назар аз коҳи шёбии қурби пули миллӣ нисбат ба асъори ҳориҷӣ, нарҳҳо дар бозори истеъмолӣ дар сатҳи муътадил нигоҳ дошта шуда, таваррум 6 фоизро ташкил медиҳад.

Бо мақсади боз ҳам мусоид намудани шароит барои фаъолияти соҳибкорӣ ва ҷалби сармоя қонунгузории амалкунандай Ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз таҷрибаи байналмилалӣ такмил ёфта, як қатор имтиёзҳо ва сабукиҳо дар андозбандии фаъолияти соҳибкорӣ ҷорӣ гардидаанд. Аз ҷумла, аз 1 июни соли 2016 андози фурӯш барои нахи пахта бекор карда шуда, аз 1 январи соли 2017 меъёри андоз аз фоида ба андозаи 1 фоиз паст ва меъёри пардохтҳои ҷории он кам карда шуд.

Аз 1 - уми январи соли 2017 ҳадди ниҳоӣ барои гузариш ба низоми умумии андозбанӣ ва бақайдгирий ҳамчун супорандай андоз аз арзиши иловашуда аз 500 ҳазор сомонӣ то 1 миллион сомонӣ зиёд карда шуд.

Бо мақсади суръат бахшидан ба раванди саноатикуонӣ, рушди соҳибкории истеҳсолӣ ва содирот дар Паёми имсолаи Роҳбари давлат ба Маҷлиси Олий якчанд супоришҳо дода шуданд.

Хулоса, дар асоси дастуру супоришҳои Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дар соли 2016 новобаста аз таъсири омилҳои беруна, суръати рушди иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 6,9 фоиз баробар гардид, ки нисбат ба соли 2015 ба андозаи 0,9 фоиз зиёд мебошад.

Ҳаҷми ММД дар соли 2016-ум 54,4 млрд. сомониро ташкил дода, нисбат ба соли 2015-ум 6,0 млрд. сомонӣ зиёд мебошад.

Гардиши савдои хориҷӣ тақрибан ба 4,0 млрд. доллари амрикӣ баробар гардид, ки ин нисбат ба соли 2015 ба маблағи 397,4 млн. долл. ИМА камтар мебошад.

Ҳиссаи содирот дар гардиши савдои хориҷӣ ба 22,9 фоиз ё 898,7 млн. доллари амрикӣ ва ҳиссаи воридот, 77,1 фоиз ё ба 3,0 млрд. доллари ИМА баробар гардидааст.

Ҳаҷми содирот нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 0,9 фоиз ё 7,3 млн. долл. ИМА зиёд ва ҳаҷми воридот бошад, ба адозаи 11,8 фоиз ё 404,8 млн. долл. ИМА кам гардидааст.

Дар соли 2016 нисбат ба соли 2015 содироти нахи пахта 21,1 млн. доллари ИМА, алюминий 8,7 млн. доллари ИМА, пӯст 1,0 млн. доллари ИМА, маҳсулоти меваю сабзавот 10,1 млн. доллари ИМА кам ва маъданӣ оҳан ва концентрат 86,7 млн. доллари ИМА, сement 15,4 млн. доллари ИМА зиёд гардидааст.

Бояд зикр намуд, ки нисбат ба соли 2015 воридоти гандум ба маблағи 13,0 млн. доллари ИМА, орд ба маблағи 28,4 млн. доллари ИМА, шакар 22,8 млн. доллари ИМА, равғани растани ба маблағи 5,0 млн. доллари ИМА, маҳсулоти нафтӣ 95,2 млн. доллари ИМА, чӯбу таҳта ва маснуоти онҳо 53,4 млн. доллари ИМА ва воситаҳои нақлиёти сабукрав 55,6 млн. доллари ИМА коҳиш ёфтааст.

Мутаассифона, ҳоло ҳам шохиси фарқияти байни содирот ва воридот манфӣ буда, касри он 2,1 млрд. доллари ИМА-ро ташкил медиҳад.

Шохиси нарҳҳои истеъмолӣ, яъне меъёри таваррум дар соли 2016, 6,1 фоизро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2015 ба андозаи 1,0 фоиз зиёд гардидааст.

### Маъҳазҳо:

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22.12.2016

2. Суҳанронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, дар 13-умин Самити Созмони хамкории иқтисодӣ аз 01.03.2017

3. Суҳанронии ҷамъбастии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, дар ҷаласаи ҳабдаҳуми Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ аз 30.01.2017

4. Суҳанронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо намояндагони доираҳои сармоягузориву молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 05.02.2017

5. [www.president.tj](http://www.president.tj)
6. [mmk. Tj](http://mmk.tj)
7. [www.nbt.tj](http://www.nbt.tj)
8. [medt.tj](http://medt.tj)

## СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТО҆ЦИКИСТОН ДАР САМТИ МУБОРИЗА БО КОРРУПСИЯ ВА ТАЪСИРИ ОН БА МАФҚУРАИ ЗИДДИКОРРУПСИОНИИ ҶАВОНОН

**Пироғ А.** – доњишчӯи курси 4-уми факултети муносибатҳои байналмилалӣ Донишкадаи идорақунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, шаҳри Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел.: (+992) 777 076 707, E-mail: [rasulov.aminjon@mail.ru](mailto:rasulov.aminjon@mail.ru)

Муаллиф дар мақола ба коррупсия – яке аз масъалаҳои мубрами чомеаи башарии муосир даҳл намудааст, ки таъсири ҳаробиовари он барои асосҳои иҷтимоӣ – сиёсӣ ва иқтисодии кишварҳои ҷаҳон, аз ҷумла, Ҷумҳурии Тоҷикистон аз падидаҳои номатлубе чун тероризму ифротгароӣ ва гардиши файриқонуни маводи нашъаовар камтар нест. Дар мақола, асосан, сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти мубориза бо коррупсия ва таъсири он ба мафқураи зиддикоррупсиионии ҷавонон бо овардани санадҳои меъёрии ҳукуқии амалкунанда дар кишвар мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.

**Вожаҳои қалидӣ:** коррупсия, ҷиноятҳои фаромилӣ, ҷаҳонбинии зиддикоррупсиионӣ, пора, “пӯлшӯӣ”, ҳукуқвайронкунии иқтисодӣ, чомеаи шаҳрвандӣ, санадҳои меъёри ҳукуқӣ, маърифати ҳукуқӣ, мақомоти ваколатдор, шахси мансабдор, арзишҳои миллӣ, сиёсати давлатии ҷавонон, мубориза бо омилҳои фасод

## ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЗИЦИИ МОЛОДЁЖИ

**Пироғ А.** – студент 4-го курса факультета международных отношений Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 734003, шаҳри Душанбе, ул. Саида Носира 33, тел.: (+992) 777 076 707, E-mail: [rasulov.aminjon@mail.ru](mailto:rasulov.aminjon@mail.ru)

Автор в статье затрагивает коррупцию - актуальную проблему современного мира и в том числе Республики Таджикистана, который по своей пагубности для подрыва социально-политических и экономических устоев общества не уступает терроризму, экстремизму и незаконному обороту наркотиков. В статье в основном рассматривается государственная политика Республики Таджикистан в борьбе с коррупцией и ее влияние на антикоррупционной позиции молодёжи, также приводится соответствующие действующие нормативные правовые документы в стране.

**Ключевые слова:** коррупция, транснациональные преступления, антикоррупционное мировоззрение, взятка, "промывание денег", экономическое правонарушение, гражданское общество, нормативные правовые документы, правовое знание, уполномоченный орган, должностное лицо, национальные ценности, государственная молодёжная политика, борьба с факторами коррупции

## **STATE POLICY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN COMBATING CORRUPTION AND ITS INFLUENCE ON ANTI-CORRUPTION POSITION OF YOUTH**

*Pirov A. – 4-th year student of the Faculty of International Relations Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str. 33, phone: (+992) 777 076 707. E-mail: rasulov.aminjon@mail.ru*

The author touches upon the issue of corruption - an urgent problem of the modern world, including the Republic of Tajikistan, which, in its perniciousness for undermining the socio-political and economic foundations of society, is not inferior to terrorism, extremism and illicit drug trafficking. The article, basically, examines the state policy of the Republic of Tajikistan in the fight against corruption and its impact on the anti-corruption position of the youth. In addition, the relevant applicable normative legal documents of the Republic of Tajikistan are provided in the article.

**Keywords:** corruption, transnational crimes, anti-corruption world view, bribe, "money laundering", economic violation, civil society, regulatory legal documents, legal knowledge, authorized body, official, national values, state youth policy, the fight against factors of corruption

Коррупсия ба унвони як падидай номатлуб дар радифи дигар мушкилоти ҳассоси ҷаҳонӣ, ба мисли терроризм, ифроғароӣ, гардиши ғайриқонуни маводи муҳаддир ва ҷиноятаҳои фаромилӣ ҷомеаи башариро ба ташвиш овардааст. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки худ дар сафи муқаддами мубориза алайҳи коррупсия қарор дорад, дар таҳқими ҷаҳонбинии зиддикоррупсионӣ ва ташаккули тафаккури солими шаҳрвандон саҳми муҳим дорад. Ҕаҳонбинии зиддикоррупсионӣ эҳтиром ва гиромӣ доштани арзишҳои олии иҷтимоӣ–сиёсӣ, иқтисодӣ, ҳуқуқӣ ва маънавиро дар баробари дигар арзишҳои муқаддас фаро гирифта, ривоҷу равнақи онҳоро тавассути тарзу усулҳои мақсадноки таъсиррасонӣ пешбинӣ менамояд. Аз ҷониби дигар, ҷаҳонбинии зиддикоррупсионӣ ҳамчун баёнгари мағкура ва руҳияи солими инсони комил ва ҳидояти вай ба масири бунёд ва эъмори ҷомеаи мутаммадини шаҳрвандӣ арзёбӣ

мегардад. Дар иртибот ба баррасии ин масъала лозим меояд, ки ба мафхум ва мазмуни истилоҳи маъмули “коррупсия” ибрози назар гардад. Аммо қабл аз он ки ба таҳлили сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муқовимат бо зуҳороти коррупсионӣ иқдом гардад, зикри чанд нуктаи муҳтасар дар бораи ба мафхуми “коррупсия” воҷиб дониста мешавад.

Дар забони тоҷикӣ асосан истилоҳи “пора” роич аст. Аз забони арабӣ низ вожаи “ришва” ба таркиби лӯғавии забони тоҷикӣ ворид гардида, бинобар бештар маъмул шудани он, дар миёни уламо ва қузот доираи истеъмоли вожаи “пора” дар забони адабӣ то андозае маҳдуд шуда буд. Дар фарҳанги “Fieēs—ul—lughot” омадааст: “ришва(т) – он чи ба касе диханд, то корсозии биноҳақ қунад ва дар забони порсии қадим онро “пора” гӯянд”. Истилоҳи “коррупсия” аз вожаи лотинии “corruptio” бармеояд, ки маънои аслиаш “вайрон кардан”, “ришва ва ришваситонӣ” аст. Калимаи арабии “фасод” низ, ки бештар дар забони форсӣ ба назар мерасад, ба маъни табоҳӣ, вайронӣ, беназмӣ, зишткорӣ ва бадаҳлоқӣ тафсир мешавад.

Воқеан, дар миёни мардуми тоҷик бештар, истилоҳҳои “пора”, “порагир” ва “пораҳӯр” маъмул аст. Имрӯз истилоҳи “коррупсия” серистеъмол буда, ба забони давлатӣ ва низоми қонунгузории миллӣ низ аз тарики забони русӣ ворид гардидааст. Дар “Фарҳанги муосири бузурги инглизӣ-форсӣ” вожаи “коррупсия” ба маъниҳои муҳталиф, амсоли “фасод” ва “пушшӯй” шарҳу тафсир ёфтааст. Дар ҷаҳони муосир вобаста ба раванди босуръати ҷаҳонишавӣ ва барҳӯрди тамаддунҳо, дар асоси муқаррароти асноди меъёрии ҳуқуқии миллӣ ва байналмилаӣ мафхумҳои гуногуни коррупсия истифода мешаванд. Дар асоси изҳороти расмии СММ мафхуми коррупсия чунин шарҳ дода шудааст: “Коррупсия –ин сустифода аз ваколатҳои хидматӣ бо мақсади ба даст овардани фоидаи шаҳсӣ мебошад”.

Ришва ва ришваситонӣ дар низоми ҳуқуқи мусулмонӣ ва сарчашмаҳои асосии он китоби мӯкаддаси Қуръон ва ҳадисҳои Паёмбари ислом Муҳаммад (с) ҷиддан маҳкум ва ҳамчун воситаи заифгардонии маънавиёти инсон маънидод мешавад. Дар ояти 188 сураи Бақара (2-188) чунин омадааст: “ва амволи хешро дар миёни хеш ба ноҳақ маҳӯред ва амволи ҳудро ба ҳокимон марасонед (яъне: ба ришва), то порае аз амволи мардумро ба ситам бихӯред; ва шумо медонед”. Ё худ, дар ояти 42 сураи Мойда (5-42) омадааст: “онҳо шунавандагони сухани дурӯғанд, ҳӯрандагони ҳароманд (яъне, ришваанд) агар пеши ту биёянд, миёни онҳо ҳукм кун, ё аз онҳо рӯй бигардон. Ва агар аз онҳо рӯй бигардонӣ, ба ту ҳеч зиёне нарасонанд: ва агар ҳукм кунӣ, пас дар миёни онҳо ба инсоғ ҳукм кун ба дурустӣ, ки Ҳудо адлқунандагонро дӯст медорад”.

Маълум аст, ки баъди соҳибистиқлол гардидани Чумхурии Тоҷикистон мубориза ба муқобили ҳуқуқвайронкуниҳо иқтисодӣ яке аз самтҳои асосии сиёсати ҳуқуқии давлат қарор гирифт ва баҳри амалӣ гардонидани ин сиёсат аз тарафи роҳбарияти қишвар ва мақомоти қалидии давлатӣ мубориза алайҳи коррупсия сол ба сол вусъати бештар пайдо карда, ҳамзамон пешгирии омилҳои ба он мусоидаткунанда дар фехристи авлавиятҳои сиёсати пешгирифтаи давлату ҳукумат шомил гардид. Дар қонуни ҶТ “Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия” аз 25 июли соли 2005 таърифи расмии коррупсия ба таври зайл ифода ёфтааст:

“Коррупсия – ин кирдори (харакат ё бехаракатӣ) шахсони ба ичрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор ё ба онҳо баробар кардашудае мебошад, ки мақоми худ ё имкониятҳои онро бо мақсади ба манфиати худ ё шахсони дигар ба даст овардани неъматҳои моддӣ ва ғайримоддӣ, бартарият ва имтиёзҳои дигари бо қонунҳо пешбининашуда, инчунин ба ин шахсон ваъда додан, пешниҳод ё пешкаш намудани ин гуна неъмату бартариятҳо бо мақсади моилқунӣ ва ё қадркунии онҳо барои ичрои ин ё он кирдор ба манфиати шахсони воқеиу ҳуқуқӣ истифода мебаранд”. Коррупсия, пеш аз ҳама, обрӯю эътибори давлат ва ҳокимијатро дар назди чомеа коҳиш дода, боиси зарари зиёди иқтисодӣ ва коҳишёбии нуфузи давлат дар арсаи байналмилалӣ мегардад. Бо ҳамин мазмун, ба амнияти суботи ҷамъиятӣ таҳди迪 ҷиддӣ ба миён оварда, гузашта аз ин, раванди демократикунонии чомеа дар рӯёйӣ бо паёмадҳои манфии коррупсия дар ҳолати осебпазирӣ қарор мегирад.

Чумхурии Тоҷикистон баъд аз соҳибистиқлол гаштани дар катори дигар мушкилоти умдаи сиёсию иҷтимоӣ ва фарҳангии иқтисодӣ боз ба зухуроти ангезандани коррупсионӣ мувоҷех гардид. Сабабҳо ва омили асосии густариши коррупсия дар чомеа, агар аз як тараф, коста будани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ва дар сатҳи пойин қарор доштани зиндагии мардум бошад, аз сӯйи дигар, ҳанӯз омода набудани мардум ба иқтисодиёти бозоргонӣ ва дарк накарданни меъёрҳои сифатии он буданд. Албатта, вусъати коррупсия дар тамоми соҳаҳои ҳаёти чомеа Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистонро наметавонист бетараф гузорад, зеро раванди демократикунонии чомеа дар рӯ ба рӯи коррупсия дар ҳолати осебпазирӣ қарор дошт. Аз ин рӯ, бо ибтикор ва ташаббуси Пешвои миллат - Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Президенти Чумхурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як қатор ислоҳоти ҳуқуқӣ дар самти танзими муқаррароти қонунҳо ва дигар асноди ҳуқуқӣ мутобики меъёрҳои байналмиллалӣ рӯи кор омад ва барои дар самти мубориза бо коррупсия чораҳои зарурӣ андешида шуданд.

Баъди бомуваффақият ба имзо расидани Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон, аз 8 сентябри соли 1997 инҷониб, Президенти Чумхурии Тоҷикистон амнияти иқтисодии

миллиро ҳамчун моҳият ва ҳадафи мубориза бар зидди коррупсия дарк намуда, ақидаи муҳими сиёсати зиддикоррупсии давлатро иброз намуд: «Барои мо муҳим аст, ки барои хотима ёфтан ба пораҳурӣ, талаву тороч кардани амволи давлатӣ, амвол ва саҳмияҳои ҳалқ ва дигар ҷиноятҳои вазнин ба ягон кас, ба ягон шаҳси мансабдор, сарфи назар аз обрӯю заҳматҳои қаблӣ, сустқавӣ нанамоем. Ин ақидаро бо масъулияти бузург изҳор намуда, ошкоро мегӯям: давлат барои хиёнати иқтисодӣ, амалҳои зиддиконститутсионӣ, поймолкуни манфиатҳои ҳалқ ва миллат ягон қасро намебахшад». Бо дарназардошти ин суханронӣ, яке аз муҳимтарин самтҳои аксуламал ва муқовимати ҷиддӣ бо коррупсия ба миён оварда шуда, дар ин замина ҳамили заминаҳои ҳуқуқӣ муташаккил ва мустаҳкамтар гардид.

Дар партави ин иқдом, Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 июля соли 1999 №1262 «Дар бораи тадбирҳои иловагии пурзӯр намудани мубориза бар зидди ҷинояткорӣ дар соҳаи иқтисод ва коррупсия», қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» аз 10 декабри соли 1999 заминаи марҳилаи сифатан нави мубориза ба ин падидай номатлубро ибтидо гузошт. Дар заминаи ҷунин иродай устувори сиёсати зиддикоррупсии роҳбарияти олии сиёсии қишвар як қатор қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ баҳри ҷилавирӣ аз амалҳои ғайриқонуни хусусияти коррупсии дошта ва таквияти мубориза дар ин самт қабул гардидаанд. Бад-ин тартиб, тадбирҳои таъмини ҷанбаҳои шаффоғият ва бегаразӣ дар хизмати давлатӣ андешида шуда, уҳдадории ҳар як хизматчи давлатӣ барои пешниҳоди эъломия дар бораи даромад ва амвол муқаррар гардид. Ҳамчунин, Кодекси одоби хизматчи давлатӣ аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расид. Бо мақсади муборизаи бевосита бо коррупсия дар мамлакат ва муттаҳид соҳтани саъю қӯшишҳои зиддикоррупсии давлат, ба пайкори зидди ин падидай нангин ҷалб намудани ҷомеаи шаҳрвандӣ, намояндагони баҳши ҳусусӣ ва ташкилотҳои байнамилалӣ, муқовимати мақсаднок ба коррупсия бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 январи соли 2007 мақомоти маҳсусгардонидашудаи зиддикоррупсии – Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфт, ки вазифаҳои асосии он аз назорати давлатии молиявӣ, пешгири, барҳам додан ва ошкор намудани ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсии – таҳқики ибтидой, тафтиши ҷиноятҳои коррупсии – ва амалӣ намудани маҷмӯи тадбирҳои сиёсати давлатии зиддикоррупсии иборат мебошад.

Агар коррупсия ҳамчун зуҳуроти номатлуби ҷомеа маҳсуб гардад, пас сиёсати давлатӣ дар самти муқовимат ва мубориза ба ин падидা, ҳамзамон ташаккули тарбияи ҳуқуқӣ омили муҳими таъсиррасонӣ ба мағкураи зиддикоррупсии аҳолӣ ва маҳсусан ҷаҳонбинии ҷавонон бетаъсир

нахоҳад монд. Аксари муҳакқиқон бар ин назаранд, ки коррупсия на худ аз пеши худ, балкӣ заминаҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва ахлоқии пайдоиши худро дорад. Аз ин лиҳоз, афзоиш ва зуҳуроти чиноятҳои коррупсионӣ асосҳои давлатдорӣ, фаъолияти мӯътадили мақомоти давлатиро ҳалалдор намуда, ба ахлоқу афкори чомеа таъсири манғӣ мерасонанд. Сардори давлат дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 апрели соли 2014 бори дигар таъкид намуд: «Масъалаи пешгирий ва мубориза бар зидди коррупсия ва татбиқи ҳамаҷонибаи Стратегияи муқовимат бо коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020 дар оянда низ ҳамчун самти муҳимтарини сиёсати ҳуқуқии давлат бοқӣ мемонад». Стратегияи мазкур ҳамчун санади барномавии дурнамои миёнамӯҳлати сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муқовимат ба коррупсия, барои паст кардани шиддат ва сатҳи коррупсия дар сатҳи кишвар равона гардида, бо дарназардошти меъёрҳо ва стандартҳои байналмилалӣ дар ҳамкорӣ бо мақомоти давлатӣ, чомеаи шаҳрвандӣ таҳия гардида, дар назар аст, ки дар ҳамbastagӣ бо ташкилотҳои бонуфузи ҷаҳонӣ ва минтақаӣ амалӣ мегардад. Аз рӯи таҳлили ҳаёти сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифаҳои асосии идеали сиёсии мо аз яқдилӣ ва ягонагии миллӣ, фазои фарохи робитаҳои дӯстӣ, бародарӣ ва муттаҳидии ҳалқҳои сокини кишварамон, ҳифзи фазои якпорчагии миллӣ ва пойдории ҳамешагии сулҳу амният дар микёсӣ давлат иборат аст. Аз ин лиҳоз, қайд кардан бамаврид аст, ки яке аз меҳварҳои афзалиятноки сиёсати доҳилии давлат ин бевосита самти кор бо чавонон ва иштироки фаъолонаи онҳо дар ҳаёти бисёрҷанбаи кишвар маҳсуб мегардад. Дар иртибот ба ин, агар насли чавони кишвар ба таҷрибаи амалии Тоҷикистони чавон ва таърихи оламшумули мутаммадини кишвар назар афканад, идрок ҳоҳад кард, ки сарфи назар аз ҳамаи он вазъияти вазнини иқтисодӣ ва мушкилоти дар сатҳи чомеа вуҷуддошта, сиёсати давлатии чавонон ва муносибат бо онҳо дар маркази диққати ҳамешагии давлату миллат қарор дошта ва қарор ҳоҳад дошт. Имрӯз чавонон насли ҳушбахти даврони Истиқлолият ва нерӯи боэътиими пешбарандаи давлату миллат ҳамчун ифодагари манғиатҳои ин қишири фаъоли чомеа, дар симои хизматчиёни давлатӣ омили асосии ноилшавии сатҳи инкишоф ва пешрафти чомеа маҳсуб мегарданд.

Дар шароити қунунӣ, зиёда аз 70 фисади аҳолии Тоҷикистонро чавонон ташкил медиҳанд. Бо дарназардошти моҳият ва зарурати роҳандозии ин самти муракқаб ва ҳамзамон ташаккули ҷаҳонбиини зиддикоррупсионии чавонон, ҳусусан хизматчиёни давлатӣ дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии ҶТ қайд гардидааст, ки: «Мақсади сиёсати давлатии чавонон дар соҳаи кор бо чавонон, тарбияи кадрҳои комилан маълумотдор ва мутахассисон – насле, ки дараҷаи дониши васеъ доранд, иборат мебошад. Аз ҷониби дигар, омили

ташаккули масъулияти ояндабинии чавонон барои давлат аз васеъ ба роҳ мондани иштироки чавонон дар раванди демократиунонии ҳаёти кишвар ва тараққиёти минбаъдаи чамъият иборат аст.

Сиёсати давлатии чавонон тақозо менамояд, ки:

- *ба чи андоза чавонон ҳаёти қунунии иҷтимоӣ ва сиёсати давлати мазкурро қабул ва ҷонибдорӣ менамоянд;*
- *навоварие, ки чавонон барои пешрафти минбаъдаи ҷомеа ва дар сатҳи фаъолияти давлат ворид менамоянд ва ба ин восита ифодади таассуроти насли гузашта нисбат ба онҳо муайян мегардад.*
- *ба қадом сатҳу дараҷа ҷавонон омили инкишиоф ё монеаи пешрафти ҷомеа ва давлат мегарданд. Ба насли ҷавони кишвар низоми худинкишиоф хос нест, зоро ҳаёти минбаъдаи онҳо ба шароити воқеии фазои комили сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ алоқамандии ногусастаниӣ ва вобастагии зич дорад.*

Яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатии чавонон дар иртибот бо талабот ва тақозои замон тарбияи дурусти насли наврас дар руҳияи ҳувийят ва асолати меҳанпарастӣ, худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ, эҳсоси баланди масъулияти шаҳрвандӣ, пос ва гиромӣ доштани арзишҳои милливу динӣ ва муносибати боэҳтиромона ба арзишҳои муқаддаси миллиат ба шумор меравад. Дар ҷараёни омӯзиш ва мавриди таҳлил қарор додани самтҳои муҳими сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд кардан бамаврид аст, ки зарурати сиёсати мазкур нисбат ба ҷавонон дар ба эътибор гирифтган ва муайян намудани вазъи иҷтимоии онҳо зоҳир мегардад. Яъне, ҷавонон қисми ҷудонопазири ҷомеаи оянда маҳсуб мегарданд, зоро насли дорои ҷаҳонбинии ташаккулёфтai сиёсӣ дар таносуб ба дигар гурӯҳҳои иҷтимоӣ мақому манзалати ивазнашавандаро соҳибанд ва барои тақдири имрӯза ва ояндаи давлату миллиати хеш масъуланд.

Мусаллам аст, ки коррупсия таърихи бостонӣ дошта, яке аз мушкилоти умдатарини иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад ва аз оғози пайдоиши насли башар ин зухурот ҳамқадам ва ҳамнафаси ҷомеаи инсонист. То имрӯз ба ҳеч як давлате мұяссар нашудааст, ки ин падидай нангини коррупциониро комилан аз байн бубарад, vale дар бâъзе давлатҳои дунё, амсоли Сингапур, Дания, Хитой ва Олмон тавонистанд, сатҳи ин зухуроти номатлубро то андозае коҳиш диханд ва дар раванди мұқовимат бо он дар ҷомеа мағкурии зиддикоррупциониро эҷод намоянд. Роҳҳои мұқовимат бо коррупсия зиёд аст. Бад-ин тартиб, ахли ҷомеа дар он ақидаанд, ки гӯё пора воситаи ягонаи даҳолат ба вусъати кори мақомоти давлатӣ маҳсуб мегардад. Он чунон воситаи таъсиррасонии муассирест, ки ба қабули қарори лозимӣ кўмак карда, корафтодагонро бо корманди мақомоти

давлатӣ баробар мекунад ва дар як вакт корманди мақомоти давлатиро дар назди корафтуҳ мегардонад.

Аз он чи ки гуфта шуд, хулоса кардан мумкин аст, ки пороро (додан м.319 ва гирифтан м.320 КҶ), бо таври дигар ҳамчун созиши ғайриқонуни байни корманди мақомоти давлатӣ ва ашхоси корафтуҳа мөхисобанд.

Бо истифода аз фурсати муносиб барои ҳар чи бештар мӯхайё соҳтани фазои оштинопазири зиддикоррупсионӣ дар ҷомеа якчанд тавсияву пешниҳодҳо зикр мегарданд:

1) Бояд ислоҳоти маъмурие рӯйи кор ояд, ки ҳидоятгари хизмати давлатии ошкоро ва шаффоғ бошад.

2) Эҷод намудани мағкураи ахлоқӣ-маънавии зиддикоррупсионӣ дар асоси манфиатҳои миллӣ ва арзишҳои мазҳабӣ, ки ҳамчун роҳнамои хизматчиёни давлатӣ дар шакли дастурамали рӯимизӣ бошад.

3) Бояд механизми мураккаби андозбанӣ ва иҷозатдӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки имрӯз боиси фаъол гардидани омилҳои коррупсионӣ дар байни соҳибкорон ва баҳусус, ҳоҷагиҳои дехқонӣ гардидааст, то ба андозае сода ва осон гардонида шавад, ки ҳар як шаҳрванд бе мамониат битавонад шахсан маблағро ба давлат пардоҳт намояд.

4) Барои амалӣ гардидани маҳдудиятҳои пешбиникардаи қонунгузорӣ нисбат ба хизматчиёни давлатӣ, ки маҳдуд гаштани фазои озоди иқтисодӣ ва фаъолияти инҳисориро дар мамлакат маҳкум менамояд, ҷораҳои назоратии қатъиро амалӣ намудан лозим аст.

5) Лозим ба ёдоварист, ки барои ҷалб намудан ва ҳавасманд кардани ҳар як шаҳрванди ҷумҳурӣ дар роҳи иҷро намудани амалҳои зиддикоррупсионӣ корҳои таблиғотию тарғиботиро ҷоннок карда, аз дарки ҳавфи баланд доштани оқибатҳои манфии он, тавассути ВАО ва шабакаҳои иҷтимоӣ маълумоти ҷадидро пешкаш намоянд.

6) Дар муассисаву мақомоти давлатӣ ва он ҷойхое, ки эҳтимоли содир намудани амалҳои коррупсионӣ мавҷуд аст, вобаста ба имкониятҳо камераҳои назоратӣ наасб карда шаванд.

Ногуфта намонад, ки шояд баъзе тавсияҳо ва пешниҳодҳои манзургардида ба дурустии аслии ҳалли мушкилот созгор набошанд, аммо то қадри имкон барои коҳиш ёфтани ва аз байн рафтани “аҳримани аспи XXI” дар натиҷаи омӯзиш ва таҷрибаҳои ҷаҳонии давлатҳои имрӯза, сабабҳо ва роҳҳои бартарафнамоии он то андозае мусоидат намояд.

### Адабиёт:

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 апрели соли 2014

2. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 июли соли 1999 таҳти №1262 «Дар бораи тадбирҳои иловагии пурзӯр намудани мубориза бар зидди ҷинояткорӣ дар соҳаи иқтисод ва коррупсия»

## **Чомеа ва ҷавонон**

---

3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хидмати давлатӣ” аз 5 марта соли 2007
4. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 июли соли 2005 таҳти №7 «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия»
5. Стратегияи муқовимат бо коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020 аз 30 августи соли 2013
6. Баҳриддинов С.Э, Шарипов Т.Ш. Сиёсати давлат дар самти мубориза бо чинояткорӣ. Государство и право, 2007, №2
7. Ш. Ҳасанов. Коррупсия: масоили иқтисодӣ, сиёсӣ, ташкилӣ ва ҳукуқӣ. Душанбе: 2015
8. Тафсири Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия”. Зери таҳрири д.и.ҳ., профессор Раҳимов М.З. Душанбе: 2012
9. Консепсияи миллии сиёсати ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.- Карори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 январи соли 2014, №760

## **ТОБИШҲОИ УСЛУБИЮ МАҶНОИИ БАЪЗЕ ВОЖАҲО ДАР КОРГУЗОРИИ МАҶОМОТИ ДАВЛАТИ**

**Шарипов Ш. Р.** - н.и.ф., дотсенти кафедраи забонҳои Донишкадаи идоракуни давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, ш. Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел: (+992) 927 573 228; E-mail: [ssssharif@mail.ru](mailto:ssssharif@mail.ru)

Дар мақолаи мазкур дар бораи истифодаи нодурусти як қатор калима ва ибораҳо дар забони коргузорӣ сухан рафта, тарзи дурусти навиши онҳо нишон дода шудааст. Истифодаи вожаҳои сермаъно ва ҷамъбандии такрории калимаҳо боиси табоҳ гардидани фасоҳат ва услуби нигориш дар забони коргузорӣ мегардад.

**Калидвожаҳо:** фарҳанг, забон, маҷомоти давлатӣ, хизматчии давлатӣ, коргузорӣ, калима, исм, сифат, феъл, дастгоҳи маъмурӣ, маъно, гӯши

## **СТИЛИСТИЧЕСКИЕ И СМЫСЛОВЫЕ ОТТЕНКИ НЕКОТОРЫХ СЛОВ В ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ**

**Шарипов Ш.Р.** – к.ф.н., доцент кафедры языков Института государственной управлении при Президенте Республики Таджикистан, 734003, г. Душанбе, ул. Саида Носира 33, тел.: (+992) 927 573 228; E-mail: [ssssharif@mail.ru](mailto:ssssharif@mail.ru)

В статье речь идёт о некоторых случаях неправильного употребления ряда слов и выражений в языке делопроизводства государственных органов, указывается правильный способ употребления и написания. Использование многозначных слов в двойное множественное число становится причиной ухудшения изъяшности и красноречивости стиля изложения в делопроизводстве.

**Ключевые слова:** культура, язык, государственные органы, государственный служащий, делопроизводство, слово, имя прилагательное, имя существительное, глагол, административный аппарат, смысл, диалект

## **STYLISTIC AND MEANING SHADES OF CERTAIN WORDS IN THE LANGUAGE OF DOCUMENTATION MANAGEMENT OF STATE BODIES**

**Sharipov Sh.R.** – Candidate of Philology, Associate Professor of the Languages Department of the Institute of Public Administration under the

President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str., 33,  
phone: (+992) 927 573 228; E-mail: [ssssharif@mail.ru](mailto:ssssharif@mail.ru)

The article deals with some cases of misuse of a number of words and expressions in the language of office work of state bodies, the correct way of using and writing is indicated. The use of polysemous words doubles the number of deterioration of elegance and eloquence of the style of presentation in the workflow.

**Keywords:** culture, language, government bodies, civil servant, documentation management, word, adjective, noun, verb, administrative structures, meaning, dialect

Имрӯз дар забони коргузории мақомоти давлатӣ як катор вожагон ва ибораҳо бар хилоғи қоидаҳои забонӣ истифода мешаванд, ки ислоҳи онҳо амри зарурӣ ба шумор меравад.

Масалан, ҳангоми таҳия намудани лоиҳаи амр ё қарор барои таъсиси ҳайат ё комиссия дар муқобили номи ҳар як узви ҳайат ё комиссия калимаи «аъзо» (اعضا) навишта мешавад, ки маъни он ҷамъи узв, яъне узвҳо буда, ифодакунандай шумораи ҷамъ аст. Аксарон шакли боз ҳам дағалтари он «аъзоён» корбаст мешавад, ки он (увзҳоҳо) буда, дуруст он аст, ки «узв» навишта шавад.

Ҳамин тавр вожаи «мақом» (مقام) дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» ба маъниҳои зиёд, аз ҷумла дастгоҳи маъмурӣ (орган) омадааст [6,749]. Дар таркиби номи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ калимаи «мақомот» (مقامات) дуруст истифода гардидааст, зоро дар ин маврид манзур ду ва ё зиёда мақом мебошад ва истифодаи калимаи «мақомот» мутобиқи матлаб аст. Аммо истифодаи вожаи мазкур дар шакли «мақомотҳо» ғалат аст. Зоро дар ин сурат калима дорои ҷамъандии дукарата мегардад, ки хилоғи қоидаҳои дастури забон мебошад.

Калимаи дигар «аҳбор» (أخبار) аст, ки дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» ба маъни ҷамъи ҳабар, яъне ҳабарҳо омадааст [6,97]. Имрӯз вожаи мазкур дар шаклҳои ғалати «аҳборот» (habarҳоҳо), «аҳборотҳо» (habarҳоҳоҳо) ва ибораи дағали «аҳборотҳои иттилоотӣ» (habarҳоҳоҳоҳои ҳабарӣ) истифода мегардад, ки дар онҳо ҷамъандиҳои ҷандкаратаи нодуруст корбаст гардидааст.

Вожаи истилоҳии серистеъмоли «талабот» (طلبات) дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» ба маъни ҷамъи талаб омадааст [7,300]. Аммо ҳамакнун дар шакли «талаботҳо» (talabҳоҳо) низ мавриди истифода қарор мегирад, ки бо ҷамъандии нодуруст ва сохта(маснӯӣ) навишта шудааст.

Калимаи «адабиёт» (**الدبیات**) низ ба ҳамин «дард» мубтало мебошад. Дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» вожай «адабиёт» (**ابیات**) ба маъни маҷмӯи осори бадеъ, осори манзууму мансур, осори илмӣ ва адабӣ омадааст [6,37]. Калимаи мазкур худ шакли ҷамъ дошта, истифодай он дар шакли «адабиётҳо» (бо ду ҷамъбандӣ: **ҳоҳо**) ба ҷашм мерасад, ки комилан галат аст.

Калимаи «рубоиёт» (**رباعیات**) низ ҷамъи рубоиро ифода карда, гоҳо дар навиштаҳо ба шакли рубоиётҳо (**рубоиҳоҳо**) дида мешавад.

Вожай «маҳсулот» (**محصولات**) имрӯз ба маъни гуногун корбаст мешавад. Масалан, дар ибораҳои *маҳсулоти корхонаҳои ҳунармандӣ, маҳсулоти озуқавӣ, маҳсулоти саноатӣ, маҳсулоти ҷорҷорӣ*, мубодилаи *маҳсулот* ва *маҳсулот супоридан* мазмуни соҳавӣ пайдо кардааст. Дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» тафсири ин калима ба маъни ҷамъи маҳсул омадааст [6,779], ки дар шакли маҳсулотҳо (**маҳсулҳоҳо**) истифода намудани он ҷоиз нест.

Бо вожай «тағиирот» (**تغیرات**), ки маъни ҷамъи тағиирро дорад, гоҳо ҷунин ҳодиса дучор мешавад ва дар шакли «тағииротҳо», *тағииротҳои зиёд* ё *тағииротҳои қуллӣ* навишта мешавад, ки маъни «тағиирҳоҳо»-ро дорад. Баъзан, дар гӯишҳо ба ҳодисаи савтӣ «гирифтор» шуда, дар шакли «таъғир» низ талаффуз мешавад.

Калимаи «амалиёт» (**عملیات**) ҳам ба ҷунин ҳол гирифтор шудааст. Он маҷмӯи амалро ифода менамояд. Масалан, дар *амалиёти ҷарроҳӣ* якчанд амали ба ҳам алоқаманд иҷро карда мешавад. Аммо шакли «амалиётҳо» (**амалҳоҳо**) нодуруст аст.

Калимаи «ҳисоб» (**حساب**) дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ба маъни шумор, миқдор, паймоиш, андоза, ҳад, ҳудуд омадааст [5,747]. Шакли ҷамъи он ҳисбот (**حسابات**) буда, истифодай ин калима дар шакли «ҳисботҳо» носаҳех мебошад.

Ҳамин тавр, вожай «ҳиссиёт» (**حسیات**) дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» ба маъни ҳис, эҳсос, мушоҳидаҳои ҳиссӣ омада, дар шакли «ҳиссиётҳо» (**ҳисҳоҳо**) низ истифода бурда мешавад [7,508].

Вожай «мушкил» (**مشکل**) низ, ки маъноҳои душвор, вазнин ва саҳтро ифода менамояд ва шакли ҷамъи он мушкилот (**مشکلات**) аст, гоҳо дар шакли «мушкилотҳо» (**мушкилҳоҳо**) ба ҷашм мерасад, ки бо ду ҷамъбандӣ омадааст.

Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» вожай «таширифот» (**تشریفات**) ба маъни ҷамъи ташириф омадааст [5,346]. Дар маъҳази мазкур ба маъни маросими пазироии пуршукӯҳ, пазирӣ низ дарҷ гаштааст [7,331]. Дар баъзе матнҳо гоҳо шакли *таширифотҳои дипломатӣ* ба ҷашм мерасад, ки носаҳех аст. Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати дипломатӣ» калимаи «таширифот» ҳамагӣ як маротиба, вале дуруст, бамавқеъ ва зебо истифода гардидааст.

Вожаи «мавод» низ, ки ифодаи ҷамъи модда аст, дар шакли «маводҳо» (моддаҳоҳо) маъмул шудааст.

Калимаи «таҷҳизот» дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» ба маъни маҷмӯи асбобу анҷом ва «таҷҳиз» ба маъни бо асбобу анҷом таъмин кардан омадааст [5,330]. Дар шакли «таҷҳизотҳо» (асбобҳоҳо) истифода кардани калима мазкур амали носавоб мебошад.

Бад-ин минвол, вожаҳои «ташвиқот» (ҷамъи ташвиқ), «тарғибот» (ҷамъи тарғиб), «таблиғот» (ҷамъи таблиғ), «маълумот» (ҷамъи маълум) ва калимаҳои дар ҳамин қолаб соҳташуда, ки маъни ҷамъро ифода менамоянд, набояд, ки такроран бо пасванди ҷамъбандии -ҳо масалан, дар шакли *ташвиқотҳо*, *тарғиботҳо*, *таблиғотҳо*, *маълумотҳо* навишта шаванд.

Ғалати дигаре, ки имрӯзҳо маъмул гардидааст, маъни аслии вожаҳоро надониста, бемавкӯе истифода кардани онҳо мебошад. Масалан, калимаи «бурдборӣ» (بردباری) дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ба маъни сабру таҳаммул ва тоқат омадааст. Саъдии Шерозӣ ба ҳамин маъно гуфтааст:

Агар **бурдборӣ** кунӣ аз касе,  
Бигӯянд: ғайрат надорад басе [4,214].

Вале калимаи мазкур имрӯз аксаран дар нутқи шифоҳии баъзе ашхос асосан ба маъни *барори кор* ва *комёбӣ* низ истифода мегардад. Ҷунончи: «*Каримзода К. ба сухан баромада, пас аз муаррифии мавсуф ба ў бурдборӣ хост*».

Дар услуби расмӣ-коргузорӣ бояд, ки калимаҳои якмаъно ва истилоҳӣ бештар мавриди истифода қарор гиранд. Аммо дар амал ҷунун ба назар мерасад, ки матни як қатор ҳуҷҷатҳо пур аз вожаҳои сермаъно(полисемӣ) аст. Масалан, дар ҷумлаҳои «Шарифзода Ш.Р. баромад карда, **таклиф** **пешниҳод** кард, ки ...» ва «**Таклифи** бамиёнгузошта ҳамовозӣ пайдо кард» калимаи «таклиф» нодуруст истифода гардидааст. Зоро вожаи «таклиф» дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ба маъни пешниҳод, даъват, азоб ва ҷабр омадааст.

Масалан, Анварӣ ҷунун гуфтааст:

Дилам бурдию он гоҳе пайи дил сабр фармой,  
Макун **таклифи** новоҷиб, ки бе дил сабр натвонам.

Муҳаммад Авғӣ гуфтааст, ки: «Ӯро ба таънифу **таклиф** оварданд ва дар мутолаба кашиданд». Дар «Калила ва Димна» омадааст, ки: «Шер фармуд то (Димнаро) бибастанд ва боздоштанд ва абвоби ... таҳдиду **таклиф** боз намуданд, то дар ҳабс аз ташнагӣ ва гуруsnагӣ бимурд».

*Таклифи шаръӣ - талаби қонунӣ, таклифу тақаллуф - маросим, ташрифот, ба синни таклиф расидан - расидан ба синне, ки ичрои аҳкоми динӣ ба кас воҷиб аст [5,309].*

Дар ҷумлаи «**Таклиф**» пешниҳод кардани Шарифзода Ш.Р.» агар қалимаи «таклиф» ба маъни «пешниҳод» истифода гардида бошад, он гоҳ аз мазмuni чумла маъни «пешниҳод кардан» бармеояд, ки на танҳо тақрор (тавтология<sup>3</sup>), балки мантиқи ҳароб ба ҷашм мерасад. Агар ба маъни даъват корбаст шуда бошад, ифодаи «даъват пешниҳод кардан» ба вуҷуд меояд, ки дар ин сурат низ ифода галат ҳоҳад буд. Дар ҷумлаи боло ба маъни «азоб» ва «ҷабр» омадани таклиф гайримумкин аст. Пас, бояд, ки дар забони коргузорӣ бештар қалимаҳои моносемӣ истифода карда шаванд.

Тафсири қалимаи «қайд» (فید) дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ба маъни занҷир, банд ё ресмоне, ки ба поӣ, маҳсусан ба поии ҳайвонот баста мешавад, банду баст, ҳабс, зиндон, дом ва банд дарҷ ёфтааст.

Ҳофизи Шерозӣ гуфтааст:

Раҳондӣ маро аз **қайд** ҳастӣ,  
Чу паймудӣ паёпай ҷоми майро.

Абдуллоҳи Ҳотифӣ чунин гӯяд:

Зи гургони даштӣ рабоем сайд,  
Дароремашон дасту гардан ба **қайд**.

Вожаи «**қайд**» маъноҳои маҷозии андеши, ҳаёл, фикр ва ғамхорӣ дар бораи ҷизро низ ифода менамояд.

Чунончи, Шавкати Бухорӣ гуфтааст:

**Қайд** олам набувад мардуми ваҳшатзадаро,  
Натавон кард ба занҷир рамон оҳуро.

Ибораи «**қайд кардан**» маъни асир кардан, бандӣ карданро дорад. Муҳаммад Авғӣ гуфтааст, ки: «Мурғи дилҳоро **қайд** кардам» [5,668].

Маъниҳои дигари вожаи мазкур дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» чунинанд:

1. Ба тариқи истиора: **қайди ишқ**, **қайди наингу номус**, **қайди ғам**, **қайди ғаму ғусса**; **қайду банд** // банду қайд банд, дом; дар қайд қашидан бандӣ кардан, ба ҳабс гирифтан;
2. Шарт, аҳд, паймон; **шарту қайд** шарту шароит, қавлу қарор;
3. Дилбастагиҳое, ки одамро аз озодӣ нигоҳ медорад ҷуну фарзанд, одоби зиндагии иҷтимоӣ ва м. инҳо; вобастагӣ, маҷбурият;

<sup>3</sup> Тавтология (кал. юн. ταύτολόγος) - тақрор, тақрори қалимаҳои ҳамреша, ё ҳаммаъно

4. Тазаккур, ёдоварӣ, гӯшзад, ёдрас, зикр; қайд қардан даркор аст, ки...; бояд қайд қард, ки... хотиррасон бояд қард, ки..., ба ёд овардан лозим аст, ки...; тазаккур бояд дод, ки..., сазовори қайд шумурдан қобили зикр донистан;

5. Ёддошт, навиштаи муҳтасар дар бораи чизе; қайдҳои сафар ёддоштҳои муҳтасар дар бораи сафар; дафтари қайдҳо дафтари ёддоштҳо; дафтари фикру мулоҳизаҳо ва эродҳо;

6. Сабти ном, ягон маълумот ё гузаштани ягон аломати хаттӣ рӯбарӯи номи касе ё номгӯи чизе дар рӯйхат *ва г.* бо мақсади ҳисобигирӣ, ба эътибор гирифтани ё қонунӣ қардани амале, ба расмият даровардани ихтиroe *ва м. инҳо:* қайд қардани чиптаи мусофирон, аз қайд гузаштан, ба қайд гирифтани, ба қайд мондани воситай нақлиёт...; қайди никоҳ ба расмият даровардани ақди заношӯй дар идораи салоҳиятдор, ақди никоҳ; шӯъбаи қайдҳо а) шӯъбаи ба ҳисоб гирифтани мусофирон (*аз рӯи билеташион*), сабти номи меҳмонон дар меҳмонхонаҳо, шӯъбаи қабули беморон дар дармонгоҳҳо *ва г.*; б) *киноя* аз идораи сабти аҳволи шаҳрвандон; қайд қардан (*намудан*) а) дарҷ қардан, навиштан, ракам қардан, сабт қардан; б) зикр қардан, гуфтан, хотиррасон қардан, ёдовар шудан; в) чорабиние гузарондан (*аз қабили шабнишинӣ, воҳӯрии як андоза хотирмон* *ва г.*) ба муносибати рӯзи таваллуд, иду ҷашин ё ягон воқеаи назаррас; қайд қунондан а) *тарзи бавоситаи қайд қардан*; б) *ниг. никоҳро қайд қардан*; қайд шудан *тарзи мағъулии қайд қардан*; никоҳро қайд қардан ақди заношӯро ба расмият даровардан, дар идораи салоҳиятдор ҳучҷати ақди никоҳро тартиб додан; аз қайд баровардан *тарзи бевоситаи аз қайд баромадан*; аз қайд баромадан аз ҳисоби истиқоматкунандагони манзиле ё аз ҳисоби комиссариати ҳарбӣ ҳориҷ шудан; аз қайди никоҳ гузаштан *ниг. никоҳро қайд қардан*; дар қайди хаёт будан *киноя аз зинда будан* [6,658-659].

Бинобар ин, зарур аст, ки дар вақти истифодаи вожаи мазкур аввал паҳлухои гуногуни маънои онро омӯхта, баъдан, мавриди истеъмол қарор дидем. Хушбахтона, пас аз омӯзиши ҳамаҷонибаи вожаи мазкур номи шуъба (бахш)ҳои қайди асноди ҳолати шаҳрвандӣ ба *шуъба ва ё баҳиҳои сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ* иваз қарда шуд.

Вожаи «баромад» низ ба маънои суханронӣ мавриди истеъмол қарор дорад, ки дар «Фарҳанги забони тоҷикиӣ» ба маънои тулӯи офтоб, ҳарҷу ҳарочот, сарфу масориф ва асоси замони гузаштаи «баромадан» омадааст[4,150].

Шамси Табрезӣ гуфтааст:

Он сабзқабое, ки чу маҳ пор баромад,  
Имсол дар ин хирқаи гулнор баромад.

Чи тавре ки ба назар мерасад, калимаи «баромад» маъни суханронӣ ва ё сухан карданро (харф задан) ифода намекунад. Ин тарзи истеъмол падидай тарчимаи таҳтуллафзии вожаи «выступление» аз забони русӣ мебошад.

Дигар масъалае, ки гуфтанист, истифодаи ибораҳои сунъие мебошанд, ки калимаҳои таркиби онҳо асосан такрори сифат ва маъни ҳамдигаранд. Масалан, дар ибораи **сирри маҳфӣ**, ки маҳфият сифати сир аст.

Нуқси дигаре, ки дар матнҳо ба чашм мерасад, аз меъёр зиёд истифода кардани воҳидҳои туфайлии *«мавриди зикр аст, ки»*, *«бояд гуфт, ки»*, *«ногуфта намонад, ки»*, *«қайд кардан ба маврид аст, ки»*, *«лозим ба гуфтан аст, ки»*, *«лозим ба ёдоварист, ки»* услуг ва ҳусли мантро коста гардонида, як навъ якрангии лафзиро ба вучуд меоранд.

Аз андоза зиёд корбаст намудани воҳидҳои туфайлии *«мавриди зикр аст, ки»*, *«бояд гуфт, ки»*, *«ногуфта намонад, ки»*, *«қайд кардан ба маврид аст, ки»*, *«лозим ба гуфтан аст, ки»*, *«лозим ба ёдоварист, ки»* услуг ва ҳусли мантро коста гардонида, як навъ якрангии лафзиро ба вучуд меоранд.

Дар нутқ ва матн ғоҳо калимаи **«чойгоҳ»** ба чашм мерасад, ки аз ду вожаи ҳаммаъно: чой ва ғоҳ соҳта шудааст.

Вожаи «чо/чой» (**جای/اچ**) дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ба маъни макон, бошишгоҳ, манзил, мавқеъ ва маврид омадааст [5,783]. Дар «Фарҳанги тафсирӣ забони тоҷикӣ» ба маъни фазо, ё масоҳате, ки аз тарафи касе, ё чизе ишғол шуда бошад, ё ишғол шавад, ё мавқеи ягон ҳаракат, амал ва ҳодиса бошад, макон, мавзеъ, маҳал. 2. манзили истиқомат, оилаву рӯзгор, бошишгоҳ, манзил. 3. мавқеъ, маврид, вақт. 4. дам, вақт. 5. маҷ. мансаб, вазифа, кор, мартаба. 6. қисм, пора, хисса. 7. чойгоҳ, ҷоғаҳ, раҳти хоб. 8. кучо; **аз ҷое** аз хеч кучо. 9. сабаб, асос. 10. тараф. ҷиҳат; **ин ҷои кор муҳим аст.** 11. маҷ.идора, ташкилот даҳлдор; **ба ҷо** ба мавқеъ, муносиб; **ҷо ба ҷо** аз рӯи тартиб, ба тартиб, ба низом, нуқта ба нуқта, ҳар қадом ба ҷои худ; **ҷои...** ба ҷои..., ба сифати..., ба ивази..., ҳамчун; **ҷои андеша** маҳалли андеша; **ҷои даркорӣ** мавриди истифода, маҳалли истифода; **ҷои истиқомат** истиқоматгоҳ, бошишгоҳ, манзили истиқомат; **ҷояш ҳолӣ** дар мавриди дар ягон маҷлис ҳозир набудани касе ва ё фавтиданни касе ба тариқи таассуф гуфта мешавад; **ҷо-ҷо** ҳар ҷо ҳар ҷо; **аз он ҷо қи...** аз он сабаб қи..., азбаски; дар ҷояш устувор пойдор, мавҷуд, воқеъ ва ғ. [5,595-596].

Вожаи **«ғоҳ»** (**اچ**) дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ба маъни чой, макон, таҳт, авранг, вақт, замон ва ғ. омадааст [4,275]. Дар «Фарҳанги тафсирӣ забони тоҷикӣ» низ тафсирӣ калимаи «ғоҳ» ба маъни чой, макон, вақт, замон, таҳт, авранг, сарир ва тоҷу таҳт омадааст [6,330].

Маълум мешавад, ки истифодаи вожаи «чойгоҳ» на дар мавриди ишора ба макон, балки дар вақти ишора намудан ба замон дурусттар аст.

Агар калимаи мазкур вобаста ба макон истифода гардад, он гоҳ маъни тақрор: «макон-макон», ё «чой-чой»-ро ифода менамояд, ки носаҳеҳ ба назар мерасад. Масалан, дар чумлаи «Чойгоҳи сиёсатмадоре дар арсаи сиёсии ҷаҳон», калимаи «чойгоҳ» бемавқеъ буда, дар ин ҷо истифодаи вожаҳои «мақом» ва ё «чой» дуруст аст. Вобаста ба замон истифодаи кардани калимаи «гоҳ», ки маъни вакту замон («бавақт», «бамаврид», «бамавкеъ»)-ро ифода менамояд, дурусттар аст. Масалан, сухан ба чойгоҳ (дар вакташ, бамаврид) бояд гуфт. Ё С.Шамисо гуфтааст: «Яке аз иллатҳои муассирӣ сухан, балоғати он дар гуфтори мутобиқ ба муктазои ҳоли мухотаб, яъне мустамеъ ва мавзӯи баёну чойгоҳ ба мақоми сухан аст...» [8,112].

Агар дар забони коргузорӣ ва нутқи хизматчи давлатӣ ба ҷойи калимаҳои бегона вожаҳои тоҷикӣ оммаҳаҳм корбаст гардад, шоёни ибрат аст. Масалан, ба ҷойи калимаи “моєъ” вожаи “обакӣ” истифодаи карда шавад. Устод Садриддин Айнӣ истифодаи вожаи “обакӣ”-ро нисбат ба “моєъ” дуруст ва омифаҳм гуфтааст [1,77]. Дар ин радиф, метавон ба ҷойи калимаҳои “қатл”, “халк”, “қодир”, “қамар”, “қабр” вожаҳои тоҷикӣ “куштан”, “мардум”, “тавоно”, “моҳ”, “гӯр” ва ба ҷойи “қош”, “омоч”, “чайла”, “кӯпрук”, “чигда” калимаҳои “абру”, “сохтук”, “коза”, “пул”, “санҷид” ба кор бурд.

Дигар нутқае, ки имрӯз дар матнҳо ноҳушоянд ба назар мерасад, тақрори феъли ёридиҳандай “шудан” дар як қатор калимаҳост. Масалан, дар таркиби вожаи “пазируфта”, ки дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» ба маъни қабулшуда, қабулгардида, аҳдшуда, ба уҳда гирифташуда, ба зимма гирифташуда омадааст, феъли ёридиҳандай “шудан” мавҷуд аст [7,56]. Дар вақти навиштани “пазируфта шудааст” маъни қабул~~шудашуда~~аст, қабул~~гардила~~ ~~шуда~~аст, ё аҳд~~шудашуда~~астро мефаҳмонад, ки шакли дурусти он тавассути бандаки хабарии **аст-“пазируфтааст”** ва ё бандаки феълии **-анд-“пазируфтаанд”** навишта мешавад.

Дар мавриди истифодаи калимаи “манзур” низ ҳамин гуна ҳолат ба ҷашм мерасад.

Дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» вожаи “манзур” ба маъни аслӣ дар назар гирифташуда, он чи дар мадди назар аст, чизи мавриди назар, ба ҷашм намоён, намоён, намудор, падидор, ошкор ва ба маъни маҷозӣ мақбул, писандида, шоиста, мақсад, мурод, матлаб омадааст [6,754]. Пас, дар вақти истифодаи вожаи мазкур ба инобат гирифтани мавқеи корбаст ва тобишҳои маънои он зарур аст. Дар вақти истифодаи ин калима ба маъни “дар назар гирифташуда” илова намудани феъли ёридиҳандай шудан, ки шакли “манзур шудааст”-ро мегирад, носаҳеҳ ба назар менамояд. Истифодаи калимаи “манзур” ба маъни маҷозии

мақсад, мурод, матлаб низ феъли ёридиҳандаи “шудан”-ро тақозо наменамояд.

Ибораи “манзури назар” дар мавриди намоиш додан, ба намоиш гузоштан истифода мегардад [6,754]. Дар ҷумлаи “Аз рӯйи илтифот масъалаи маро **манзури назар** менамудед”, ибораи мазкур ноҷо истифода гардидааст. Дар ин маврид дуруст аст, агар гӯянд, ки: “Нашриёти давлатии “Адиб” китобҳои тозанашро **манзури назар** намуд”.

Калимаи “муштамил” низ, ки маънии фарогиранд, дарбаргирандоро дорад, агар ба бандаки ҳабарии **аст**-“муштамил **аст**” ва ё бандаки феълии **-анд**-“муштамил**анд**” навишта шавад, дуруст аст. Вале дар шакли “муштамил гардида” аз нигоҳи услуби нигориш носаҳех ба назар мерасад.

Калимаи “маҳсуб”, ки ба маънии ҳисобшуда, шумурда омада, “маҳсуб шудан” ба шумори чизе даромадан, ҳисоб карда шуданро ифода менамояд, имрӯз дар матн ноҷо истифода мегардад. Калимаи мазкур бояд дар мавриди ҳисоб ва ё шумор истифода гардад. Масалан, төъдоди кутуби шумо маҳсуб аст. Яъне, шумурда шудааст, ҳисоб шудааст. Аммо дар ҷумлаи “Маводи таълимии илмани асоснокшуда як шакли дониш **маҳсуб** мешавад”, маънии шумурда шуданро ифода накардааст. Дар ин замина, калимаҳои “шуморидааст” ва “ҳисобидааст” бояд, ки дар мавриди шумурда шудан ва ҳисоб шудан истифода гарданд. Масалан, “Абёти Абӯабдуллоҳи Рӯдакиро сад ҳазор шуморидаанд”.

Ҳаммонанди вожаи “маҳсуб”, калимаҳои “марбут”, “мансуб”, “шомил” низ агар ба бандаки ҳабарии **аст** ва ё бандаки феълии **-анд** навишта шаванд, дуруст аст. Масалан, Ҷалил Тачлил гуфтааст: “Ин айбҳо баъзе **марбут** ба калима **аст...**”.

Мо масъалаи мазкурро наметавонем, ки аз ноҷӯриҳои забонӣ донем. Аммо бояд донист, ки дар вақти истифодаи калимаҳои мазкур ба инобат гирифтани шаклии дурусти навишти онҳо ҳусни матнро ба маротиб афзун менамояд.

Калимаи “пайғомбар”, ки аз “пайғом”(исм)-мужда, башорат, ҳабари хуш, паём, ҳабар, дуруд ва “бар”(феъли фармоиш) сохта шудааст, гоҳо дар шакли “пайғамбар” ва “паямбар” навишта мешавад, ки дар шакли “пайғомбар” истифода гардидаин он ба матлаб мувофиқтар аст.

Ба ҳамин минвол, имрӯз дар забони коргузорӣ як қатор калима ва ибораҳо нодуруст истифода гардида, на танҳо боиси коҳиш ёфтани ҳусни матн, балки сабаби коста шудани услуби нигориш ва мазмун шуда истодаанд. Доностани мавқеи истифодаи калима дар матн на танҳо барои як гурӯҳи муайяни аҳолӣ, балки барои тамоми ҷомеа зарур аст. Истифодаи бамавқеъ ва мантиқан дурусти калима боиси покиза нигоҳ доштани забон ва ба ин васила дар руҳияи забондонӣ тарбият намудани насли наврас аст.

**Адабиёт:**

1. Забони тоҷикӣ дар мабнои мубоҳисаҳо.- Душанбе: Ирфон, 2007. - 720 с.
2. Кодекси манзили Ҷумҳурии Тоҷикистон, моддаҳои 5 ва 30.
3. Таҷлил, Ҷалил. Маонӣ ва баён. Техрон: Маркази нашри донишгоҳӣ, 1362. - 90 с.
4. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Дар зери таҳрири Шукурӯв М.Ш., Капранов В.А., Ҳошим Р., Масъумӣ Н.А. Ҷилди 1.- Москва: Советская энциклопедия, 1969. – 952с.
5. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Дар зери таҳрири Шукурӯв М.Ш., Капранов В.А., Ҳошим Р., Масъумӣ Н.А. Ҷилди 2.- Москва: Советская энциклопедия, 1969.- 952 с.
6. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Ҷилди 1.- Душанбе: Ксерексленд, 2008.- 950 с.
7. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Ҷилди 2.- Душанбе: Ксерексленд, 2008.- 945 с.
8. Шамисо, Сирус. Баён ва маонӣ.- Техрон: Фирдавс, 1374. - 254 с.

## **К ВОПРОСУ ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕРМИНОГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

**Шукурова Т.** – к.ф.н., доцент кафедры языков Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 734003, г.Душанбе, ул. Саида Носира,33, тел: (+992)917182000, E-mail: [shukurova@bk.ru](mailto:shukurova@bk.ru)

Создание словарей является чрезвычайно трудоемким делом. Например, для разработки дескрипторного словаря объемом в 1 тыс. лексических единиц одному человеку потребуется не менее двух лет, а для составления толкового или переводного словаря такого же объема — еще больше времени. Большие академические словари разрабатываются большими коллективами квалифицированных специалистов в течение десятилетий. В то же время стремительное развитие науки и техники вызывает необходимость в подготовке все большего числа терминологических словарей разных типов. Поэтому наряду с традиционными методами подготовки терминологических словарей все большее применение в последнее время находят автоматизированные методы работы.

**Ключевые слова:** термин, терминология, терминография, терминологический банк данных

## **ОИД БА МАСЪАЛАИ ХУДКОРСОЗИИ ФАҶОЛИЯТИ ИСТИЛОҲНИГОРӢ**

**Шукурова Т.Ф.** – номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи забонҳои Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, ш. Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел.:(+992) 917 182 000. E-mail: [shukurova@bk.ru](mailto:shukurova@bk.ru)

Таълифи фарҳангҳо кори хеле душвор мебошад. Чунончи, барои тартиб додани як фарҳангти оддии дори 1 ҳазор воҳиди лугавӣ барои як мураттиб такрибан муддати ду сол лозим мешавад, барои тадвини як чунин фарҳангни тафсирӣ ё тарҷумавӣ замони боз ҳам тӯлонӣ зарурат ҳоҳад дошт. Фарҳангҳои бузурги академӣ тавассути төъдоди зиёди мутахассисони лугатнигор тайи даҳсолаҳо арзи вучуд мекунанд. Дар зимн пешрафти босуръати илму техника зарурати тадвини төъдоди зиёди фарҳангҳои истилоҳшиносии навъҳои гуногунро ба миён меоварад. Бинобар ин, ҳамзамон бо равишҳои анъанавии тадвини фарҳангҳои истилоҳшиносӣ, ахирин, беш аз пеш, равишҳои худкоргардида низ истифода мегардад.

**Вожаҳои қалидӣ:** истилоҳ, истилоҳшиносӣ, истилоҳнигорӣ, пойгоҳи додаҳои истилоҳшиносӣ

## **MORE ON AUTOMATION OF TERMINOGRAPHIC WORK**

**Shukurova T.** – Candidate of Philology, Associate Professor of the Department of Languages of the Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str., 33, phone: (+992)917182000, E-mail: [shukurova@bk.ru](mailto:shukurova@bk.ru)

The creation of dictionaries is an extremely time-consuming task - one person will need at least two years to develop a descriptor dictionary with a volume of 1,000 lexical units, and even more time to compose an explanatory or translation dictionary of the same size. Large academic dictionaries are developed by large teams of qualified specialists for decades. At the same time, the rapid development of science and technology necessitates the preparation of an increasing number of terminological dictionaries of various types. Therefore, along with the traditional methods of preparing terminological dictionaries, automated methods of work have been increasingly used in recent years.

**Keywords:** term, terminology, terminography, terminological data bank

Различные средства механизации и автоматизации лексикографических работ используются уже несколько десятков лет. В первые времена ЭВМ применялись для определения относительной употребительности терминов и составления словников (алфавитных списков слов данного текста или текстов), списков частоты употребления терминов в определенных текстах и частотных словарей. Указатели частоты встречаемости терминов и частотные словари оказались чрезвычайно полезными для выбора наиболее употребительных терминов при составлении учебных и переводных словарей. Особое значение частотные указатели приобрели для информационных словарей, где частота употребления термина является одним из основных критериев определения разрешенных для употребления в информационных системах терминов-дескрипторов.[2, 17]

Анализируя в 1973 г. возможности применения вычислительных машин в составлении словарей, американские лексикографы Р. У. Бейли и Дж. Л. Робинсон выделили три основных этапа создания словарей:

- сбор материала, который будет служить основой словаря при его разработке;
- подготовка словарных статей, включая подбор иллюстративного материала из картотеки цитат;
- издание подготовленного словаря, включая его редактирование [8, 42].

На первом этапе, по их мнению, основной областью применения компьютера является создание машинного файла цитат, на втором этапе — машинная сортировка лексического материала с подготовкой различных указателей, конкордансов и перечней слов, на третьем этапе — редактирование и вычитка наборного экземпляра словаря. Примером первого использования в редактировании терминала ЭВМ с катодной лучевой трубкой, что позволяло оперативно вносить правку в наборный экземпляр и сократить объем машинописных работ, явилась подготовка в интерактивном режиме в 1968 г. «Толкового словаря американского английского языка» [7, 1968]. Затем вычислительная техника стала использоваться для подготовки списков контекстов и цитат к заданным терминам, проверки взаимности перекрестных ссылок между статьями словаря, подготовки алфавитных указателей к тематическим словарям. К настоящему времени в связи с разработкой большого числа программ, ориентированных на различные операции автоматической переработки текстов и обработки (выделения, идентификации, морфологического и словообразовательного анализа, приведения в каноническую форму, списочного упорядочения) слов и словосочетаний, области применения ЭВМ в словарной работе чрезвычайно выросли.

Таким образом, оказалось возможным переложить на ЭВМ наиболее рутинные работы вплоть до подготовки издательского макета словаря. При этом, в связи с тем, что одним из основных и наиболее распространенных видов автоматической обработки данных в вычислительных машинах является их упорядочение по заданному признаку, появляется возможность многократного упорядочения однажды введенных в компьютер терминов и словарных данных по разным признакам и разным сочетаниям признаков. Например, если в память ЭВМ введен массив терминов с их определениями, эквивалентами на иностранном языке и частотой употребления, то появляется возможность автоматизированного (или даже автоматического, т. е. без участия человека) построения переводного, частотного и толкового словарей.

Другой важной особенностью словарей, подготовленных с помощью ЭВМ, является их совместимость, то есть использование одной и той же лексики в однажды установленных значениях и одинаковость композиции однотипных словарей. Для более кратких версий словаря по заданным критериям машиной в словарные статьи могут не включаться отдельные виды информации. С другой стороны, добавление каких-нибудь элементов информации о введенных в ЭВМ терминах также значительно расширяет возможности подготовки разных типов словарей на данном лексическом массиве, например добавление эквивалентов еще на одном языке позволяет автоматически подготовить уже шесть видов двуязычных переводных словарей. Вследствие вполне оправданного стремления постоянно использовать, расширять и дополнять новыми данными такой машинный

терминологический фонд, он приобретает вид терминологического банка данных (ТБД).

В настоящее время в мире существует несколько десятков терминологических банков данных. Они используются в качестве автоматических словарей — переводных, толковых, информационных. В ТБД информация о каждом термине зафиксирована в определенных полях записи. В каждом поле записывается определенный вид информации — например, в одном поле информация о произношении термина, в другом его дефиниция, в третьем — грамматическая характеристика этого термина и т. д. Чтобы заглянуть в такой автоматический словарь, нужно указать вид требуемой информации, и она появится на экране компьютера или будет распечатана на бумаге. При появлении потребности, на основе заложенных в терминологический банк данных сведений можно автоматически подготовить издательский макет определенного вида словаря, указав, какие данные о терминах должны быть в нем отражены.[2, 18]

Каждый банк терминологических данных имеет определенные основные функции. Большинство существующих ТБД функционирует в качестве переводных или информационных автоматических словарей. При этом обычно ТБД, используемые для перевода, включают лексические массивы более чем на двух языках. Так, автоматический словарь Федерального бюро переводов ФРГ включает шесть языков, автоматический словарь Европейского экономического сообщества охватывает термины на семи языках, автоматический словарь фирмы «Сайменс» содержит термины на восьми языках, автоматический словарь Всероссийского центра переводов — термины на четырех языках. При этом существует постоянная тенденция к увеличению числа языков в этих словарях, что позволяет расширить круг пользователей и диапазон задач, решаемых с помощью ТБД.

Выгодной чертой таких банков данных является их симметричность, то есть возможность произвольно, по желанию пользователя, менять языки оригинала и язык перевода. Еще одной чрезвычайно выгодной чертой ТБД является возможность оперативного внесения исправлений в записанную информацию. Это дает возможность быстро и с незначительными затратами труда выпускать уточненные и дополненные переиздания словарей.

Одним из основных вопросов создания ТБД является выбор состава терминологических данных, которые будут в нем использоваться. Как правило, такой выбор делается на основе анализа тех видов информации о терминах, которые содержатся в словарях. Поэтому при разработке ТБД обычно проводится предварительный анализ существующих словарей и оценка степени пригодности в будущем отдельных видов приводимой в словарях информации и лексикографических реквизитов.

Обычно состав элементов терминологической информации определяется в соответствии с выполняемой банком терминологических данных функцией. При появлении у ТБД дополнительных функций состав данных расширяется, однако чрезмерное расширение состава данных может привести к тому, что часть из них будет мало использоваться и только занимать место в памяти ЭВМ.

Использование терминологического банка данных позволяет не только автоматизировать подготовку различных видов терминологических словарей и указателей, а также такие традиционные терминологические процессы, такие как создание и ведение терминологических справочных картотек и распространение терминологической информации в отрасли, но и значительно расширяет существующие возможности этих работ, позволяя, например:

- тиражировать нужное количество раз однажды введенную информацию или ее часть;
- оперативно выдавать специалистам различные виды информации о терминах в самых разнообразных комбинациях на основе различных сочетаний признаков;
- обмениваться информацией с другими банками данных на машиночитаемых носителях (таким образом значительно расширяя объем ввода информации без необходимости ее трудоемкой предварительной разработки);
- собирать и хранить огромное количество информации, что дает уникальную возможность инвентаризации максимального количества информации о терминологии с привлечением разнообразных источников, отражающих состояние специальной лексики на разных этапах развития языка;
- быстро получать самые различные статистические сведения о введенных в ТБД терминах и их свойствах и т. д.

Этот перечень достоинств ТБД показывает, почему в нашей стране и за рубежом в настоящее время проектируется и разрабатывается большое число различных терминологических банков данных. Эта работа весьма трудоемка и требует определенных затрат материальных ресурсов. Поэтому необходимо знать определенные принципы проектирования и разработки ТБД.

Для разработки ТБД необходимо предварительно определить:

- его назначение, функции и основные задачи,
- состав и конфигурацию его обеспечивающих и функциональных систем,
- средства его технической и программной реализации,
- модель организации составляющих его фактографического и документального фондов,

состав и организацию элементов терминологических данных (по международному нормативному документу ИСО/ДП 4466 «элемент терминологических данных» — наименьшая независимая единица информации, применяемая для описания понятия). [2,19]

При проектировании отраслевых ТБД необходимо учитывать и особенности внешней среды их функционирования и, в первую очередь, то место, которое они займут среди других отраслевых автоматизированных систем. Так, в 1980-е гг. появилась тенденция к совмещению терминологических средств и средств лингвистического обеспечения информационных систем. В результате этого расширяются функции ТБД, которые могут использоваться как банки лингвистических данных и играть роль автономных подсистем в составе автоматизированных информационных систем. При этом отраслевой терминологический фонд используется для корректировки и пополнения отраслевых дескрипторных словарей и одновременно с этим обогащается данными об использовании терминов в информационных документах. В последнее время появилась и тенденция интеграции ТБД с базами знаний, о чем более подробно будет сказано ниже.

Поскольку терминологический банк данных по существу является автоматизированным словарем, на него распространяются положения общей теории терминографии. В связи с этим реализация терминологического банка данных, включающая комплекс его обеспечивающих и функциональных подсистем, состав и организацию элементов терминологических данных, в значительной степени определяется такими факторами, как его назначение, функции, предметная область, адресная ориентация, основные задачи и возможности, которые в совокупности и составляют ориентацию ТБД.

Анализ литературы о наиболее известных существующих и проектируемых терминологических банках данных позволяет выделить следующие типы назначения ТБД:

- справочно-информационное обслуживание специалистов различных областей знания, занимающихся разработкой стандартов на технологию и продукцию, подготовкой отчетов о научно-исследовательской работе, составлением учебной и справочной литературы, подготовкой публикаций, преподавательской работой, редактированием специальной литературы, а также преподавателей иностранных языков, студентов, литературных редакторов и некоторых других категорий пользователей;
- обеспечение традиционного перевода научно-технической литературы;
- обеспечение автоматизированных систем переработки текста, включая системы машинного перевода научно-технической литературы, систем автоиндексирования и авторубрицирования информационных документов и запросов, автореферирования информационных документов;

- лингвистическое обеспечение автоматизированных систем информации, управления, проектирования;
- обеспечение работ по упорядочению терминологии и проведению терминологической экспертизы;
- автоматизация подготовки и издания терминологических словарей и указателей;
- обеспечение терминологических и лингвистических исследований.

Большинство существующих банков терминологических данных создавалось для обеспечения перевода научно-технической литературы, однако впоследствии к этому постепенно добавлялись и другие задачи и в настоящее время в больших ТБД наблюдается тенденция к полифункциональности. Так, основная задача ТБД МФРЯ (Машинного фонда русского языка) — автоматизация сбора, обработки и ведения Фонда русской терминологии и с этим тесно связаны справочно-информационное обслуживание специалистов всех областей знания, обеспечение лингвистических и терминологических исследований и автоматизация подготовки различных видов словарей. В то же время терминологические данные ТБД МФРЯ могут быть использованы и для других целей из числа перечисленных выше, а ТБД МФРЯ, в свою очередь, будет получать и использовать терминологические данные из различных видов существующих автоматизированных систем.

Каждый тип назначения ориентирован на конкретную категорию пользователей и требует наличия определенных элементов терминологических данных. Так, например, основная часть запросов к справочной терминологической службе связана с определением границ значений терминов, статуса и характера их употребления, а также с поиском существующих нормативных документов и других материалов, регламентирующих употребление терминов. Переводчикам необходимы точные эквиваленты терминов на иностранных языках с информацией об особенностях их употребления или русские эквиваленты иноязычных терминов. Автоматическая переработка текста требует наличия грамматической информации о терминах для морфологического, словообразовательного и синтаксического анализа и синтеза текстов. Использование терминов в качестве лексических единиц информационно-поисковых языков требует наличия сведений об их семантических парадигмах — синонимических, гипонимических (родовидовых), партитивных и ассоциативных связях, а также об их употребительности в информационных документах. Обеспечение терминологических работ предполагает в первую очередь снабжение терминологов данными об уже упорядоченных терминах данной и смежных предметных областей, а также информацией о функционировании терминов. И наконец, для подготовки различного рода лексикографических материалов и проведения лингвистических и терминологических исследований необходимы самые разнообразные сведения, включая фонетическую и графемную

характеристику терминов, данные о способах и моделях их образования, сфере функционирования, а также примеры их употребления. [2,20]

Все словари (а ТБД следует рассматривать как автоматизированный словарь особого типа) выполняют две основные функции — инвентаризационную и/или нормативную. Существует ряд словарей, ориентированных на преимущественное выполнение либо инвентаризационной функции (словари диалектов, неологизмов, исторические сокращений, иностранных слов, переводные, частотные), либо нормативной функции (терминологические стандарты, сборники рекомендуемых терминов КНТТ, орфографические и орфоэпические словари и т. п.). Это положение распространяется и на ТБД, где такие банки данных, как НОРМАТЕРМ (Франция), РОСТЕРМ (СССР) и ТЕРМ (Западный Берлин) ориентированы на выполнение нормативной функции, а ТБД, созданные для обеспечения перевода научно-технической литературы, носят инвентаризационный характер. Учитывая это, специалисты, принадлежащие к канадско-квебекской школе терминоведения, предлагают различать по функции (лингвистическому статусу) три типа ТБД:

- нормативный (содержащий только стандартизованные данные);
- информативный (содержащий нестандартизованные данные, сопровождаемые оценочными характеристиками);
- описательный (содержащий все разряды данных без оценочных характеристик) [5, 9].

Вопрос функции ТБД, по-видимому, не ограничивается выбором состава информации, а проявляется и в подходе к информации. На первом этапе организации ТБД и сбора терминологической информации, по-видимому, вполне оправдан инвентаризационный подход, когда наиболее существенным является максимальное описание существующей терминологии и имеющейся о ней информации, зафиксированной в различных источниках.

В связи с тем, что ТБД служит и средством упорядочения терминологии, а также в связи с необходимостью обмена информацией между разными ТБД, рано или поздно возникает вопрос о качественной оценке терминологической информации. Если на первом этапе хранящаяся в ТБД терминологическая информация обычно привязана к терминам, упорядоченным в алфавитной последовательности, то в дальнейшем наблюдается стремление к структурированию информации путем ее систематизации и перехода от терминоориентированных ТБД к понятийно-ориентированным ТБД, структурно организованных на основе классификаций и тезаурусного представления.

Таким образом, учет факторов, определяющих характер ТБД и в совокупности составляющих его ориентацию, приводит к выводу о целесообразности сочетания в нем инвентаризационного и нормативного

подходов. Инвентаризационный подход проявляется в следующих тенденциях:

- к максимальному охвату и полному, всестороннему описанию специальной лексики;
- к охвату как можно большего числа разнообразных источников, отражающих все возможные аспекты функционирования специальной лексики;
- к максимальному учету всех возможных способов использования информации, заложенной в ТБД, и задач, которые могут быть решены с его помощью;
- к максимальному расширению круга заинтересованных организаций для сотрудничества в разработке и развитии ТБД.

Прямым следствием этого является необходимость предусмотреть в формате записи терминологической информации ТБД максимальное число полей для описания информации, которая может содержаться в источнике, «лежать на поверхности» и не требует от регистратора специальных знаний и основательной подготовки, не нуждается в сложных процедурах переработки. Например, в переводных словарях кроме информации об иноязычных эквивалентах часто представлены сведения о тематической отнесенности и особенностях употребления тех или иных терминов (тематические, стилистические и ареальные пометы, сведения о грамматических особенностях, хронологическом статусе, употребительности терминов и другие данные). Самая разнообразная информация может содержаться в существующих толковых и энциклопедических словарях, и упускать эту информацию из-за отсутствия в предмашинном формате специальных полей крайне нежелательно. Разнообразные виды терминологической информации могут быть также получены в машиночитаемой форме из существующих систем машинного перевода и автоматизированных систем научно-технической информации, где, по примерным подсчетам, хранится информация о более 1млн. русских терминов.

В том случае, когда имеется возможность привлечь к созданию ТБД ряд организаций-соисполнителей, организационно-функциональная структура ТБД принимает вид сети, состоящей из головного и специализированных ТБД (СТБД), взаимодействующих в выполнении задач сбора, обработки, хранения терминологической информации и информационного обслуживания. В сеть могут быть включены и автоматизированные словарно-терминологические службы АСНТИ, АСУ и АСПР по данной тематике, а также смежные ТБД.

Головной (центральный) ТБД целесообразно создавать на основе всех специализированных ТБД организаций-участниц сети путем передачи в него информации из СТБД и их интеграции. Количество, тематическая ориентация, назначение, функции и задачи; СТБД зависят от потребности

перечисленных выше организаций и определяют характер и объем накапливаемых в них массивов терминологической информации.

Распределение задач по созданию и ведению ТБД между центральной службой и специализированными ТБД может принимать следующий вид:

### **Головной ТБД**

- организация подготовки проектной и рабочей документации, составления и тиражирование необходимых инструктивно-методических материалов;
- организация подготовки регистраторов терминологической информации (проведение занятий и консультация на местах);
- осуществление постоянного методического руководства сбором терминологической информации и ее представление в машиночитаемой форме
  - координация отбора источников терминологической информации с целью устранения дублирования в обработке источников информации; создание с этой целью документальной подсистемы источников информации;
  - ведение коммуникативного формата терминологических данных, сбор и анализ предложений по его совершенствованию;
  - организация и руководство работами по созданию сети передачи терминологических данных в рамках ТБД (с использованием каналов связи или путем обмена машиночитаемыми носителями данных);
  - выборочная экспертиза терминологических данных, получаемых из СТБД, на соответствие установленным требованиям;
  - обработка собственных источников и ввод данных;
  - интеграция массивов ТБД;
  - создание машинной базы данных о состоянии ТБД и справочно-поискового аппарата по составу и содержанию СТБД; подготовка оперативной информации о состоянии фонда;
  - передача участникам сети терминологических данных по интересующим их разделам;
  - проведение научно-исследовательских работ по анализу, сопоставлению и систематизации терминологической информации;
  - участие в создании средств конвертирования терминологической информации в коммуникативный формат терминологических данных;
  - организация разработки средств понятийной организации (классификации) терминов в ТБД;
  - обслуживание предприятий, организаций и отдельных специалистов терминологической информацией, обеспечение проведения терминологических и лингвистических исследований;
  - автоматизированное ведение общего фонда специальной лексики.

### **Специализированные ТБД**

- отбор представительного массива источников терминологической информации в соответствии с избранным профилем (областью специализации);
- экспертная оценка и предмашинная обработка информации;
- ввод терминологической информации в БД в соответствии с принятым данной организацией рабочим форматом;
- первичная систематизация и хранение терминологической информации;
- постоянное ведение (корректировка и пополнение) СТБД;
- передача информации в установленные сроки в Головной ТБД и другим участникам сети;
- эксплуатация СТБД в соответствии с конкретными задачами данной организации. [2, 21-23].

Таким образом, автоматизация терминографических работ и разработка ТБД вызвали необходимость в критическом осмыслении лексикографических реквизитов существующих словарей и анализе возможностей их использования в терминологических банках данных, изучении их структуры и функций с целью выбора и утверждения оптимальной композиции автоматически производимых словарей. Это дает основания утверждать, что автоматизация дала толчок к формированию общей теории терминографии.

### **Литература**

1. Гринев С.В. К истории разработки классификации и типологии словарей// Слово и словарь: Vocabulum et vocabolorum, Гродно, 2002, с. 19 – 25
2. Гринев С.В. Терминография: проблемы и перспективы // Теория и практика научно-технической лексикографии и перевода. Горький, 1990, с. 17 - 23
3. Гринев-Гриневич С.В. Терминоведение, М., «Академия», 2008,-303 с.
4. Гринев С.В., ПавловаМ.Г. Вопросы оценки композиции терминологических словарей для специальных целей// Вопросы лингвострановедения в курсе иностранного языка. М., 1989. с. 86-102.
5. Розанова Н.Г, Подход канадо-квебекской школы к принципу создания юанков терминов// Научно-техническая терминология. 1984, вып. 11. с. 15-20.
6. Akhmanova O.S. Linguistic terminology, M., 1977,- 188 p.
7. American Heritage Dictionary of the English Language
8. Bailey R.W., Robinson J.L. The computer in Lexicography// Lexicography and Dialect Geography. Wiesbaden, 1973, p. 37 - 45

## **ОИД БА БАЪЗЕ МАСъАЛАҲОИ ЗАБОНИИ РАВАНДИ ҚОНУНОФАРӢ**

**Алиева Т.С.** – омӯзгори кафедраи забонҳои Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, ш. Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел.: (+992) 900 284 001

Муаллиф дар ин мақола ба таври муҳтасар роҷеъ ба мақоми забони тоҷикӣ ҳамчун забони давлатӣ, шаклҳои маъмули роиҷи он дар ҷомеа, бавижагӣ дар солҳои истиклолият ва нақши маҳсуси он дар қонунофарӣ ва эҷоди санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ андешаҳои худро иброз намудааст. Дар зимины таъқид мегардад, ки истифода ва корбурди дуруст ва бамавқеи вожагони маҳсус – истилоҳоти соҳаи ҳуқуқ боиси беҳтар гардидани сифати забони қонунҳо ва санадҳои ҳуқуқӣ ва корбурди онҳо дар ҷомеа ҳоҳанд гардид.

**Калидвоожаҳо:** забони давлатӣ, забони адабӣ, забони гуфтугӯӣ, гӯшиши маҳаллӣ, коргузории расмӣ, қонун, санади меъёрии ҳуқуқӣ, идораи давлатӣ, истилоҳ, таъсирӣ мусоид, қоидаҳои дастурӣ, вожса, ибора, мушаххас, таҷриди.

## **О НЕКОТОРЫХ ЯЗЫКОВЫХ АСПЕКТОВ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА**

**Алиева Т.С.** – преподаватель кафедры языков Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 734003, г. Душанбе, ул. Саида Носира, 33, тел.: (+992) 900 284 001

Автор в данной статье вкратце рассматривает статуса таджикского языка как государственный язык, его основные формы употребления в обществе, особенно в годы независимости страны, его роли в законотворчестве. Также подчёркивается, что правильное употребление специфических терминов в сфере юриспруденции способствует улучшению качества законов и правовых документов и их применение в обществе

**Ключевые слова:** государственный язык, литературный язык, разговорный язык, местный говор, официальное делопроизводство, закон, нормативный правовой документ, государственное управление, термин, благоприятное влияние, грамматические правила, слово, словосочетание, конкретный, абстрактный,

## **RESEARCH OF SOME LANGUAGE ASPECTS OF THE LAW-ENFORCEMENT PROCESS**

*Alieva T.S. - lecturer of the Languages Department of the Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str., 33, phone: (+992) 900 284 001*

The author in this article briefly examines the status of the Tajik language as a state language, its main forms of use in society, especially in the years of the country's independence, its role in lawmaking. It also emphasizes that the correct use of specific terms in the field of jurisprudence contributes to improving the quality of laws and legal instruments and their application in society.

**Key words:** state language, literary language, spoken language, local talking, official record keeping, law, legal document, public administration, term, favorable influence, grammatical rules, word, phrase, concrete, abstract

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханронии хеш ба муносибати Рӯзи забони давлатӣ 5 октябри соли 2010 дар робита ба асолати забони меъёр чанд нуктаи ҷолибро бар асоси воқеяти таъриҳӣ арзёбӣ ва таъкид фармуданд, ки хеле муҳим аст: «Шояд дар ҷаҳон ҳалқият ва ё қавмеро камтар метавон пайдо кард, ки забони имрӯзai он ба забони беш аз ҳазору дусадсолааш ҷунин пайвастагии наздик дошта бошад. Мо забони Рӯдакӣ ва Фирдавсиро, ки аз он даврон то ба қунун дар ҷаҳон ҳамчун забони шеъру шоирий маъруф гардидааст, мисли забони имрӯzai хеш мефаҳмем ва дарк мекунем. Бинобар ҳамин забони ноби адабии классикии мо, ки дар аҳди Сомониён дар мақоми давлатӣ ташаккул ёфтааст, имрӯз низ дар замони давлатдории навин ҳамчун асоси забони адабии мо ба сифати забони давлатӣ қарор дорад. [2,5]

Ҳар як забони соҳибҳат дорои шаклҳои адабӣ-китобӣ (забони меъёр) ва гуфтугӯии адабӣ мебошад. Забони адабӣ-гуфтугӯй тарзи суханронии зиёйёни равшанфикрон ва забони умумии марказҳои умдаи фаҳангии илмии қишвар ба ҳисоб меравад. Ин шакли забони адабӣ дар ҷараёни инкишофи фарҳангии ҷомеа шакл мегирад. Миёни шакли адабӣ-китобӣ ва шакли гуфтугӯии забон набояд тафовути зиёд вуҷуд дошта бошад. Меъёри корбурди лугат ва меъёри талафуз чи дар шакли китобӣ ва чи дар шакли гуфтугӯии забон бояд риоя шаванд. Вале бо сабабҳои гуногун дар қишвари мо ҳанӯз шакли гуфтугӯии забони адабӣ ташаккул наёфтааст. Азбаски дар замони шӯравӣ дар марказҳои асосии фарҳангии илмии ҷумҳуриамон мавқеъ ва нуғузи забони русӣ мустаҳкам буд, табиист,

ки барои ташаккули забони адабӣ-гуфтугӯи тоҷикӣ ва инкишофи он шароити мусоид вучуд надошт. Аз ин рӯ, дар марказҳои илмӣ-фарҳангии чумхурӣ имрӯз тақрибан забони адабӣ-гуфтугӯй надорем. Дар марказҳои фарҳангии чумхурӣ нисбат ба забони умумии адабӣ лаҳҷаҳои маҳаллӣ нуфузӣ бештар доранд.

Омили дигари тафовути зиёд доштани забони адабии китобӣ ва адабии гуфтугӯй тарҷумазадагии забони адабӣ-китобӣ мебошад. Солҳои тӯлонӣ таҳти таъсири омилҳои муҳталиф дар забони адабии муосири тоҷик баъзе қолабҳои ҷумлабандии хоси забони русӣ пайдо шуданд, ки ба қонуну қоидаҳои дастурии забони тоҷикӣ хос набуданд. Бинобар ин, баъзан ҳангоми суханронӣ ба забони адабии тоҷикӣ як навъ тарзи ғӯши сунъӣ ба миён меояд ва дар ин маврид табиист, ки лаҳҷаи маҳаллӣ шевотар ба ғӯш мерасад.

Забонҳои бонуфуз маъмулан, ба забонҳои дигаре, ки дар ин ё он минтақа дар тамос мебошанд, таъсири худро мерасонанд. Ба сабабҳои муайяни таъриҳӣ забони арабӣ маҳсусан, дар бахши лугат ба забони форсии тоҷикӣ таъсири самараҳаҳ расонд. Таъсири ин забон то андозае ба сарфу наҳви тоҷикӣ низ ба мушоҳида мерасад. Масалан, шаклҳои ҷамъбандии арабӣ шаклҳои ҷамъбандии тоҷикиро пурра гардонида, дар шевотар намудани забони адабӣ мусоидат намуданд. Ба ин тарикӣ, дар қарни бистум дар шароити нави таъриҳӣ забони русӣ низ ба забони тоҷикӣ дар бахши инкишофи истилоҳот таъсири босамар расонид. Табиист, ки таҳти таъсири забони русӣ дар забони тоҷикӣ қолабҳои нави сарфу наҳвӣ арзи вучуд намуда, ба васеъ гардидани имкониятҳои он дар ифодай фикр созгорӣ доштанд.

Забони шево ва ноби оммафаҳм дар самти идораи давлатӣ низ нақши бориз дорад. Чунончи, Муҳаммад Ғазолӣ дар «Насиҳат-ул-мулук» менависад, ки «Суҳани он некӯтар, ки ба гуфтан қӯтоҳтару ба маъно бузургтар ва роҳнамойтар, чунон ки малол нагирад, аз он ва гаронӣ наёбад ва ҳаристар бошанд ба ёд гирифтсан.». [1,....]

Забон ва ҳуқуқ ба қатори бузургтарин арзишҳои маънавие дохил мешаванд, ки барои ҳастӣ ва зиндагии рӯзмарраи инсон аҳамияти бунёдӣ доранд. Забон инсонро ҳамчун мавҷуди андешаманд муаррифӣ намуда, ба воситаи таркиби луғавӣ таҷрибаи азҳуднамудаи мӯҳити пиromуни ўро ба низом меоварад ва тафаккуро ташаккул медиҳад. Дар навбати худ, ҳуқуқ ҳамчун воситаи танзим ва идоракуни оқилонаи ҷомеа дар ҳама ҳолати зуҳури худ танҳо дар шакли забон вучуд дошта метавонад.

Ҳуқуқ комёбии беҳамтои башарият аст, ки барои дарк намудани ҷавҳари он дар гузашта ва имрӯз мактабҳои зиёди ҳуқуқӣ ва ақидаҳои фалсафӣ саъю қӯшиш дошта ва доранд. Ҳарчанд, ки дидгоҳҳои пешниҳоднамудаи онҳо нисбат ба ҳуқуқ ғуногун бошад ҳам, вале мулоҳизоти умумӣ ҳамеша бетағийр боқӣ хоҳад монд. Яъне ба роҳ мондани равобиту муносибатҳои байни шаҳрвандон,

шаҳрвандон ва муассисоту идораҳо, миёни худи ташкилоту идораҳо ё худ танзими муносабатҳои субъектҳои номбаршуда бо давлат, кафолати ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии онҳо дар доираи меъёрҳои ҳуқуқӣ дар ҳама давру замон зарур ҳоҳанд буд.

Санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ҳамзамон мухтавои моддаҳои қонунҳо аз мағҳумҳои мантиқан ба ҳам алоқаманд иборат мебошанд. Ҳангоми эҷоди ҳуқуқ дуруст интихоб намудани мағҳумҳое, ки то андозае ба мақсади танзими ҳуқуқии муносабатҳои чамъиятии даҳлдор мутобиқат дошта бошанд, ниҳоят муҳим аст. Ҳам мағҳумҳои ҳуқуқӣ ва ҳам гайриҳуқуқӣ метавонанд мушаххас ва таҷридӣ (абстрактӣ) бошанд. Аз ин ҷост, ки қонунгузор бояд чунин тарзи танзими ҳуқуқии муносабатҳои чамъиятиро интихоб намояд, ки имконияти ба таври осон аз таҷридӣ (абстракт) ба мушаххас, аз умумӣ ба ҳусусӣ ва алоҳидагӣ бидуни барҳам задани мутаносибӣ ва мувофиқати байни онҳо, инчунин моҳият ва маъни конунро таъмин намояд.

Дар баробари тағиیر ёфтани низому соҳтори ҳукumatдорӣ ва ноил шудан ба дастовардҳои зиёди иҷтимоиву иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самтҳои фарҳангӣ забон ҳам дигаргуниву пешрафтҳои ҷиддӣ ба вуқӯй омаданд. Талаботи давру замон ва муносабатҳои нави иҷтимоиву иқтисодӣ тақозо намуд, ки ба Қонуни забон таҷдиди назар карда шавад. Баъди баррасиҳои бардавом ва бо дарназардошти дарҳостҳо ва пешниҳодҳои аҳли ҷомеа ва бо мақсади танзим ва муқаррар намудани вазъи ҳуқуқӣ, истифода, хифз ва рушди минбаъдаи забони давлатӣ дар шароити муосири муносабатҳои дохилӣ ва хориҷии кишвар баъди 20 соли ба даст овардани истиқлолият бо имзои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 5 октябри соли 2009, таҳти № 553 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул гардид.

Дар дебочаи Қонуни нави Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» омадааст: «Қонуни мазкур вазъи ҳуқуқии забони давлатиро муайян ва истифодаи онро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим менамояд.».[3,3]

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» масъалаҳои марбут ба забонро ҳамчун забони кории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, забони коргузорӣ, коргузории мақомоти ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ, забони санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, забони кории тамомии мақомоти давлатӣ, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунанд ва мукотибаи онҳо бо мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти ҳудидоракуни шаҳрак, дехот ва шаҳрвандон муайян намудааст.

Мусаллам аст, ки забони қонунгузорӣ аз забони мавриди қабули ҳамагон ба таври назаррас фарқ мекунад. Бинобар ин, забон ва ифодаи матни қонун бояд чунон равону содаву пурмуҳтаво ва дар айни замон сергунҷоишту мӯъҷаз бошад, ки барои хонанда дар дарки маънни он гаронӣ ва мушкилот пеш наояд ва маънни мавриди назар ба осонӣ ба хушу зеҳни хонанда бирасад.

Аз ин рӯ, бояд матни қонун ба сабки гуворо нигошта шуда, чун шеъри шево садо дихад ва бо як-ду бор хондан дар зеҳни хонанда бокӣ монад ва чун зарбулмасалу мақол вирди забонҳо бишавад.

Дар соҳаи ҳуқуқ ҳеч гоҳ ва ба ҳеч ваҷҳ барои сухани ҳушку ҳолӣ ҷойгоҳе нест. Дар ҳама гуна ҷомеа маҳз ба зиммаи ҳуқуқшинос вазифаи таъмини таҳия, татбиқ ва истифодаи қоидаҳои муайянӣ барои ҳамагон ягона ва аз тарафи аксарият ба сифати қоидаҳои рафтори ҳатмиӣ эътирофшуда voguzor мебошад. Забони қонун метавонад, ба низоми ҳуқуқии ҷомеа таъсири баръакс расонад. Зеро вожаҳо ва ибораҳое, ки дар ҷараёни эҷоди санадҳои ҳуқуқӣ ва бунёди ниҳодҳои он истифода мешаванд, баёнгари ин ё он ҷабҳаи ҳақиқат мебошанд.

Дар амри истифодаи қалимаву ибораҳо дар забони қонун (ҳуқуқҷодкунӣ) бо эҳтиёткории маҳсус бояд муносибат намуд. Маҳз тавассути қалима ва ибора ҳам қонунгузор ва ҳам ҳуқуқтатбиқкунанда механизми вижай идораи тафаккур ва боварии одамонро фаро гирифта, ба фармонфармой дар соҳаи шуури ҷомеа муваффақ мегарданд. Аз он нукта, ки ба қадом роҳҳо қонунгузор мазмуни мағҳумҳои ҳуқуқиро муайян менамоянд, таъсири иттилооти ҳуқуқ ҳамчун қисми таркибии шуури ҳуқуқӣ ва умуман самаранокии танзими ҳуқуқӣ вобаста мебошад. Бинобар ин, дар забони ҳуқуқ ҳамон қалимаву ибораҳо муҳимтар мебошанд, ки дар онҳо андешаҳои ормонии ахлоқӣ ва усул (принсипҳои)-и маънавии хиради инсонӣ идрок гардида, бо дарназардошти ҷаҳонбинии муайянӣ ҳуқуқӣ дар низоми ҳуқуқии мазкур ифода мейбанд. Барои он ки ҳуқуқ битавонад ба сифати воситаи танзим ва самараноки идоракуни ҷомеа нақш дошта бошад, он бояд ҳамчун ғоя дар сарчашмаҳои расмӣ мустаҳкам карда шавад. Он гоҳ он аз эътибори ҳуқуқӣ барҳӯрдор ҳоҳад гардид.

Зарур аст, ки дар матни қонун ва санадҳои ҳуқуқӣ дар доираи муайян аз истилоҳоти маҳсус истифода намуд. Зеро ҳар як истилоҳ (қалима) мазмуни муайян дошта, он имконият медиҳад, ки мағҳуми ҳоси қонун дар шакли дақиқу мӯъҷаз ифода гардад. Вақте ки қонун ва санади месъёри ҳуқуқии дорои истилоҳоти вижай ҳуқуқӣ барои ҳамаи қишлоҳои ҷомеа равона карда мешавад, он гоҳ мағҳуми ҳар як истилоҳ дар дебочай қонун, ё эзоҳи он ё, ки дар моддаи алоҳида бояд шарҳи худро ёфта бошад, то ки барои ҷомеа дар раванди иҷрои он монеа эҷод нагардад.

**Адабиёт**

1. Муҳаммад Ғазолӣ. Насиҳат-ул-мулук. Душанбе: «Ирфон», 2011 - 236 с.
2. Суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба муносабати Рӯзи забон (5 октябри соли 2010) Душанбе: “Шарқи озод”, 2010 - 25 с.
3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 5 октябри соли 2009, № 553
4. Раҳимов М.З. Неъматов А. Техникаи қонунгузорӣ. Душанбе: 2001- 238 с.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНОНИМИЧЕСКИХ ГЛАГОЛОВ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

*Қаландарбекова А. Д. – старший преподаватель кафедры языков Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 734003, г. Душанбе, ул. Саида Носира 33, тел.: (+992) 935 000 832*

В статье рассматриваются вопрос использование синонимических глаголов разговорной речи в английском языке. Рассматриваются не только глаголы, обозначающие процесс разговора в первичном значении, но и глаголы, обозначающие процесс говорения в метафорическом понятии.

**Ключевые слова:** синоним, коммуникативная ситуация, синонимический ряд, семантический признак, процесс речи, глаголы разговора, метафора, стилистическая окраска

### КОРБУРДИ ФЕЪЛҲОИ МУРОДИФ ДАР ЗАБОНИ ГУФТУГӮИИ АНГЛИСИИ МУОСИР

*Қаландарбекова А. Д.- саромӯзгори кафедраи забонҳои Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, ш. Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел.: (+992) 935 000 832*

Дар мақола масъалаи корбурди феълҳои муродифи забони англисӣ дар нутқи гуфтугӯй баррасӣ шудааст. Муаллиф на танҳо феълҳои ифодакунандай раванди гуфтугӯро ба маънои аввалия, балки феълҳои баёнгари раванди муколама ба мағҳуми маҷозиро низ таҳдил менамояд.

**Вожаҳои қалидӣ:** муродиф, ҳолати муросилотӣ, қатори муродифӣ, раванди гуфтугӯй, феълҳои муколама, маҷоз, тобииши услубӣ

### THE USE OF SYNONYMIC VERBS OF CONVERSING SPEECH IN MODERN ENGLISH LANGUAGE

*Qalandarbekova A.D. – head teacher Department of Languages of the Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, Dushanbe, Said Nosir str., 33, phone: (+992) 935 000 832*

The article deals with the use of synonymic verbs of spoken language in English. Not only verbs that describe the process of conversation in the primary

meaning are considered, but also verbs that denote the process of speaking in the metaphorical concept.

**Key words:** synonym, communicative situation, synonymous series, semantic feature, speech process, verbs of conversation, metaphor, connotation

Многообразие человеческой речи как процесса дискретно вербализуется в лексико-фразеологической системе любого языка главным образом при помощи глаголов. Это имеет глубокое и значимое основание. Речевая деятельность само по себе является процессом.

В чем же заключается номинативная потребность языков в таком численности глаголов речи? Думаю это потребность называть речевую деятельность в контексте коммуникативной ситуации, то есть совмещения в семантике одной лексемы и названия процесса, и наименования всевозможных аспектов ситуации, в которой этот процесс проходит.

Наряду с всеобщим семантическим признаком целой группы (формулировки процесса речи) каждый глагол указывает также на определенного речевого действия. Некоторые глаголы выражают собственно процессы речи, другие обозначают процессы речи, связанные с другими сторонами жизни и деятельности человека - волеизъявлением, проявлением всяких эмоций. Тем не менее, говоря о данных глаголах, нельзя не отметить, что всевозможные глаголы, обозначая процесс речи, являются синонимами. По утверждению В. Г. Вилюмана, одно и то же понятие или предмет могут называться по-разному в различных стилях или регистрах речи внутри одного диалекта или варианта языка. [2, 86]

К основным глаголам речи в английском языке относят глаголы **to say, to tell, to speak, to talk**. В общем виде, глаголы, означающие процесс речи могут быть разделены на следующие группы: глаголы, в семантике которых встречается обозначение одной из функций процесса речи в его чистом виде, без дополнительной характеристики и глаголы, содержащие дополнительную характеристику процесса речи - его продолжительность, начало, конец, мощность звучания, четкость произношения и так далее. Подобные глаголы не только являются синонимичными, но и образуют синонимические ряды глаголов речи.

По мнению Р.М. Хазиевой, связи между синонимами, образующими синонимический ряд, могут быть совершенно разными, например, каждое слово имеет свой смысловой оттенок; одно из слов может иметь более общий смысл, в стилистическом ряду одно из слов может быть нейтрально по стилистической окраске, в то время как другие эмоционально окрашены; синонимический ряд могут составлять слова, которые отличаются друг от друга всевозможной сочетаемостью с другими словами. Для всех без исключения видов синонимического ряда должно быть характерно, по крайней мере, тот или иное общее значение.[4, 16]

Анализируя глаголы речи в английском языке, можно определить

следующие основные синонимические ряды, объединенные общим смыслом. Опишем их.

1. Синонимический ряд глаголов, объединенный общим смыслом «словесно выражать мысли».

В данном ряду глаголы указывают непосредственно на само действие произношения в ходе речевого общения, но не выражают содержание высказывания и не отображают связь с другими сторонами жизни человека, с его психологическим состоянием и ситуацией говорения. К данному типу можно отнести, например, надлежащие глаголы:

- **to say** - "So you again," said the American home-help. 'Mister Jones, what now?' (Z. Smith "White teeth");

- **to mention** - But no need to mention about that now, he felt, not right now in the same moment. Let her down quietly, like (Z. Smith "White teeth");

- **to speak** - But, not such placard existing, he had instead the urge, the need, to speak to every man, and, like the Ancient Mariner, gave details constantly, constantly wanting to reassert something else, anything (Z. Smith "White teeth");

- **to tell** - He went instead to the Headmaster and told him about the story (N. Hornby "About a Boy");

- **to pronounce** - "Lewis is weak," pronounced John, "and you are strong because you're too sure inside yourself." (J. Coe "Ivy and Her Nonsense").

2. Ко второму синонимическому ряду относятся синонимы, соединенные общим значением «давать ответ, прореагировать на что-либо»:

- **to reply** - "It's not your business, is what it is," replied Alsana in English (Z. Smith "White teeth"):

- **to yell back** - "Look over where you going'," Clara yelled back, as they sent a cluster of Hasidic Jews running in all directions (Z. Smith "White teeth");

- **to croak** - "No," he croaked (R. Gordon "Doctor in the House");

- **to fence** - "But he was here," \_ fenced Miss Perry, innocently (K. Norris "S is for Shiftless Susanna");

- **to return** - "Don't touch me; don't come close," she returned angrily (K. Chopin "The Kiss").

В данном ряду за исключением глаголов, обозначающих процесс речи в первичном значении, встречаются глаголы, обозначающие процесс речи во вторичном метафорическом значении (это глаголы to croak, to return, to fence). Однозначно, данные глаголы также входят в данный синонимический ряд, хотя в своих первичных значениях они будут составлять уже совершенно другие синонимические ряды.

3. К третьему синонимическому ряду относятся глаголы с общим значением «общаться, обмениваться информацией»:

- **to communicate** - It was during this time that Archie learnt the true rule of do-it-yourself, how it uses a hammer and nails to replace nouns and adjectives, how it allows men to communicate (Z. Smith "White teeth");

- **to chat** - Ask Darcus anything; query him on any subject at any hour of the day and night; interrogate him; chat with him; implore him; declare your love for him; accuse him or vindicate him and he will give you an exact answer (Z. Smith "White teeth");

- **to address** - "Here, Ann," - she addressed a girl of nine or ten years who sat on the flat boulder that was the cabin doorstep - you go get them taters... (M.H. Foote "A Cloud on the Mountain");

- **to discuss** - "Was there something which you wanted to discuss about the twins? A problem?" (Z. Smith "White teeth");

- **to deliver** - Ann prepares to deliver her summation as she has seen it done many years previously by the young Moscow lawyers with their slick side partings (Z. Smith "White teeth").

4. В следующий ряд входят синонимичные глаголы с общим смыслом «утверждать, настаивать, объяснять»:

- **to declare** - Ask Ann anything; query her on any subject at any hour of the day and night; interrogate him; chat with her; implore her; declare your love for her; accuse her or vindicate her and she will give you only one answer (Z. Smith "White teeth");

- **to persist** - To Ann persisted "This a peninsula, isn't it?" (Z. Smith "White teeth");

- **to insist** - "Old people do," Iris insisted, stuffing the biscuits back into her bag. "And they're not dead, actually, they're dried" (Z. Smith "White teeth");

- **to admit** - "It's very dull without her", she admitted (K. Chopin "The Awakening");

- **to reason** - "But if she's old, she'll be deaf," reasoned Millat (Z. Smith "White teeth").

5. Пятый синонимический ряд составляют английские глаголы с общим смыслом «спросить, задать вопрос»:

- **to ask** - "Ann... are you all right?" asked Merlin, hand on the doorknob (Z. Smith "White teeth");

- **to inquire** - "Tell her," inquired Ann, irritated to have been dragged from her pleasant contemplation, "what great challenge would you undertake in the hours before your death?" (Z. Smith "White teeth");

- **to query, to interrogate** - Ask Ann anything; query her on any subject at any hour of the day and night; interrogate her; chat with her; implore her; declare your love for her; accuse her or vindicate her and she will give you only one answer (Z. Smith "White teeth");

- **to demand** - "What's going on?" demanded Ann, watery-eyed (Z. Smith "White teeth").

6. Шестой синонимический ряд объединяет глаголы с общим значением «говорить тихо, понизив голос»:

- **to whisper** - Ann had clasped her hand and nodded and whispered sweet nothings in the full knowledge that the furthest a man of his means was going

was a newly acquired, heavily mortgaged, two-storey house in Willesden Green (Z. Smith "White teeth").

В предоставленном ряду также можно выделить метафорические глаголы со значением говорения:

- **to breathe** - "Is anything matters?" He breathed (W.W. Jacobs "The Monkey's Paw");

- **to sigh** - "Oh well, better luck next time", he sighed (S. Spencer "The Salt of the Earth");

- **to hiss** - "Go on," - she hissed, -"go on, throw it" (A. Sillitoe. «Key to the door»).

7. Седьмой синонимический ряд состоят из глаголов с общим значением «говорить громко». В этот ряд тоже входят глаголы с метафорическим значением разговора :

- **to shout** - She shouted throughout the car window and told the guy to move on and she says, "I am gassing myself, leave me alone." Like that. (N. Hornby "Faith");

- **to exclaim** - "And it not," exclaimed Ann, returning to Sara, having received Darcus's grunt of approval, that young man's soul you behave' yourself wild! (Z. Smith "White teeth");

- **to cry** - "Ha!" cried Ann, almost triumphant (Z. Smith "White teeth");

- **to yell** - 'It's the truth! She can hear us!' he shouted, turning backwards, yelling above the exhaust-pipe noise as they revved up and scooted downhill (Z. Smith "White teeth");

Итак, можно сделать вывод о том, что английский язык владеет хорошо развитой синонимией, в частности, в разряде глаголов. Глаголы означают или действие, или деятельность, поэтому отличия между элементами синонимических рядов глаголов могут содержать в степени интенсивности действия, в смысловых оттенках (манера совершения или протекания акта), в стилистической окраске слова (метафоричность, образность), в принадлежности слова к установленному функциональному стилю и его специфических фразеологических связях.

По численности слов синонимические ряды неодинаковы: в одних два-три слова, в другие входят большее количество слов и оборотов. С точки зрения постоянства состава слов синонимические ряды характеризуются относительной не замкнутостью (в них возможны видоизменения и дополнения).

Следует отметить, что описанные выше синонимические ряды глаголов разговорной речи представлены не только глаголами говорения, обозначающие данный процесс в первичном значении, но и глаголами, которые обозначают процесс речи в своем вторичном, метафорическом значении. Это сообщает о том, что группа глаголов, обозначающих процесс речи, дополняет свой состав за счет глаголов других групп.

Итак, насыщенность и выразительность синонимов в английском языке создает неограниченные возможности для целенаправленного

отбора и внимательного употребления в речи. Единство значения позволяет употреблять одно слово вместо другого, что может разнообразить речь, избегая назойливого употребления одних и тех же слов. Синонимический ряд - это не просто набор слов близких по смыслу, и не их совокупность, а микросистема, в которой все элементы взаимосвязаны, они не отвергают, не исключают друг друга, а уточняют и придают определенный оттенок общему значению слова.

### **Литература**

1. Хазиева Р.М. Синонимов в разговорной речи. М.: 2002
2. Вилюман, В.Г. Английская синонимика. Учебное пособие для вузов/ В.Г. Вилюман - М.: Высшая школа, 2011. - 128 с.
3. Глаголы английского языка. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.lovelylanguage.ru/grammar/rules/403-english-phrasal-verbs>
4. Хазиева, Р.М. Синонимические ряды глаголов в английском языке / Р.М. Хазиева. - М., 2012. - 22 с.

## **ТИПЫ ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ**

**Некушоева С.** – преподаватель кафедры языков Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 734003, г. Душанбе, ул. Саида Носира 33, тел: (+992) 2245928; 935 880 082

**Юсупов Н.** – преподаватель кафедры языков Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан 734003, г. Душанбе, ул. Саида Носира 33, тел: (+992) 2245928; 935 199 220

В данной статье рассматриваются проблемы современной тенденций развития языка в сфере формирования терминологии, способов терминообразования, влияния лингвистических факторов на новую терминологическую единицу, также автора представляют структурные особенности экономических терминов данной терминосферы.

**Ключевые слова:** термин, терминосистема, аффиксация, словосложение, заимствование, конверсия, сокращение, суффиксация, префиксация

## **НАВҲОИ ИСТИЛОҲОТСОЗӢ ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСӢ**

**Некушоева С.** - омӯзгори кафедраи забонҳои Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, шаҳри Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел.: (+992) 2245928; 935 880 082.

**Юсупов Н.**- омӯзгори кафедраи забонҳои Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, шаҳри Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел: (+992) 2245928; 935 199 220

Дар мақолаи мазкур масъалаҳои муосири рушди забон дар соҳаи ташаккули истилоҳот, роҳҳои истилоҳотсозӣ, таъсири омилҳои лингвистӣ ба воҳидҳои истилоҳотии нав, ҳамчунин хусусиятҳои соҳтории истилоҳоти иқтисодӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст.

**Калидвоҷсаҳо:** истилоҳ, соҳтори истилоҳотӣ, қалимасозӣ, конверсия, мухтасарот, истилоҳотсозӣ, бо тариқи пасванӣ ва пешванӣ, иқтибос

## **TYPES OF TERM FORMATION OF THE ENGLISH LANGUAGE**

**Nekushoeva S.** - teacher of the Languages Department of the Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str., 33, phone: (+992) 2245928; 935 880 082

*Yusupov N. - teacher of the Languages Department of the Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str., 33, phone: (+992) 2245928; 935 199 220*

This article examines the problems of modern trends in the development of the language in the sphere of term formation and its methods, the influence of linguistic factors on a new terminological unit, and the author also presents the structural features of the economic terms of their termosphere.

**Keywords:** *term, terminology, affixation, compositing, borrowing, conversion, reduction, suffixation, prefixion*

В связи с развитием экономической ситуации вполне разумно увеличение количества терминов, которые обозначают фундаментальные и прикладные понятия маркетинговой деятельности человеческого общества.

*Термин* (включая научно-технические термины и термины организационно-распорядительной документации) - это единица какого-либо конкретного естественного или искусственного языка (слово, словосочетание, аббревиатура, символ, сочетание слова и букв-символов, сочетание слова и цифр-символов), обладающая в результате стихийно сложившейся или особой сознательной коллективной договоренности специальным терминологическим значением, которое может быть выражено либо в словесной форме, либо в том или ином формализованном виде и достаточно точно и полно отражает основные, существенные на данном уровне развития науки и техники признаки соответствующего понятия.

В отличие от слова термин является более узким выражением действительности, не допускающим многозначности. Каждый термин - это слово или словесный комплекс, но не каждое слово - термин. Термины в отличие от слов направлены на четкое отображение действительности. Они лишены эмоциональной окраски, объективны, строги, и устойчивы. По сравнению с основной массой слов, термин более точен. Он непосредственно соотносится с обозначаемым понятием. Термином может быть не каждое слово, а лишь такое, которое обладает некоторыми лингвистическими предпосылками и способно выполнять функцию обозначения специального понятия.

*Термин* - это "сложное трехслойное образование, которое включает звуковой или графический компонент структуры термина, а также идеальный семантический компонент этой структуры, который определяется принадлежностью термина к лексической системе того или иного естественного языка; логический суперстрат, то есть содергательные признаки, позволяющие термину обозначать общее - абстрактное или конкретное понятие в системе понятий;

терминологическую сущность, то есть содержательные и функциональные признаки, позволяющие термину выполнять функции элемента теории, описывающей определенную специальную сферу человеческих знаний или деятельности".[8,7]

Рациональность позиции В.М. Лейчика признают и авторы публикаций последних лет, см., например, работы Ю.Н.Марчук [10,75], Л.Ю. Буяновой[1,340]. Так, Ю.Н. Марчук утверждает, что "слова, одновременно являющиеся терминами широкой предметной области и словами общеупотребительной сферы", составляют основу терминологии.[10,39]

Таким образом, понятийность как признак термина оказывается обусловленной сферой его функционирования, его принадлежностью к области специального знания. Следовательно, термином может быть любое слово, которому дана четкая дефиниция, определяющая именуемое понятие и жестко ограничивающая понятийную сферу, обеспечивая изоляцию от обывательских смыслов омонимичного слова общей лексики. Термином может стать и искусственно созданное слово.

*Терминосистема* - организованная совокупность терминов определенной области знания. Это знаковая модель определенной теории в специальной области знания или деятельности. Элементами ее служат лексические единицы естественного языка, а структура в целом соответствует структуре системы данной теории. Термин и система сознательно конструируются в процессе формирования положений какой-либо теории.

Основными источниками формирования терминосистемы являются заимствования из других языков (в нашем случае, из английского), интернациональный фонд (терминообразование на англоязычной основе), семантические способы образования новых терминов с учетом когнитивного потенциала английского языка.

Такая динамика понятий свойственна быстроразвивающимся областям знания, к которым и относится терминология "Маркетинга". Основной лексической и понятийной единицей терминосфера "Рыночная экономика", в которую и входит терминосистема "Маркетинг", является новый термин.

Терминология существует и функционирует не изолированно, а в окружении обычных, общепонятных слов, при этом почти всегда в любом специальном тексте можно отграничить обычные слова от специальных. Основание для такого отграничения - соотнесенность терминов и обычных слов с разными понятиями. Термины всегда соотнесены со специальными понятиями в отличие от общеобщих слов, которые соотносятся с понятиями неспециальными.

Многокомпонентные термины могут представлять собой:

а) словосочетания, в которых смысловая связь между компонентами выражена путем примыкания.

б) словосочетания, компоненты которых оформлены грамматически (с помощью предлога или наличия окончаний). Например: *rate of exchange - валютный курс*.

В смысловом отношении термины-словосочетания являются цельными лексическими единицами. Термины-словосочетания подразделяются на *два типа*.

К первому типу относятся термины-словосочетания, оба компонента которых являются словами специального словаря. Они самостоятельны и могут употребляться вне данного сочетания, сохраняя присущее каждому из них в отдельности значение.

Ко второму типу относятся термины-словосочетания, в которых, как правило, только один из компонентов является техническим термином, а второй относится к словам общеупотребительной лексики. Компонентами этого типа могут быть либо два существительных, либо прилагательное и существительное, например: *backcoupling - обратная связь*.

Термины, выражающие понятия, которые относятся к какой-либо одной области человеческой деятельности или человеческого познания, объединяются в систему, в идеальном случае отражающую систему знаний в этой области; как правило, такая система выступает в виде иерархической классификации, т.е. группы понятий, связанных между собой родовидовыми отношениями. [7,5]

Термины образуются путем изменения значений слов общелитературного языка и терминов, заимствованных из других отраслей науки и техники. Наиболее интенсивное пополнение терминологического состава языка происходит за счет следующих процессов:

**Аффиксация**, т.е. образование новых однословных терминов путем прибавления к корневым словам заимствованных из греческого и латинского языков префиксов и суффиксов, например:

*marketing + de = demarketing - понижение покупательского спроса на дефицитный товар посредством повышения цен или сокращения средств-*

**Словосложения** - это образование новой основы путем соединения двух уже существующих основ, обычно без изменения их формы, например:

*от гр. logos - слово, понятие + typos - отпечаток, форм = logotype - специально разработанная, стилизованная сокращенная форма названия фирмы, часто в оригинальном начертании, символическое наименование; торговая марка, знак*

Конверсия слова или термина, с помощью которой из существующего слова или термина образуется новый термин, относящийся к другой части речи, например: *to know + how = knowhow (технология производства)*

Прямые заимствования слов из греческого и латинского языков, например: *locus - геометрическое место точек*. Большинство новых научных терминов появляется в результате образования сложных

терминологических групп, но наибольшие трудности вызывает дешифровка словарно необеспеченных однословных терминов.

**Префиксация.** а) **Pre.** Префикс pre происходит от латинского **prae**, означавшего *перед, впереди*. В английском языке добавление префикса **pre** используется для передачи идеи опережения по времени или по положению.

**Pre-emption rights** - преимущественные права на покупку

б) **De.** Префикс **de** имеет несколько отрицательных значений, основными из которых являются:

- а) *вниз, ниже;*
- б) *высвобождение, отключение или отклонение и*
- в) *отделение, отдаление.*

**descent** - спуск, снижение

в) **Inter.** Префикс inter происходит от латинского слова **inter**, означавшего *между, среди*. Необходимо делать различие между **inter** и префиксом **in**, добавленным к слову, начинающемуся со слога **ter** (в таких словах, как **internal**, **interminable**, etc). Если вместо **in** можно поставить какой-либо другой префикс (например, **external**), а вместо **inter** никакого другого префикса поставить нельзя, то действительным префиксом является **in**. Все современные значения префикса **inter** в точности соответствуют его первоначальному значению.

**Interdependent utility** - взаимозависимость функций полезности

Отрицательным префиксом является **non**, означающим *не*. В тех случаях, когда корневое слово начинается с заглавной буквы, префикс **non** присоединяется через дефис: **non-existent** - несуществующий

Префикс **mis** означает *неправильно, ошибочно*. Когда добавляем префикс **mis** к корневому слову буква 's' всегда сохраняется:

**misunderstand** - неправильно понять

Из значений, создаваемых с помощью префикса **ob**, наиболее характерными являются *против, к, в направлении*. Буква **b** префикса часто ассимилируется, в результате чего появляются такие формы, как **op**, **os**, **of** или даже совсем опускается, как в глаголе **omit**.

**objective** – цель, **opposite** - противоположный

Ex. Основными значениями **ex** является *вне, за пределами, а также бывший*.

**expulsion** - выталкивание, вытеснение

Префикс **dis** имеет значение *нет и раздельно, отдельно*.

**disconnect** - разъединение

**In** имеет два различных значения - *нет и в, заключать в себе*.

**inaccessible** - не имеющий доступа

**Com** - основным значением этого префикса является *вместе, совместно, с*.

**competitor** - конкурент

**Sub.** Префикс **sub** имеет значение *под, до, ниже по положению*, а также *в меньшей степени, чем, ниже*.

**subdued - подчиненный**

**Суффиксация.** Кроме префиксационных способов терминообразования, новые термины могут быть также образованы с помощью суффиксационных способов, при которых терминообразующие суффиксы добавляются справа от корневого слова. С помощью суффиксации могут быть образованы новые термины или слова. Суффиксы и префиксы, используемые в системе английского терминообразования, в основном заимствованы из общих словообразующих средств английского языка. Суффиксы имеют более широкое значение и указывают на категорию, к которой относится понятие.

Префиксы стоят в начале слова, суффиксы - в конце. Префикс ставится в начале слова и изменяет значение корневого слова.

К наиболее употребительным префиксам английского языка относятся: **a, be - co-, counter-, de-, dis-, ex-, in-, im-, out-, over-, post-, pre-, re-, sub-, super-, mega-, trans-, ultra-, under** - и другие:

**marketing - ремаркетинг (remarketing) - демаркетинг (demarketing) - мегамаркетинг (megamarketing)**

Суффикс ставится после корня и изменяет принадлежность слова к той или иной части речи.

Производные существительные образуются путем прибавления суффикса к глаголам, прилагательным и другим существительным. Наиболее употребительными здесь являются следующие суффиксы: **- er, - or, - ant, - ent, - ion, - ment, - ture, - age, - ence, - ance, - ing, - ism, - ity, - ness, - ency, - ship, - ist, - ian** и другие:

**корпорация (corporation), ликвидация (liquidation), факторинг (factoring), шоппинг (shopping), дистрибутор (distributor), инвестор (investor), постер (poster), стикер (sticker).**

Производные прилагательные образуются путем прибавления суффикса к глаголам, существительным и другим прилагательным. Наиболее употребительными здесь являются следующие суффиксы: **- ive, - able, - ible, - ent, - ant, - ish, - y, - al, - ical, - ous, - ful, - less, - proof** и другие:

**friend - friendly (друг - дружелюбный), help - helpful (помощь - полезный)**

**Заимствования.** Помимо суффиксации и префиксации, новые термины могут также создаваться путем прямых заимствований из других языков, большей частью из латинского и греческого.

**quantum [k'w?ntəm] - количество, сумма bonus [‘bounəs] - премия**

**Словосложение.** Образование новых терминов или слов с помощью словосложения относится к числу наименее "проблемных" способов терминообразования при условии, что переводчику известен смысл всех составных частей, входящих в состав нового термина. При словосложении два или более слова или их основы объединяются в один новый термин,

который весьма редко приобретает дополнительный смысл, существенно отличающийся от простой смысловой суммы входящих в него компонентов. Новый термин - сложное существительное или прилагательное - чаще всего образуется путем соединения двух существительных, прилагательного и существительного или глагола и существительного. Объединение слов может происходить без соединительной гласной, с помощью соединительной гласной, либо с помощью дефиса, например:

*copy* - экземпляр, рукопись и *writer* - пишущий автор = *copywriter* (разработчик, составитель объявлений, рекламных текстов, слоганов) + *charter* = *time* - *charter*

**Конверсия.** Во многих случаях новые слова образуются из существующих уже в языке слов без всякого изменения их написания и произношения. Такой способ образования новых слов называется **конверсией**.

Это характерное явление, состоящее в том, что два слова, относящиеся к разным частям речи, совпадают по форме (по звучанию и написанию).

*to plan* - планировать и *a plan* - план

В практике переводческой работы заметное место занимает проблема перевода **неологизмов**, т. е. новых слов, появившихся в языке в связи с развитием общественной жизни и возникновением новых понятий.

Очевидно, что такие слова воспринимаются как неологизмы только до тех пор, пока выражаемые ими понятия не станут привычными, после чего они прочно входят в словарный состав и уже не воспринимаются как новые.

Следует отметить, что неологизмы, как правило, возникают на базе существующей языковой традиции, используя имеющиеся уже в языке словообразовательные средства.

Ряд английских терминологических словосочетаний, обозначающих новые рыночные понятия, заимствуется русским языком. Таким словосочетанием является *directmarketing* (прямой маркетинг) в английском языке означает "сбыт без посредников". В русском языке англоязычный термин прямой маркетинг получает новые значения, одним из которых является "интерактивная маркетинговая система", т.е. при вхождении в терминополе русского языка англоязычный термин "прямой маркетинг" расширяет свои семантические характеристики. Обратный процесс (образование путем конверсии существительных от глаголов) отмечается реже, например, существительное *layout* - расположение, размещение образовано от глагола *tolayout* - размещать.

**Сокращения.** Сокращения могут состоять из одного (*Co* - *Company*), двух *EC* (Европейское сообщество) = *EC* (*European community*), трех (*DIC* – *Defence Industrial Complex*), четырех (*CWCD* – *Chemical Weapons&Civil Defence*), пяти (*MGCIR* - *masterground-controlledinterceptionradar*) и более

компонентов. Более чем пятикомпонентные сокращения встречаются редко.

Сокращения также можно разделить на графические и лексические (по способу реализации в речи). Графические сокращения используются только в письменной речи и реализуются в устной речи полной формой тех компонентов, которые они представляют в тексте: **FA - FieldArtillery**.

Сокращаться могут как однокомпонентные, так и многокомпонентные термины. Встречаются сокращения с симметричной формой и семантикой в английском и русском языках, например:

**СИФ, ЦИФ** (англ. *cif*, *cif* из *cost* - стоимость, цена, *insurance* - страхование и *freight* - фрахт) - в международной торговле обозначение условий поставки и оплаты при морских (водных) перевозках, когда в продажную цену товара включаются, помимо стоимости самого товара, затраты на страхование и транспортировку до порта назначения.

Эти термины становятся интернациональными. Аббревиация, выступая в качестве способа образования производного термина в виде сокращенной единицы, даже не развивая новую семантическую структуру, отличную от семантической структуры прототипа, проявляет семантический сдвиг, который заключается "не в достижении нового или какого-либо другого типа значения, а в решительном изменении способа представления и отражения действительности", налицо "резкая степень эксплицитности выражения одного и того же понятия"[6,357], поэтому аббревиацию можно назвать семантической компрессией. Семантическая компрессия является одним из специфических процессов, протекающих в терминологической лексике рыночной экономики русского и английского языков. Ее основное назначение состоит в устраниении семантической и формальной расчлененности терминологических наименований в экономическом континууме двух языков.

**Образование фирменных наименований.** Принадлежность *brandnames / trademarks* (торговых марок) к категории терминов пока не имеет четкого ответа. Но некоторые фирменные обозначения товаров со временем превращаются в общепринятые. *Brandnames* можно отнести к группе неологизмов.

Очень много фирменных наименований входит в число неологизмов. Многие оригинальные, предельно сжато характеризуют предмет и удачно передают сущность выражаемого ими понятия.

Фирменные наименования изделий, чаще всего, образуются путем сокращения, иногда с использованием названия фирмы или имени изобретателя:

**McDonalds** (сеть предприятий быстрого питания)

Очень часто фирмы, а иногда и отдельные лица создают новые слова из чисто рекламных соображений. Такие неологизмы не являются общепринятыми, но некоторые из них впоследствии закрепляются в языке:

**LadyGodiva** - товарный знак женской парфюмерии

К распространенным способам создания фирменных неологизмов в английском техническом языке относится также способ образования неологизмов путем стяжения:

*Speedry - speed dry-jet cool (quick cool)*

*Brandnames*, образованные с помощью аффиксации:

а) слова, образованные с приставками **ex-, ultra-, de-, bi-, bio-**:

*Decaf* - марка кофе без кофеина

б) слова, образованные с суффиксами: **- cide**:

*Gallicide* - средство от насекомых, образовано от фамилии предпринимателя, выпускающего это средство **ine**, **- in** образуют, как правило, названия лекарств и различных фармацевтических препаратов:

*Sugarine, Nitrine, Stimulin, Arrestin, Instantinum* и д.

Другим способом образования фирменных неологизмов является замена буквы **c** на **k** в целях броскости и оригинальности:

*Kan Master - can master (can opener)*

Иногда для создания фирменных неологизмов сознательно искажают орфографию слова:

*BigHed - bighead (pins)*

с) апокопическое сокращение исходного слова, т.е. отпадение конечных звуков: *Prem (premium) (luxury)*

Таким образом, в данном исследовании было описание системного анализа маркетинговой терминологии русского языка со ссылкой на аналогичную терминологию в английском языке. Экономическая терминология, будучи динамическим образованием, быстро отреагировала на происходящие изменения в языке появлением новых терминосистем знания.

Формирование маркетинговых терминообразований в русском языке отражает процесс формирования рыночной экономики, который базируется не только на опыте развитых государств в сфере рыночных отношений, но и на уже имеющемся словесном выражении фундаментальных достижений человеческой мысли в социальной и хозяйственной деятельности.

Социально-экономические условия способствуют терминообразованию на основе английского языка. Современный этап развития языка характеризуется активностью заимствований англоязычного происхождения.

Формирование маркетинговых терминов происходит, в основном, на базе соответствующей существующей терминологии английского языка и чаще всего путем синтаксического калькирования соответствующих английских многокомпонентных терминов, освоения интернационального лексического фонда (через английский язык как язык-посредник), а также путем лексического заимствования (в том числе и на базе конверсивов) и семантического калькирования из английского языка.

Новый термин является средством передачи экономической информации, которая находит однозначное содержание и выражение в разных языках. Лексической базой такого термина является английский язык, который в силу большой распространенности и значимости приобретает свойства интернациональности.

Появление терминов англоязычного происхождения обусловлено процессами переходного периода в обществе, вызывающими переходные, недолговременные явления в языке, на смену которым придут другие процессы конструирования и функционирования терминов, так как язык все время находится в развитии.

### **Литература**

1. Буянова Л.Ю. Терминологическая деривация в языке науки: когнитивность, семиотичность, функциональность. – М., 2011. – 340 с.
2. Винокур Г.О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии. "Труды МИФЛИ", т. V, - 1939 - с.
3. Головин Б.Н., Кобрин Р.Ю. Лингвистические основы учения о терминах. - М., 1987. - 105с.
4. Гринев-Гриневич С.В. Введение в терминографию. //Как просто и легко составить словарь. - М., 2008. – 219 с.
5. Даниленко В.П. Русская терминология. Опыт лингвистического описания. - М., 1977. - 264 с.
6. Кубрякова, Е.С. Семантика производного термина / Е.С. Кубрякова // В кн.: Внутренняя структура языка. - М., 1972. - С.334-393.
7. Канделаки, Т.Л. Вопросы моделирования систем значений упорядоченных терминологий / Т.Л. Канделаки // В кн.: Современные проблемы терминологии в науке и технике. - М., 1969. - С.3 - 31.
8. Лейчик В.М. Терминоведение: предмет, методы, структура. М., 2006. – 133 с.
9. Лотте Д.С. Как работать над терминологией. - М., 1968. – 76 с.
10. Марчук Ю.Н. Основы терминографии – М., 1992. – 75 с.
11. Реформатский А.А. Что такое термин и терминология. // Вопросы терминологии. - М. 1961. - С.46-54.

**ТАҲЛИЛИ МАТНИ ФОРУМҲОИ ШАБАКАҲОИ ИҶТИМОӢ ДАР  
МИСОЛИ ЯК МАҚОЛАИ ВАСОИТИ АҲБОРИ ИНТЕРНЕТИИ  
WWW.OZODI.ORG**

**Рахимов Ф.** – аспиранти кафедраи таърихи забон ва типологиии  
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, тел.: (+992) 907905925; E-mail:  
Farhod Rahimov@mail.ru

Дар мақола сухан дар бораи таҳлили лингвистии матни форумҳо ва мубоҳисаҳои хонандагон дар шабакаҳои иттилоотии Интернет-ВАО меравад, ки имрӯз дар фазои иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон арзи вучуд дорад. Барои таҳлили вижагиҳои забонии матни форумҳо ва мубоҳисаҳо асосан сомонаи www.ozodi.org интихоб гардида, таҳлил дар асоси матни форуми як мақола сурат гирифта, муайян шудааст, ки меъёри забони адабии тоҷик дар ин форумҳо ба таври бояду шояд риоя намегардад ва асосан таҳияи матнҳои иштироккунандагон дар асоси забони гуфтугӯии лаҳчавӣ ба роҳ монда шудааст. Дар ин замана пешниҳод мегардад, ки танзими забони форумҳо ва мубоҳисаҳои интренетӣ бояд ба меъёри забони адабӣ наздик карда шавад.

**Калидвоҷсаҳо:** забон, форум, Интернет, шабакаҳои иҷтимоӣ, матн, шабака, иттилоот, калима, соҳти калима, услуг, лаҳҷа, дискурс, аҳбор

**АНАЛИЗ ТЕКСТОВ ФОРУМОВ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА  
ПРИМЕРЕ ИНТЕРНЕТ-СМИ WWW.OZODI.ORG**

**Рахимов Ф.** – аспирант кафедры истории языка и типологии  
Таджикского национального университета, тел.: (+992) 907905925; E-mail:  
Farhod Rahimov@mail.ru

В статье проводится анализ языковых особенностей текстов форумов на таджикском языке на примере дискуссий участников и читателей в Интернет-СМИ, которые доступны для пользователей в условиях Республики Таджикистан. Для анализа и интерпретации в качестве источника Интернет-СМИ был выбран сайт www.ozodi.org, где анализ был проведен на материале одной статьи. В результате анализа было определено, что пользователями при представлении своих текстов использованы местные говоры, не соблюдены орфографические и грамматические нормы таджикского литературного языка. На основе проведенного анализа было предложено, что в настоящее время возникла необходимость разработки механизмов и средств соблюдения норм литературного языка.

**Ключевые слова:** язык, форум, интернет, социальные сети, информация, слово, структура предложения, стиль, дискурс, сообщение

**ANALYSIS OF TEXTS OF SOCIAL NETWORKING FORUMS ON  
THE EXAMPLE OF THE INTERNET-MEDIA WWW.OZODI.ORG**

*Rahimov F. - post-graduate student of the Department of Language History and Typology of the Tajik National University, phone: (+992)907905925; E-mail: Farhod.Rahimov@mail.ru*

The article analyzes the language features of the forum texts and discussions of participants and readers in the Internet media, which are available to users in the Republic of Tajikistan. For analysis and interpretation was chosen www.ozodi.org as the source of the Internet media, where the analysis was conducted on the basis of the one article. As a result of the analysis, it was determined that users of the Tajik literary language were not complied with when submitting their texts. On the basis of the analysis, it was suggested that at the present time there arose the need to develop mechanisms and means for observing the norms of the literary language.

**Keywords:** language, forum, internet, social network, information, word, sentence structure, style, discourse, message

Дар даврони мусир густариши технологияи иттилоотӣ ва Интернет дар ҳаёти чомеа дигаргуниҳои куллиро ба миён овард. Масалан, дар гузаштаи начандон дур агар барои ирсоли як нома ё хуччати расмӣ аз як ҷо ба ҷойи дигар ҳафтаҳо, ҳатто моҳҳо лозим мешуд, ҳоло ин корро бо корбаст намудани технологияи мусир ва дастрасӣ ба шабакаи умумиҷаҳонии Интернет метавон дар як ё якчанд сония анҷом дод. Бешаку шубҳа технологияҳои иттилоотӣ саҳми беандоза қалони ҳудро дар густариши иттилоотрасонии чомеаи мусир гузошт, ва ба ин васила муюшират ва додугирифти ҳалқу миллатҳои гуногун ва минтақаҳои муҳталифи сайёрапо ба ҳам пайваст [2; 4; 5; 7]. Пеш аз ҳама, технологияи иттилоотӣ барои ҳар як истифодабарандӣ ҳуд озодии суханро фароҳам овардааст. Яъне новобаста аз синну сол, ҳалқияту миллат, қасбу кор, табакаи иҷтимоӣ ва маҳалли сукунати метавон фикру андешаҳои ҳудро роҷеъ ба масъалаҳое, ки имрӯзҳо дар сомонаҳои маҳаллӣ матраҳ мешаванд, иброз намуд. Ҳар як фардро мебояд, ки дар мавриди андешаронӣ ва баёни фикру ақидаи ҳуд ҳангоми баҳсу мунозира дар шабакаҳои иҷтимоӣ, пеш аз ҳама, одобу меъёрҳои муюшират, нозукиҳои забони адабӣ, фасоҳату балогати сухангӯй ва фарҳангии истифодаи технологияҳои мусирро донад.

Имрӯзҳо дар шабакаҳои Интернет ва ВАО шоҳиди баҳсу мунозираҳои афрод метавон гардид ва ҳамакнун зарурати омӯзишу таҳқиқи он пеш омадааст ва масъалаи муҳиму мубрам мебошад. Барои исботи ин гуфтаҳо як мақоларо бо ибрози андешаҳои иштироқдорони баҳсҳо мисол меорем ва онро мавриди шарху тавзех қарор медиҳем. Маводди мавриди назар аз сомонаи Интернет-ВАО гирифта шуда, суроғаи он [www.ozodi.org](http://www.ozodi.org) мебошад.

Мақолаи ғамангезе, ки дар таърихи 19.04.2016 дар шабакаи иттилоотии [www.ozodi.org](http://www.ozodi.org) нашр шудааст, роҷеъ ба марги як ҷавонписари 22 – солаи бошандай шаҳри Кӯлоб, наваскари қисми ҳарбии 02011 Қушунҳои зудамали Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, дар бораи он назарҳо ва ақидаҳои муҳталиф хеле зиёд иброз шудаанд. Ҳангоми таҳлилу баррасии вижагиҳои лугавии матни форумҳо дар заминай ин мавод ва ҳамчунин ҳуди матни ҳамин мақола ба вожаҳои иқтибосие, ки аз нигоҳи басомади корбурд бештар ба назар мерасад, таваҷҷуҳ дода шуд. Дар ин робита равшан гардид, ки муаллифи матни асосии мақола ду калимаи иқтибосии забони арабӣ - “**дифоъ**” ва “**иддао**”-ро зиёд ба кор бурдааст. Аз корбурди ин калимаҳо пешакӣ метавон ҳулосае омад, ки сухан дар бораи қадом масъала меравад. Вожаи “**дифоъ**” дар ин матн маъмулан ҳамчун истилоҳи ҳарбӣ истифода шудааст ва гуфтан бамаврид аст, ки ин вожа ба ҳайси истилоҳи ҳуқуқӣ низ истеъмол мешавад. Манзури нигоранд дар ин ҷо, асосан, ба сифати истилоҳи ҳарбӣ истифода шудани вожаи мазкур аст.

Вожаи “**дифоъ**” дар фарҳанги арабӣ - тоҷикӣ С. Сулаймонӣ чунин тарҷума шудааст:

“**Дифоъ** – пуштибонӣ, ҳимоя, дифоъ ё ин ки касеро дар додгоҳ пуштибонӣ кардан; боздошт, ҷилвагирӣ касеро аз ҷизе; муқовимат, истодагӣ кардан дар муқобили касе ё ҷизе” [15, 384].

Дар матни мақола вожаи “**дифоъ**” ба маънии ҳимоя кардан, истодагарӣ кардан ва муқовимат кардан омадааст. Доираи корбурди ин вожа хеле маҳдуд буда, дар забони гуфтугӯй тақрибан аз истифода берун аст.

Дар қисмати дигари саҳифаи интернетӣ, ки дар он мақола ҷой дода шудааст ва «Бахши назарҳо» номгузорӣ шудааст, иштибоҳоти имлоиву орфографӣ ва истифодай калимаҳои иқтибосиву шевагӣ ҳангоми ибрози андешаҳо аз тарафи хонандагон ва истифодабарандагони Интернет зиёд ба назар мерасанд, ки онҳо батартиб бо овардани мисолҳо ва далелҳо шарху эзоҳ дода мешаванд.

Шаҳсе бо номи “Дод аз Бедоди” худро муаррифӣ карда, дар санаи 20.04.2016 10:08 дақиқа чунин менигород:

Бигузор **экспертиза** даъват карда муаяйн намоянд ва он **дукхтури** дупулае, ки хулоса додааст бо ҳамроҳии қасони латукубкарда ва онҳое, ки ин чиноятро рупуш карданианд, ҳама дар назди қонун ҷавоб гуянд.

Чунон ки мебинем, дар матни овардашуда муаллиф қалимаи хоси забони русӣ “экспертиза”-ро ба кор бурдааст. Қалимаи “экспертиза” дар соҳаи тиб ва санчишҳои судӣ (экспертизai судӣ) истифода мешавад ва ба ҳамин маънӣ барои ҳамагон ин қалима мағҳум аст.

Вожай “экспертиза” дар фарҳангӣ “Русско-таджикский словарь” ба таври зайл тарҷума шудааст:

“**Экспертиза** - санчиш, озмоиш, санчиши тиббӣ” [14, 1229].

Вожай **дукхтур**, ки ҳамагон ба таври васеъ ҳамарӯза истифода мебаранд, шакли тағйиркардаи қалимаи “доктор” мебошад.

Дар фарҳангӣ “Русско-таджикский словарь” вожай “**доктор**” чунин тарҷума шудааст.

“**Доктор** – дар гуфтор духтур, табиб; (*дар соҳаи илм*) дараҷаи илмӣ, доктори соҳаи ягон илм.” [14, 226].

Доктор яқум ба маънои табиб духтур, ки ҳамарӯза дар гуфтугӯи худ доир ба соҳаи тиб мардуми мо истифода мебаранд.

Ширкатқунандаи дигар бо номи “Сарбози қаторӣ” дар таърихи 20.04.2016, 10:31 дақиқа чунин нигоштааст;

Сактаи қалб ки дошта боша чиба дар вакти **медосмотр** гузаштан ҳами қасалшা аниқ накадану **годен** гуфта бурдан ша?

Қалимаҳои “**медосмотр**” ва “**годен**”, ки қалимаҳои иқтибосии русӣ мебошанд, ва нигоранда дар матни пайдошти истифода намудааст.

Вожай “**медосмотр**” мансуб ба забони русӣ буда, он ба маънои *муоинаи тиббӣ кардан, аз муоинаи тиббӣ гузаштан* истифода шудааст. Дар луғати “Русско-таджикский словарь” ба ин маъно омадааст:

“**Медосмотр** – муоинаи тиббӣ; аз муоинаи тиббӣ гузаштан” [14, 471].

Ин вожа дар соҳаҳои тиб ва ҳарбӣ, инчунин дар услуби гуфтугӯй бештар истифода мешавад.

Вожай “**годен**” русӣ буда, он маънои солим, тандуруст ва қобили амалу фаъолиятро дорад. Дар луғат ба чунин маъно омадааст:

“**Годен** - корӣ, қобилияти коридошта, короянда, муносиб, боб, соз” [14, 180].

Ин вожа дар дар забони гуфтугӯи ҷавонони синни хизмати ҳарбӣ ва ҳамчунин хизматчиёни ҳарбӣ истифода мешавад ва баромади ин қалима аз забони русӣ буда, ҳангоми пур кардани ҳучҷат ва санади ҳарбии ҷавонони ба хизмат сафарбаршаванда навишта мешавад. Ҳоло ба ҷойи ин қалима

## Забон ва шабакаҳои иҷтимоӣ

дар муассисаҳои масъули муоинаи саломатии хизматчиён ва ҳарбиён ба ҷойи “годен” калимаи “солим” ва ба ҷойи “не годен” калимаи “носолим” истифода мешавад.

Шаҳси дигар, худро “Беном” муаррифӣ кардааст ва калимаҳои **план**, **войнкамат** ва **инвалидро** ба кор бурдааст.(21. 04. 2016, 00:33).

Ном: **Беном**

**21.04.2016 00:33**

Посух

План буд шавад гуфта **инвалидорам** маҷбури мебаранд ин **военкомато**.

Калимаи “**инвалид**” аз забони русӣ ба забони тоҷикӣ ва ба забони русӣ аз забони англисӣ (*invalid*) иқтибос шудааст, вожай “*valid*” ба маъни «қобили амал», “солим” бо пайваст шудан бо пешванди инкории «*in-*» маъни баръакс, яъне “ғайри қобили амал”, “носолим”-ро ифода мекунад. Масалан, дар лӯғати “Англисӣ-тоҷикӣ”(мураттиб А. Маҳмадназаров) ин калима чунин шарҳ ёфтааст: “*valid*” – маъни якум *дорои эътибор* ва дуюм ба маъни қавӣ, *неруманд* омадааст.[12, 425].

Вожай инвалид дар лӯғати “Русско-таджикский словарь” ба ин маъно омадааст:

“**Инвалид** - инвалид, маъюб, маслук, қобилияти корӣ надоштан” [14, 280].

Вожай “**план**” иқтибоси русӣ буда, дар нутқи гуфтугӯй ба таври васеъ истифода мешавад ва дар тамоми самтҳои фаъолияти хеш онро одамон ба кор мебаранд. Дар лӯғати “Русско-таджикский словарь” вожай “план” чунин шарҳ ёфтааст:

“**План** – нақша, план, тарҳ, речा; ният, таҳмин, пешбинӣ; нақша, соҳт, тартиб, тарҳ, план; чой, мавқеъ” [14, 345].

Вожай “**военкомат**” хоси забони русӣ буда аз ҳамин забон ба забони тоҷикӣ иқтибос шудааст ва дар лӯғат ба чунин маъно омадааст:

“**Военкомат** - комисариати ҳарбӣ, военкомат” [14, 114].

Аслан ин калима шакли рехта ва ихтисоршудаи “Военный комиссариат” мебошад.

Ин калима ба таври васеъ дар забони гуфтагӯй ба кор меравад. Вале ҳангоми пур кардани ҳучҷатҳо аз ин калима истифода намебаранд ва ба ҷойи он “комисариати ҳарбӣ”-ро ба кор мебаранд. Яъне барои истифодаи калимаҳои адабӣ ба ҷойи калимаҳои иқтибосӣ, чунончи, ба ҷойи вожай “военкомат” истифода кардани истилоҳи “комисариати ҳарбӣ” қобили қабул аст ва ин муодилҳо дар ин ҷо ҳамчун намуна аз лӯғатҳои гуногуни забони тоҷикӣ дар боло зимни таҳлили ҳар як калима оварда шуданд.

## Забон ва шабакаҳои иҷтимоӣ

Ном: **Барзу аз: Турсунзода**

**20.04.2016 10:43**

**Бардак ва беспредел.** Ин натиҷаи хомушии чомеаи фориғболи мо мебошад. Дар тоҷико умуман фарҳанги эътиroz нест...

Баромади ин ду калима мутааллиқ ба забони русӣ буда, ба забони тоҷикӣ ворид шудаанд. Ин ду калима ба гурӯҳи калимаҳои серистеъмол дар нутқи гуфтугӯй дар байни омма, маҳсусан, дар байни ҷавонони мо зиёдтар ба мушоҳида мерасад ва ҳамарӯза дар самтҳои гуногуни фаъолияти хеш онҳо ин калимаҳоро истифода мебаранд.

Нигорандай дигари мусоҳибаҳо бо номи “Афзалшо” ҷунин менингорад:

Ном: **Афзалшо**

**20-04-2016, 12:03**

**Посух**

Ин коро ин хел намонед **серъезно** ҳами масъалара бояд ҳал қунанд ин шармандагист барои **армияй** кишвар ин якум сарбозе нест ки мекушаш бачаҳои шумо барои шумо азизанду чи бачаҳои камбагалҳо не, бояд ҷавоб диха касе вая задас то камандиру вазири ҳарби то ибрат шавад ба дигарон.

Муаллифи ин сатрҳо, тавре ки дида мешавад, дар баробари калимаҳои иқтибосӣ инчунин калимаҳои лаҳҷавӣ ва дагалонаро дар матни посухаш ба кор бурдааст. Ҷунончи, калимаҳои иқтибосии русӣ (**серёзно, армия**) калимаҳои шевагӣ ва мансуби услуби дагалона ба монанди (мекушани, бачаҳо, камбагал, вая, задас) ва амсоли инҳоро ҳилоғи меъёрҳои забони адабии тоҷикӣ мебошанд, мавриди истифода қарор додааст.

Вожаи “**серъезно**” русӣ буда, аз ҳамин забон ба забони гуфтугӯи тоҷикӣ иқтибос шудааст. Дар “Русско-таджикский словарь” ба ҷунин маъниҳо омадааст:

“Серъёзно – ҷиддан, бо ҷиддият, ба таври ҷиддӣ ... ; бе ҳазл, бе шӯҳӣ ... ; ростӣ, ҳақиқатан” [14,1007].

Ин вожа низ яке аз вожаҳои серистеъмол дар нутқи гуфтугӯй ба шумор рафта, он дар саросари кишвар маъмул мебошад. Истифодаи ин калима бештар ба нутқи ҷавонон ҳос буда, онҳо вожаи мазкурро ҳамарӯза тақрибан дар ҳар як ҷумлаи ҳуд истифода намуда, бад-ин васила ҷиддияти сухани ҳуд ё мусоҳибро тасдиқ мекунад. Умуман, ин калима дар истифодаи ом қарор дорад ва онро дар нутқи гуфтугӯй ҳамагон ба кор мебаранд.

Вожаи “**армия**” аз забони русӣ ба забони тоҷикӣ иқтибос шудааст.

Дар “Лугати “Русско-таджикский словарь” ба ҷунин маъниҳо омадааст:

“Армия – армия, кушун ...; армия” [14, 38].

Ин вожа дар гузашта дар соҳаи ҳарбӣ истифода мешуд, аммо ҳамакнун онро камтар корбаст намуда, ба ҷойи он вожаи “**артиш**”-ро ба кор мебаранд ва ҳангоми пур кардани хуччатҳои ҳарбӣ ва муколама низ аз қалимаи ахир, яъне артиш истифода мекунанд.

Шахси дигаре, ки худро бо номи “Tojikiston” муаррифӣ кардааст, ҳангоми ибрози андеша аз ҳати лотинӣ истифода намудааст, ки шакли асли он ба тарики зайл аст:

Ном: Tojikiston

20.04.2016, 12:35

In chi artishest, ki hamasola boisi margi javonmardon megardad?!  
Oxir in bori avval nest, va chunin davom xohad kard, agar sari in mas'alla jiddi kor nabarand! Korbaron dar chi korand? Charo in mas'ala muddati ziyyodest ki doghi ruz gashtaa, va mas'ulin hej nametavonand ki az in vahshat mardumro raho namoyand? Pas ma'lum meshavad, ki boloi in havodis kor burda nameshavad. Ba'd shikoyat mebarand, ki javonon az xizmati modar-vatan panohjui mekunand. Xud qazovat kuned mardum..., o ba'd az in marghoi muammopech dar artish, kiro xizmat xush meoyad??

Дар корбурди ҳар як низоми ҳат ва алифбо месъёрҳои муайян вучуд дорад. Чунон ки мебинем, нигоранда матнро бо ҳатти лотинӣ навиштааст ва ҳамзамон аз қалимаҳои иқтибосии арабӣ (“**масъул**” ва “**ҳаводис**”) истифода намудааст, ки ин барои хонандай тоҷик хондани матнро душвор месозад. Сабаби бо ҳати лотинӣ навиштани матнҳои баҳскунандагон ба омилҳои гуногун вобаста аст. Шояд яке меҳоҳад бо ин роҳ бартарӣ ва инчунин пешӯдамию донишмандии худро нисбат ба дигарон нишон бидиҳад. Дигаре мумкин аст, дар кишваре қарор дорад, ки истифодай алифбои кирилӣ маъмул нест ва гайраву ҳоказо. Бад-ин тартиб, дар сомонаҳои шабакаҳои иҷтимоӣ иштибоҳот зиёд ба назар мерасанд, ки ин албатта, падидай ногувору номақбул аст ва метавонад боиси ба забон ворид шудани унсурҳои бегона шавад.

Агар ба истифодай вожагони иқтибосии арабӣ, ки дар забони тоҷикӣ душворфаҳманд таваҷҷӯҳ намоем, вожаи “ҳаводис” дар “Фарҳанги арабӣ-тоҷикӣ”(мураттиб С. Сулаймонӣ) ба чунин маъно омадааст:

“**Ҳаводис** – руҳдод, ҳодиса, рӯйдод, пешомад; воқеаи ногувор; бадбаҳтӣ, фалокат, ҳодисаи ногаҳонӣ” [15, 237].

Мавриди зикр аст, ки дар ҳолати ба ҳати лотинӣ навиштани чунин қалимаи камистеъмоли иқтибосии арабӣ хондану фаҳмиданро барои хонанда боз ҳам душвор месозад.

Дар саҳифаи баҳсҳои сомонаи интернетии [www.ozodi.tj](http://www.ozodi.tj) шахси дигар ба таври зайл ибрози андеша кардааст:

Ном: **Мехроб**

**20.04.2016, 14:43**

Посух

ДАР ВАТАНИ ХУДАМОН ИН ХЕЛ КОРО БИСЁР  
РУХМЕДИХАД БАРОИ ХАМИН ЧАВОНОН АЗ ХИЗМАТИ ХАБИ  
РУХ МЕГАР ДОНАН

Тавре ки дида мешавад, матн бо ҳарфҳои калон навишта шуда, пур аз ғалатҳои имлоиву услубӣ аст ва ҳатогии муаллиф дар он аст, ки қалимаҳоро дурусту саҳеҳ нанавиштааст, ва матн мувофиқи меъёри забони адабии тоҷикӣ таҳия нашудааст. Дар баробари ин, андешаҳои ў низ баҳснок ва пурихтилоф аст, мақсади асосии муаллифро хонанд ба осонӣ дарёфта наметавонад. Лозим ба ёдоварист, ки як сабаби асосии ба чунин ҳатогихо роҳ додани баҳскунандагони форумҳои интернетӣ дар он мушоҳида мешавад, ки онҳо меҳоҳанд бо ин васила диққати мардумро ба сатрҳои худ ҷалб намоянд. Аз тарафи дигар, баъзе аз онҳо меъёри забони адабии тоҷикиро намедонанд.

Шахсе, ки худро “Душанбегӣ” номидааст, дар матни паёми худ ба бисёр иштибоҳот роҳ додааст. Масалан, баъзе қалима ва ибораҳоро бо ҳарфҳои калон навиштааст ва якчанд қалимаи иқтибосии русиро низ дар матн чой додааст.

Ном: **Душанбеги**

**21.04.2016, 14:20**

Посух

К.Д.М дар ин ҷо духтурҳо гунахгор нестанд. Духтурон меган (ҳакикат шиддагияй ин кор) қасалира миёран, негоден менависем мегардонемшон, Воэнкоматҳо бошанд варакаи негоденро даронда годен менависан рои мекнан. Дар инчо **ДУХТУРОН** гунахгор нестанд. **ВАЗОРАТИ МУДОФИА** гунахкор аст, ки назорат намебарад.

Бесаводии муаллифи ин матн дар он зоҳир мегардад, ки қалимаҳои иқтибосии русиро ҳам ба услуби гуфтугӯй истифода мекунад. Масалан, муаллиф қалимаҳои русии таҳрифшудаи “**негоден**”, “**воэнкомат**”, “**годен**” ва қалимаҳои лаҳҷавии дағалонаи гуфтугӯро ба монанди (*шиддагияй, миёран, қасалира, мекнан*) дар матни худ истифода намудааст.

Дар ин ҷо бояд ёдовар гардид, ки ҳамаи иштирокдорони баҳс ба оилаи марҳум сабру таҳаммул ва ҳамдардии худро дар ин мусибат баён кардаанд. Дар рафти азназаргузаронии саҳифаи баҳсҳои ин мақола ба мо маълум шуд, ки ҳамаи иштирокдорони баҳсҳо ба ин фочеа, тақрибан яқсон ибрози андеша намуда, аз оилаи марҳум пуштибонӣ кардаанд. Иштибоҳи асосии муаллифони саҳифаи баҳсҳо риоя нашудани меъерҳои хат ва

имлои забони тоҷикӣ ҳангоми навишти матнҳои паёми онҳо мебошад. Масалан, ҳангоми ибрози андешаҳои худ бештар аз сабки баёни лаҳҷавӣ, калимаҳои шевагӣ, хати лотинӣ, истифодай ноҷои ҳарфҳои хурду қалони алифбои тоҷикӣ истифода намуданд, ки барои ҳонандагони гуногун мушкилӣ пеш меорад.

Як сабаби истифодай фаровони калимаҳои хоси забони гуфтугӯй шояд дар он бошад, ки ин гуна форумҳо ва сухбатҳо худ намоёнгари як навъ сухбати оммавӣ ба воситаи шабакаҳои интернетӣ мебошад. Яъне, бевосита меҳоҳанд, ки назарҳои хешро оид ба ин мавзӯъ баён созанд, вале ҷиҳати ифодай ҳаттии фикрҳои худро, ки аксаран ба талаботи имло мувоғиқ нест, ба назар нағирифтаанд. Аз ин чост, ки ҳангоми навиштани ибораву ҷумлаҳои худ дар матнҳо ба иштибоҳоти ҷиддӣ роҳ додаанд. Сабаби асосӣ дар он аст, ки мардуми мо дар муҳлати кутоҳ ба шабакаҳои иҷтимоӣ пайвастаанд ва ҳамзамон дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳеч гуна назорат нест, ҳама гуна тарзи ибрози ақидаро дар шабакаҳо ҷой медиҳанд ва ба омма пешниҳод мекунанд. Сабаби дигари ҷунин вазъи асафбори матнҳо, албатта, паст будани сатҳи донишу фикронии баъзе иштироккунандагон аст. Ҳамакнун аксарият аз неъмати корбурди забони адабии тоҷикӣ, ҳондани осори бадеии классикони адабиёт маҳруманд, забонро дар ҳамон доираи минтақаи худ медонад ва аз ин чост, ки бештар аз лаҳҷаи маҳалли худ истифода мебаранд. Ба замми ин дар байни иддае аз ҷавонони имрӯза як одати нописанде пайдо шудааст, ки онҳо ҳангоми сухан гуфтан аз калимаҳои бегона зиёд истифода мебаранд ва бо ин роҳ меҳоҳанд шаҳси ба истилоҳ замонавӣ будан ва бад-ин васила худро аз дигарон афзалтар нишон диҳанд, ки ин ақидаи ботилу бебунёд аст. Ҳушбахтона, ин ақидаи номақбул на дар байни ҳамаи ҷавонони кишвар роиҷ аст ва факат дар байни як гурӯҳи камшумори ҷавонон мушоҳида мешавад. Ин раванд аз он шаҳодат медиҳад, ки агар пеши роҳи ин зуҳуроти номатлуб гирифта нашавад, дар оянда мумкин аст, ки забони ноби тоҷикӣ ба мушкилиҳои зиёд рӯ ба рӯ шавад. Сараввал, зарур аст, ки сомонаҳои интернетии худро аз ин қабил суханрониҳои пучу бемар्�янӣ пок сохта, бад-ин васила садди роҳи дағалона ва омиёна шудани забони тоҷикӣ ҳам дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва ҳам дар дигар самтҳо бишавем. Ҳамҷунин масъалаи мазкур дар пажӯҳиш ва таҳқиқоти гуногуни соҳаи интернет ва шабакаҳои иттилоотӣ, дар масоили мансуб ба назарияи муҳобирот ба таври муфассал дар ҳоли баррасӣ мебошад [1; 3; 4; 5; 7; 8].

### Адабиёт:

1. Азаров А.А. Моделирование профиля уязвимостей пользователя в задачах оценки защищённости от социо-инженерных атак // Информационно-измерительные и управляемые системы. – М.: 2013. – № 9. – Т. 11. – С. 49-52.
2. Березин В.Н. Теория массовой коммуникации.-М.: 1994. – 143 с.

3. Бродовская Е.В. Формирование образа протестного поведения в Рунете: опыт прикладного исследования // Дни науки философского факультета – 2013. Междунар. науч. конф.. - Киев: Киевск. национ. ун-т им. Т. Шевченко, 2013. – С. 16-18.
4. Варфоломеев, М.А. Социальный компьютеринг и проблемы повседневности в условиях глобализации / М.А. Варфоломеев// Социальный компьютеринг: основы, технологии развития, социально-гуманитарные эффекты. – Москва: 2012. - С. 103-111.
5. Мухторов З.М. Дискурсивный анализ и социальный компьютеринг // Вестник Худж. гос. ун.-та имени академик Б. Гафурова. №3(44). – Худжанд: 2015. – С. 190 – 197.
6. Мухторов З.М. О распознавании электронного текста с использованием контекстуальной позиции и структуры таджикского глагола // Вестник Тадж. нац. ун-та. Серия филология. – Душанбе: 2008.№8. С. 147 – 160.
7. Culture of the Internet / Ed. by S. Kiesler. -Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1997.- 480 p.
8. Herring, S. C. (2004). Computer-mediated discourse analysis: An approach to researching online behavior. In: S. A. Barab, R. Kling, and J. H. Gray (Eds.), Designing for Virtual Communities in the Service of Learning (pp. 338-376). New York: Cambridge University Press.
9. James Surowiecki. The Wisdom of Crowds Why the Many Are Smarter than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies, and Nations. – New York: 2004.

**Манобеъ:**

- 10.Faфоров, Р. Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ. -Душанбе, 1979. -380 с.
- 11.Лаҳҷаҳои ҷанубӣ. Ҷ.1. - Душанбе: Дошиш, 1997. – 380 с.
12. Махмадназаров, А. Фарҳанги англисӣ-тоҷикӣ. - Душанбе: Эр-граф, 2011. – 1015 с.
13. Махмудов, М., Бердиев, Б. Луғати мухтасари лаҳҷаҳои Бухоро. – Душанбе: 1989. – 281 с.
14. Русско-таджикский словарь. – М.: Русский язык, 1985. - 1280 с.
15. Сулаймонӣ, С. Фарҳанги арабӣ-тоҷикӣ. -Душанбе: Эр-граф; 2010. - 1512с.
16. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ (иборат аз 2 чилд) зери таҳрири Сайфиддин Назарзода, Ахмадҷон Сангинов, Сайд Каримов, Мирзо Ҳасани Султон. Душанбе: 2008. – 945 с.

## **РУШДИ ТАРБИЯИ ЧИСМОНӢ ВА ВАРЗИШ ДАР ДАВРОНИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН**

**Шаҳбози Одина** – саромӯзгори кафедраи технологияи иттилоотӣ ва илмҳои табииатинорои Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, шаҳри Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, тел.: (+ 992) 939 996 089

Аз қарори маълум, тарбияи чисмонӣ бахше аз фарҳанги умумӣ ва яке аз соҳаҳои муҳими фаъолияти иҷтимоӣ мебошад, ки ба таҳқими саломатӣ, инкишофи ҳамаҷонибаи қобилияти чисмонии инсон ва истифодай он дар ҳаёти чомеа баҳри таҳқими саломатӣ ва рушди имкониятҳои чисмонии инсон равона карда шудааст.

Муаллифи мақола таъқид менамояд, ки тарбияи чисмонӣ ва варзиш аз ҷумлаи воситаҳои асосии рушду инкишофи чисмонии афроди чомеа, омодасозии насли ҷавон ба меҳнати фоиданоки ҷамъиятӣ ва мудофиаи Ватан ба ҳисоб меравад.

**Вожсаҳои қалидӣ:** тарбияи чисмонӣ, варзиши, таҳқими саломатӣ, меҳнати фоиданок, арзииши фарҳангӣ, омодагии чисмонӣ, тамрини пайваста, дави миллӣ, ташкили фарогат, ҷоизадор, маҳфилҳои варзишиӣ, намудҳои варзиши

## **РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**

**Шаҳбози Одина** – старший преподаватель кафедры информационной технологии и естественных наук Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 734003, г. Душанбе, ул. Саида Носира 33, тел.: (+ 992) 939 996 089

Как известно, физическая культура является частью общей культуры и важной отрасли общественной деятельности, которая направлена на укрепление здоровья, всестороннее развитие физической способности человека.

Автор статьи подчеркивает, что физкультура и спорт служат в качестве основного средства физической развития членов общества, подготовки молодого поколения к общественному полезному труду и обороне Родины.

**Ключевые слова:** физическая культура, спорт, укрепления здоровья, полезный труд, культурная ценность, физическая подготовка, постоянная

тренировка, национальный бег, организация досуга, обладатель приза, спортивные кружки, виды спорта

### DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT IN THE YEARS OF INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

*Shahbozi Odina – head teacher of Information Technologies and Natural Sciences Department of the Institute of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str., 33, phone: (+992)939 996 089.*

As it is known, physical culture is a part of the general culture and an important branch of social activity, which aims at promoting health, the all-round development of a person's physical capacity.

The author of the article emphasizes that physical culture and sport serve as the main means of physical development of members of society, the preparation of the younger generation for public useful work and the defense of the Motherland.

**Key words:** *physical culture, sport, health promotion, useful work, cultural value, physical training, constant training, national marathon, leisure organization, prize holder, sports clubs, sports*

Варзиш муаррифгари давлату миллат мебошад. Варзиш яке аз роҳҳои асосии таъмини тандурустии инсон ба шумор меравад ва онро дарвоҷеъ гарави саломатӣ меноманд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият соҳаи тарбияи чисмонӣ ва варзиш баробари дигар соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ инкишоф ёфта, комёбихои назаррас ба даст оварда шуд. Аз қарори маълум, варзиш омил ва воситаи асоси ваҳдати ҳалқҳо ва миллатҳо ба шумор меравад. Пешвои миллат варзишро ҷузъи таркибии фарҳанг меномад ва таъкид мекунад, ки - «Варзиш ҷузъи таркибӣ ва пурраҳамияти низоми арзишҳои фарҳангии ҳалқҳову миллатҳост». [ 6 ]

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалий Раҳмон аз нахустин рӯзҳои фаъолияти худ тарбияи чисмонӣ ва варзишро ҳамчун яке аз воситаҳои асосии инкишофи чисмонию маънавӣ, ватандӯстиио интернатсионалий, омодасозии мардум ба меҳнату мудофиаи Ватан ҳисобида, барои пешрафти он ҷараҳои заруриро меандешад. Бо дарназардошти аҳаммияти масъалаи мазкур, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон моҳи декабри соли 2004 таҳти № 512 «Дар бораи Консепсияи миллии инкишофи тарбияи чисмонӣ ва варзиши Ҷумҳурии Тоҷикистон» 2 декабри соли 2005 таҳти № 452 «Дар бораи Барномаи маҷмӯи рушди тарбияи чисмонӣ ва варзиш дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2006

– 2010» қарорҳо қабул намуда, 5 марта соли 2007 таҳти № 243 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тарбияи чисмонӣ ва варзиш»,<sup>14</sup> 14 октябри соли 2010 таҳти № 565 қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи «Барномаи рушди тарбияи чисмонӣ ва варзиш дар шаҳри Душанбе барои солҳои 2011 – 2014» ва 28 марта соли 2013 таҳти №41-46 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тайёрии варзишӣ» ба тасвиб расиданд, ки рушди ҳаракати варзиш дар мамлакатро таъмин намуда, ҳукукҳои конституцИонии шаҳрвандонро дар ин соҳа муайян мекунад.

Чуноне ки маълум аст, тарбияи чисмонӣ як қисми фарҳанги умумӣ, яке аз соҳаҳои фаъолияти иҷтимоӣ мебошад, ки ба таҳқими саломатӣ, инкишофи ҳамаҷонибаи қобилияти чисмонии инсон ва истифодаи он дар ҳаёти ҷамъияти баҳри мустаҳкамгардонии саломатӣ ва вусъатбахшии имкониятҳои чисмонии инсон равона карда шудааст. Зеро ҳамагон орзӯи неруманд, ҷолоқ, тобовар шудан ва андоми зебо доштаро доранд ва меҳоҳанд дорои он малакаҳое бошанд, ки дар тӯли зиндагӣ лозим мегардад. Машгулиятҳои яквактаи донишҷӯён аз фанни тарбияи чисмонӣ танҳо ҷанбаи нигоҳдории омодагии чисмониро дошта, барои беҳдошти ҳамаҷонибаи саломатии организми ҷавон нокифоя мебошанд. Яке аз роҳҳои баланд бардоштани натиҷаҳои раванди тарбияи чисмонӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ, пеш аз ҳама, иштироки фаъолонаи донишҷӯён дар дарсҳо, маҳфилҳои варзишӣ ва машқу тамринҳои мустақилона берун аз дарс мебошад.

Ба даст овардани истиқлолият ба Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи варзиш имкониятҳои густардаро фароҳам овард. Ташкили дурустӣ ин раванд имконият медиҳад, ки натиҷаҳои самарарабаҳш ва назарраси тарбияи чисмонӣ ба даст оварда шавад. Варзиш мағҳуми умумии яке аз руқнҳои тарбияи чисмонии ҷомеа мебошад, ки таъриҳан дар шакли фаъолияти мусобиқавӣ ва таҷрибаи маҳсуси тайёрии инсон барои таҳқими саломатӣ ба миён омадааст. Тарбияи чисмонӣ аз ҷумлаи воситаҳои ташкили фарогати аҳолӣ буда, ба таҳқими ҳамдигарфаҳмӣ, вусъати ҳамкориҳо ва сулҳу дӯстии байни ҳалқҳо мусоидат менамояд. Дастварди асосии истиқлолият дар соҳаи тарбияи чисмонӣ ва варзиш иштироки мустақилонаи варзишгаронии Тоҷикистон дар арсаи варзиши байналмилалӣ мебошад. Варзиш дар баробарии тарзи ҳаёти солим, яке аз воситаҳои беҳтарини таҳқими дӯстии миёни инсонҳо ва қишварҳои ҷаҳон, инчунин баланд гардидани ҳисси ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ мебошад. Ҳамзамон варзиш яке, аз роҳҳои муаррифии ҳалқу миллат ва наздик гардидани инсонҳо ва қишварҳои муҳталифи сайёра мебошад. Яке аз падидаҳои рушди босуръати варзиши оммавӣ дар солҳои истиқлолият ҳамасола рӯзи шанбеи ҳафтаи сеюми моҳи апрел бахшида ба Рӯзи пойтаҳт баргузор гардидани дави ниммарафон мебошад. Дар рӯзи якшанбеи ҳафтаи сеюми моҳи май дави миллӣ ва 9 май бахшида ба

рӯзи Ғалаба мусобиқаҳои варзиши гуногун доир мегарданд. Рӯзи 9 – сентябр бахшида ба ҷашни Истиқлолият ва 24 – ноябр ҳамасола бахшида ба Рӯзи Парчами давлатӣ ҷорабиниҳои гуногуни варзиши оммавӣ баргузор мешаванд. Варзишгарони кишвар бо машқҳои пайваста маҳорати худро мунтазам такмил дода, дар риштаҳои гуногуни варзиш саҳми арзанда мегузоранд. Дар давраи соҳиби қарори Тоҷикистон варзишгарони мамлакат ба дастовардҳои беназир сазовор шуданд, аз ҷумла Парвиз Собиров барандаи медали тило байни сабкадорони варзиш аз намуди гуштини дзю-до соли 2016 дар Иёлоти Муттаҳидаи Америка, Дилшод Назаров барандаи медали тило ва қаҳрамони Бозиҳои 31-уми олимпии Рио-де Женейро соли 2016 аз намуди варзиши гурзпартой, Мавзуна Чориева барандаи медали биринҷӣ аз намуди бокс дар Бозиҳои 30-уми олимпии Лондон соли 2012, Расул Бокиев барандаи медали биринҷӣ аз намуди гуштини дзю-до дар Бозиҳои 29-уми олимпии шаҳри Пекин соли 2008, Андрей Абдувалиев барандаи медали тило, аз намуди гурзпартой дар Бозиҳои 25-уми олимпии шаҳри Барселона ва дигарон бо дастовардҳо дар мусобиқаҳои варзиши байналмилалӣ Парчами Тоҷикистонро баланд бардоштанд ва Суруди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон садо додаст.

Ҷойгоҳи басо намоёнро дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тайёри варзишӣ» ба тарбияи чисмонӣ варзиш ҷалб намудани ҷавонон, аз ҷумла донишҷӯён қайд карда шудааст: «Тарбияи чисмонии донишҷӯён дар мактабҳои оли ҳатмӣ буда, мутобиқи нақшаю барномаҳои таълими гузаронида мешавад» [2]. Тарбияи чисмонӣ ва варзиш дар муассисаҳои таҳсилотии олии қасбӣ ҳамчун воситаи ташаккулӣии сифатҳои иҷтимоӣ, қасбӣ-амалӣ, ҳамчун ташвиқунаандай тарзи ҳаёти солими шаҳсият роҳандозӣ мешавад. Дар мактабҳои олии қасбии кишвар ба ин масъала таваҷҷӯҳи ҷиддӣ дода шуда, толорҳои ҳозиразамон бунёд мегарданд, асосҳои илмию методии гузаронидани дарсхои тарбияи чисмонӣ мукамал карда шуда, дар самти ҷорӣ намудани низоми кредитии таҳсилот қадамҳои устувор гузошта мешавад. Инчунин ба тайёр намудани варзишгарони дараҷаи олий низ диққати ҷиддӣ равона гардидааст. Бояд таъқид намуд, ки дар раванди гузаронидани дарсхои тарбияи чисмонӣ аз маҷмӯи методҳои пешрафтаи педагогӣ истифода гардида, барои муайян намудани инкишофи чисмонӣ, омӯзиши ҳолат ва ҳаракатҳои мушакҳои бадан ва ғайраҳо диққат дода мешавад. Модоме, ки фанни тарбияи чисмонӣ ҳамчун фанни тарбиядиҳондаи бадан бошад ва зеҳни инсонро аз тамоми андешаҳои зишту номақбул, аз истеъмоли машрубот ва маводи мухаддир, аз тамокукашӣ эмин дорад, пас мутахassisони соҳаи варзишро зарур аст, ки тамоми кӯшишу ғайрати худро барои ҷалб намудани аҳли ҷомеа ва маҳсусан, ҷавонон ба тарбияи чисмонӣ ва варзиш равона созанд. Машғул шудан бо машқу тамринҳои варзишӣ талаботи ҳамарӯзai ҳар

як шахс мебошад. Инкишофи чисмонӣ, омӯзиши маълумоти низоми соҳаи варзиш ва масъалаҳои ташакули малакаҳои он мутахассисони ояндаро аз ҷиҳати руҳиву чисмонӣ ба фаъолияти касбӣ тайёр намуда, дар оянда барои истифодай тарз ва усули тарбияи чисмонӣ баҳри коршоямии баланд, фаъолияти эҷодӣ ва меҳнат таъмин менамояд. Дар даврони истиқлолият маҳсусан, барои наврасону ҷавонони варзишгари тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ толору майдончаҳои варзишии сершумор соҳта шуданд. Ҷунончи, дар ноҳияи Ҳисор мактаби маҳсуси варзишии футбол кушода шуд, дар дараи Сафедорак мактаби лижаронӣ ташкил карда шуд, ки ин ҳама боиси ифтихори варзишгарон мебошад. Суғдиён, ки аҷдоди қадими тоҷикон буда, байни ҳазораи аввали то милод ва асрҳои VII – IX милодӣ дар водии Зарафшон, шаҳрҳои Бухорою Самарқанд, Панҷакенту Истаравшан ва дар дигар манотики Мовароуннаҳр умр ба сар бурдаанд, тибқи маълумоти сарчашмаҳои таъриҳӣ дар аспсаворӣ, шамшербозӣ, найзазанӣ, гуштингирӣ тачрибаи беҳамто доштанд.

Ҳамон гуна, ки муҳақиқони аврупоии охириҳои асри XIX ва аввали асри XX исбот кардаанд, варзиш, пеш аз ҳама, дар заминай тачрибаи меҳнати чисмонии одамон ба вучуд омодааст. Лозим ба ёдоварист, ки дар аҳди бостон варзиш воситаи вакътушии аъёну ашроф ва табақаҳои болонишини ҷомеа ҳисоб мешуд.

Варзиш, воқеан, аз ҷанбаи густардаи тарбиявӣ барҳӯрдор мебошад, ки инро таърихи бисёрсолаи он исбот кардааст. Таърихи варзиши тоҷиконро аз маъхазу сарчашмаҳои таърихии мамолики Осиёву Африко, ва Аврупою Амрико, маҳсусан, дар ватани таърихии онҳо Мовароуннаҳру Ҳурросон, яъне Осиёи Марказии имрӯза, дар қаламрави давлатҳои кишварҳои ҳамҷавори Тоҷикистон, ки замоне маҳалли сукунати аҷдоди тоҷикон, ба ҳисоб мерафт, инчунин аз китобхонаҳои машҳури Англия, Фаронса, Хиндустон, шаҳрҳои Ню-Йорк, Санк- Петербург, Москва, Тошкент, Бағдод, Техрон, Кобул, давлатҳои арабӣ ва гайра дарёфт намудан мумкин аст. Омӯзиши таърихи ҳалқи тоҷик, сайри таърихии бозихо ва ҳунарҳои паҳлавонии онҳо, варзиши тоҷиконро метавон аз сафаҳоти китобҳои таърихи қадим аз қабили Авесто, Шоҳнома, достонҳои Гурғулӣ, Абумуслим, рисолаҳои илмӣ ва китобҳое гирд овард, ки сайёҳони хориҷӣ давраҳои ҷудогонаи таърихи тоҷиконро инъикос кардаанд.

Ҳар сол бевосита бо ташабbusи Ҳукумати Ҷумҳури Тоҷикистон дар айёми таҷлили ҷаҳони Наврӯзи байналмилалӣ мусобиқаи анъанавии гуштини миллӣ баргузор мегардад, ки варзишгарони мо дар он иштирок ва сазовори ҷойҳои намоён мегарданд.

Хулоса, дар Ҷумҳури Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият соҳаи варзиш хеле рушд карда, намудҳои гуногуни нави бозихо варзишӣ пайдо

шуданд. Дар кишвар инфрасохтори густардаи варзишӣ сохта шуд, ки он имконият медиҳад, то ҷавонони кишвар бештар ба намудҳои гуногуни варзиш рӯ биёваранд. Дар пойтаҳти мамлакат мусобиқаҳои оид ба футболи Лигаи кишварҳои Осиё баргузор мегарданд ва ин шаҳодати он аст, ки комёбихои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаҳои гуногуни варзиш аз тарафи кишварҳои минтақа ва маҳофили байналмилалии варзиш эътироф гардидааст. Дар кишвар бисёр мактабҳои варзишӣ фаъолият мекунанд, ки дастпарварони онҳо дар доҳил ва хориҷи кишвар дар мусобиқаҳо иштирок варзида, сазовори ҷойҳои намоён мегарданд. Дошишадаи тарбияи чисмонӣ ба номи С. Рахимов ягона муассисаи олии таълимии кишвар мебошад, ки дастпарварони он дар инкишофи намудҳои гуногуни варзиш дар мамлакат саҳми калон доранд.

**Адабиёт:**

- 1.** Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон, «Дар бораи тарбияи чисмонӣ ва варзиш» 5.03.2007. №243
- 2.** Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон, «Дар бораи тайёрии варзишӣ» 28.03.2013.№41-46
- 3.** Намозов Т.Б. Даствур барои волидайн . Душанбе: 2012
- 4.** Сафаров Ш.А. Бозиҳои миллӣ ва тамаддуни башарӣ . Душанбе: 2013
- 5.** Намозов Т.Б. Маҷмӯаи таълимию методӣ аз фанни тарбияи чисмонӣ. Душанбе: 2016
- 6.** Паёми Пешвои миллат - Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе , 22 декабри соли 2016

## **ҚОИДАҲОИ ҚАБУЛИ МАВОД**

«Идоракуни давлатӣ» - мачаллаи илмӣ – сиёсии Донишкадаи идоракуни давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, дар он маводи илмӣ, илмӣ – методӣ, таълими доир ба соҳаи хизмати давлатӣ, идоракуни давлатӣ ва масоили марбут ба такмили ихтисоси хизматчиёни давлатӣ интишор мешаванд.

Ба мачалла мавод ба забони тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ қабул карда мешавад. Муаллифон бояд қоидаҳои муайянро риоя намоянд. Маводи пешниҳодшаванда бояд нав ва пеш аз ин дар дигар нашрияҳо чоп нашуда бошад. Ҳачми маводи чопӣ бояд аз 1500 аломати чопӣ зиёд набошад. Маводи ба мачалла пешниҳодшаванда бояд пурра таҳриршуда ва он аз хатогиҳои имлои грамматикий ва услубӣ орӣ бошад.

### **Талабот ба маводи пешниҳодшаванда**

1. Матни мақола дар шакли чопӣ ва электронӣ бошад. Дар саҳифаи охири мақола муаллиф бояд имзо гузошта, нишонии ҷойи кор ва манзили ҳудро (бо рақами телефон ва e-mail) нишон дихад. Матни электронӣ бояд дар муҳити Word-2007 ё байдӣ (шрифти Times New Roman Tj, андозаи 14, фосилаи 1,0; ҳати сурҳ 0,5 см.) хуруфчинӣ шуда бошад. Дар зери сарлавҳаи мақола ному нараб, дараҷа ва унвони илмӣ, мансаб (вазифа), мақомот (ҷойи кор), нишонӣ ва рақами телефон барои иртибот нишон дода шуда, инчунин овардани аннотасия ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва вожаҳои калидӣ ҳатмист. Дар матн ҷадвал ё расмро бо риояи шартҳои зерин ҷой додан мумкин аст: ҷадвал бояд бе автоформат хуруфчинӣ шуда бошад (на ин ки ҳамчун тасвир, масалан, тавассути сканнер). Рақамҳои даҳӣ бояд бо вергул, бефосила навишта шаванд. Масалан, 19,6 на ин ки 19.6. Расмҳо бояд андозаи то 12x20 см, сиёҳ-сафед, дар қолаби \*.jpg ё \*.gif бошанд. Харита ва ё расмҳои мураккаб дар формати CorelDraw низ қобили қабуланд. Расмҳои қолаби дигардошта қобили қабул нестанд.

Рӯихати адабиёт дар охири матн аз рӯйи алифбо, бо рақами тартибӣ оварда шуда, ишораҳо ба сарчашма дар дохили матн дар қавси ҷоркунча [5,34] нишон дода мешаванд.

Қарор оид ба чопи мавод аз ҷониби ҳайати таҳририя қабул карда мешавад. Матни барои чоп тавсияшуда ба муаллиф барои мувофиқа ирсол карда мешавад. Маводи ба мачалла пешниҳодгардида ба муаллифон баргардонида намешаванд.

## **ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТӢ**

**МАҶАЛЛАИ ИЛМӢ – СИЁСИИ ДОНИШКАДАИ ИДОРАКУНИИ  
ДАВЛАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН**

**(№ 3) 2017**

**Нишонӣ:**

734003, ш. Душанбе, кӯчаи Сайд Носир 33.

Email: [info@did.tj](mailto:info@did.tj)

Тел.: 224-83-93, 224-17-86 (факс)

Ба матбаа 6.11.2017 супурда шуд. Ба чоп 24.11.2017 имзо шуд.  
Андозаи 70x100 1/16. Чопи оғсетӣ. Ҷузъи чопии шартӣ 10.  
Супориши № 157. Адади нашр 500 нусха

734018, ш.Душанбе, хиёбони Саъдии Шерозӣ, 16  
КВД КТН "Шарқи озод"-и Дастигоҳи иҷроияи  
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон